

**ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН  
БА НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ**

**ВБД: 376.3+37.01**

**Ба ҳукуқи дастнавис**

**ТКБ: 74200+74.3**

**C-25**

**САЛЯМОВА ДИЛАФРӯЗ НАРЗИМУРОДОВНА**

**ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОШАВИИ НУҶСОНИ ЛАКНАТЗАБОНӢ ДАР  
КӮДАКОН ВА ТЕХНОЛОГИЯИ БАРТАРАФСОЗИИ ОН**

**Диссертатсия**

**барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ  
аз рӯйи ихтисоси 13.00.03. - педагогикаи коррексионӣ  
(сурдопедагогика ва тифлопедагогика,  
олигофренопедагогика ва логопедия)**

**Роҳбари илмӣ: номзади илмҳои  
педагогӣ, дотсент Рамазонова Р.С.**

**Душанбе – 2024**

## **МУНДАРИЧА**

<b>МУҚАДДИМА.....</b>	<b>3-16</b>
<b>БОБИ I. АСОСХОИ НАЗАРИЯЙ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ МАСЪАЛАҲОИ ПАЙДОИШ ВА ИСЛОҲИ НУТҚИ КӮДАКОНИ ЛАКНАТЗАБОН .....</b>	<b>17-82</b>
1.1. Сабабу омилҳои пайдошавии осеби лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ дар адабиёти педагогӣ, равоншиносӣ ва методӣ.....	17-37
1.2. Ҳамкории логопед, мураббӣ ва оила дар ислоҳи нуқсони лакнатзабонии кӯдакон.....	38-61
1.3. Технологияи педагогии ислоҳи лакнатзабонӣ кӯдакони синни томактабӣ.....	61-80
Хулосаи боби якум.....	81-82
<b>БОБИ II. ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ ИСЛОҲИ ЛАКНАТЗАБОНӢ ДАР КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ.....</b>	<b>83-153</b>
2.1. Технологияи педагогии ислоҳи лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ.....	83-101
2.2. Татбиқи технологияи педагогии ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонии кӯдакони синни томактабӣ дар озмоиши педагогӣ.....	102-120
2.3. Ҷамбости озмоиш ва натиҷаҳои бадастомада.....	121-147
Хулосаи боби дувум.....	148-151
Хулоса ва тавсияҳо.....	152-153
Рӯйхати адабиёт.....	154-169
Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия.....	170-171
Замимаҳо.....	172-177

## **МУҚАДДИМА**

**Мубрамии мавзӯи таҳқиқот.** Мубрамияти омӯзиши лакнати забон дар илми муосир меафзояд, зоро аксарияти нафарони мубтало ба ин нуқсони нутқӣ кӯдакон ба шумор мераванд ва ин ҳолат аз назари олимони соҳаи педагогикаи коррексионӣ яке аз масъалаҳои муҳим дониста мешавад.

Дар Консепсияи миллии таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) барои кӯдакони имконияташон маҳдуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015 чунин омадааст: “Консепсияи миллии таҳсилоти фарогир самтҳои асосии рушди таҳсилоти фарогирро (инклузивиро) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуда, дар таъмини ҳуқуқҳои баробари кӯдакони имконияташон маҳдуд барои гирифтани таҳсилот мусоидат менамояд”.

Амалия нишон медиҳад, ки бе тадқиқоти илмии муайянкунандаи сабабҳои лакнати забон, асоснок кардан ва ҷорӣ намудани усулҳои бартараф намудани онҳо дар кори логопедӣ имконнозазир аст. Аз ин рӯ, мубрамияти дарки зарурияти ин масъала дар он ифода меёбад, ки маҳз нуқсони нутқӣ боиси зухури мушкилот дар ифодаи сухан, баёни равшанини фикр, барқарории муюширати баробар бо дигарон мегардад, ки дар ниҳоят камолоти инсонро халалдор месозад.

Таърихи омӯзиши ин падида нишон медиҳад, ки ин вайроншавӣ ба тағиирот дар хусусиятҳои овози кӯдак, маълумотҳои акустикӣ оварда мерасонад, ки ба пайдоиши мушкилот дар ифодаи возех ва фаҳмо будани фикрҳо, ба даст овардани малакаҳои дуруст ва ҳамаҷонибаи муюшират бо дар атрофи калонсолон ва ҳамсолон, ки дар ниҳоят комилии шахсияти кӯдакро вайрон мекунад. Норасоии маълумотҳои дақиқу санцидашуда оид ба ин масъала аксар маврид боиси сар задани мушкилот дар фаъолияти мутахassissonи логопед мегардад, ки ин мушкилиҳо бояд зина ба зина зимни таҳқиқотҳои амалиявию назариявӣ бартараф карда шаванд.

Тавре зикр гардид, лакнатзабонӣ як ҷанбаи маъмули осебазирии нутқ аст ва аксаран дар кӯдакони хурдсол мушоҳида гардида, минбаъд дар сурати ислоҳ нашудан ба инкишофи нутқ ва шахсияти онҳо, умуман ба ташаккули солимии хислатҳои зиёди кӯдак ҳалал мерасонад, мутобиқшавии иҷтимоии ўро душвор мегардонад. Решаҳои аслии сабабҳои зуҳури лакнатзабонӣ то ҳол ба қадри кофӣ рӯшан нестанд ва табиист, ки дар ин маврид фикру андешаи ягона вучуд надорад. Вобаста ба ин зарурати омӯзиши механизмҳои лакнатзабонӣ ва донистани хусусиятҳои гуногуни зуҳури он, бартараф кардани он тавассути ганӣ гардонидани захираи луғавӣ аз қалимаҳои нав муҳим арзёбӣ мегардад.

Аз ин рӯ, муҳимијати ҷустуҷӯи роҳҳои ҳал ва дарки пайгирии муентазами зуҳури ин падида аз мавқеи тадбиқи амалҳои корексионӣ дар ин самт вобастагӣ дорад. Таърихи пажуҳиши масъалаи падидаи мазкур гувоҳи он аст, ки осебазирии зикршуда боиси тағийёбӣ дар хусусияти овози қӯдак ҷанбаҳои акустикии он мегардад.

Лозим ба зикр аст, ки лакнатзабонӣ ҳамчун осеби нутқ дар фарқият аз дигар шаклҳои осеб бо вижагиҳои хоси худ мебошад, ки мазмuni моҳияти онро бидуни таҳқиқи ҳамаҷонибаи ин падида дарк кардан мушкил аст. Маҷмӯи амалҳои ба ислоҳи лакнатзабонӣ нигаронидашударо дар заминай таҷрибаи то имрӯз ҷойдошта ба ду самт ҷудо кардан муносиб аст: табобатию оғиятбахшӣ ва коррексионию тарбиявӣ. Махсусан, равиши фардию ҷудогонаро барои мушоҳидаи инкишофи шахсияти қӯдаки лакнатзабон дар ҷараёни татбиқи корҳои корексионӣ бояд ба инобат гирифт.

Дар баробари арзишмандии усулҳои маъмулии зимни корҳои коррексионӣ истифодашаванда, мавқеи муҳим доштани истифодаи усули бозӣ бо кӯдакони синни томактабии мубталои лакнатзабонӣ буда аллакай исбот гардида, аз ҷониби мутахасисон васеъ роҳандозӣ мегардад. Ҳар бозие, ки мо ба кӯдакон зимни дарсҳои логопедӣ барои ислоҳи лакнатзабонӣ меомӯзонем, дар асл худ як амали мақсаднок дар ин самт ба шумор мераванд. Бояд қайд намуд, ки маҳз истифодаи бозӣ

зимни дарсҳои логопедӣ дар кӯдакон маҳорати сухан, инкишофи тафаккур, хотира, мустақилият, фаъолнокӣ, рушди ҳаракат, маҳорати назорати рафтори худро тақвият мебахшад.

Новобаста аз мубраният доштани масъалаи мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳоло он мавриди таҳқиқот қарор нагирифтааст, дар сурате кӯдакони зиёде ҳастанд, ки ба ин нуқсон мубтало ҳастанд ва аз он пайваста ранҷ мебаранд. Бо дарназардошти ин, дар рафти омӯзиш мо барои кор бо ин нуқсон тавсияҳо додем, то кори логопед тавассути истифодаи технологияҳои нави бозӣ дар корҳои ислоҳӣ оптимизатсия карда шавад. Ин тавсияҳо дар пешбуруди на танҳо корҳо оид ба истифодаи усулҳои анъанавии аллакай маълуми логопедия, балки инчунин дарёғти роҳҳои нави ҳалли мушкилоти ислоҳи лакнатзабонӣ кӯмак хоҳанд кард.

Аз ин рӯ, маводи рисола метавонад ҳам барои логопед ва ҳам барои омӯзгорон, мураббиён ва наздикини кӯдакони гирифтори вайронии нутқ муфид бошад. Ин барои он зарур аст, ки онҳо доимо бо кӯдакон мебошанд, бо онҳо алоқаи шифоҳӣ доранд ва ин зарурати ёрии онҳоро дар кори ислоҳӣ муайян мекунад.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Кӯдакон ҳамчун шахсиятҳои алоҳида рушд меёбанд ва ба ин раванд дар баробари омилҳои гуногун, инчунин ирсият ва муҳити иҷтимоӣ низ таъсир мерасонад. Нутқ яке аз олотҳои муҳим зимни муносибатҳои иҷтимоӣ истифодашаванда буда, дар инкишофи ҳаматарафай шаҳс муассир мебошад. Забон ҳалқа ё ин ки пули пайвасткунандай фикри инсон бо амалҳои ӯ мебошад. Дар муоширати худ мо ҳам аз нутқи гуфторӣ ва ҳам аз навишторӣ, ҳаракату ишорот ва инчунин забони ҳолат истифода мекунем.

Дар асоси нутқ ва воҳиди маъногии он – калима равандҳои психикий – идрок, хаёл, дикқат, тафаккур ташаккул меёбанд. Оид ба моҳияти нутқ ва забони модарӣ дар инкишофи тафаккури кӯдакону хонандагон академик М.Лутфуллоев чунин иброз медоранд: «Забон, чи тавре ки маълум аст, бо тафаккур алоқаи зич дорад. Аз тарафи бачаҳо аз худ

кардани маводи забон (лугат, грамматикӣ ва имло) бояд шуурона бошад. ...Дар машгулиятҳои грамматика бисёр тарзҳо, монанди муҳокима, таҳлил, муқоиса, хулоса ва ғайра истифода карда мешаванд, ки ҳамаи онҳо ба инкишофи тафаккури талаба қӯмак мерасонанд».

Иллатҳои пеҷидаи лакнати забон аз давраҳои пеш ҳам то андозае мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода шудааст. Арасту иброз менамуд, ки лакнати забонӣ метавонад иллати асосӣ бошад ва то миёнаи асри XIX низ қӯдакони дорои лакнати забон мавриди ҷарроҳӣ қарор мегирифтанд ва ин ҷарроҳиҳо боиси шадидтар шудани лакнати забон дар қӯдакон мегардиданд.

Асоси таҳқиқи невротикии лакнати забон аввалин маротиба дар солҳои 1914 мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. Л.И.Белякова, равоншиноси амрикӣ, бар асоси таҳқиқоте, ки дар ин замана анҷом додааст, асари пуරазише вобаста ба таҳқиқи ин мавзуъ ифшо намудааст. Дар ин асар ки иллатҳои лакнати забон беш аз пеш мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифта аст, бештар исбот карда шудааст, ки натанҳо бо роҳи ҷарроҳӣ, балки бо тариқи бозӣ онро табобат кардан низ мебояд.

Дар мавриди таъсири робитаи иҷтимоӣ ба ин масъала таҳқиқотҳои илмӣ сурат гирифтааст ва натиҷаҳои ба даст омада ҷанбаҳои гуногун доранд (Н.М.Асатиани, В.Г.Казаков 1974). Имкон дорад дар мавриде, ки қӯдак аз ҷониби дигарон мавриди бемеҳрӣ ва тарс қарор гирифтааст, метавонад мушкилоти иҷтимоӣ-отифии ӯро пешбинӣ кард. Қӯдакони лакнатдошта аксаран дар муошират аз нигоҳи иҷтимоӣ дучори мушкилӣ мегарданд ва баъзан мумкин аст, ки бо дигарон муошират анҷон дода натавонанд, зоро дар баъзе аз онҳо маҳорати нутқ ҳамчун воситаи муошират бо дигарон инкишоф наёфтааст. Аз ин сабаб, қӯдакони онҳо мушкилӣ дар инкишофи шахсияташон дошта, дар онҳо сифатҳои нобоварӣ ба худ, хичолатзадагӣ, шиддатнокӣ ҷой дошта, боиси зуҳури таъсири мутақобили руи ҳамдигарӣ мешавад.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ:** Таҳқиқоти дисертационӣ дар асоси талаботҳои амалигардонии Стратегияи миллии

рушди маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2020 ва то соли 2030, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон (2010), Консепсияи таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) самтҳои асосии рушди таҳсилоти фарогир (2011), Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон (2017), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” (2013), Қонун дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд (2011), Конвенсияи байналмиллалӣ оид ба маъюбон (2018) Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак (2010), Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (2010), нақшай кори логопедӣ, нақшай кӯдакистон, барномаи “Рангинкамон”, нақшай корҳои илмӣ-таҳқиқотии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, нақшай дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи педагогикаи маҳсус ва таҳсилоти фарогир дар мавзӯи «Ислоҳи нуқсони лакнатзабонӣ дар раванди кори таълиму тарбиявӣ» анҷом дода шудааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади таҳқиқот:** Муайян ва асосноккунии роҳҳо ва шароитҳои оптималии ислоҳи лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ.

Барои ноил шудан ба ин ҳадаф дар кори диссертационӣ **вазифаҳои зерин ҳал карда** мешаванд:

1. Асосноккунии методологияи омӯзиши ҷанбаи фонемикии нутқи кӯдакони синни томактабӣ бо инкишофи умумии нутқ;
2. Омӯхтани хусусиятҳои темпо-ритмикии нутқ дар кӯдакони лакнатзабон дар асоси технологияи бозӣ;
3. Нишон додани нақши бозиҳои логопедӣ дар ислоҳи нуқсонҳои лакнатзабонӣ;
4. Дар заминаи корҳои амалии анҷомёфта асосҳои назариявии методологияи фаъолияти бозиро баррасӣ кардан;
5. Таҳияи машғулиятҳои логопедӣ барои кӯдакони синни томактабӣ бо истифода аз усулҳои нави таълимӣ;
6. Ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ бо воситаи зондҳо ва расмҳо.

**Объекти таҳқиқот:** Раванди ислоҳи лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ бо воситаи технологияи бозӣ ва усулҳои нави таълимӣ.

**Мавзӯи (предмети) таҳқиқот:** Хусусиятҳои бартарафсозии вайроншавии хусусиятҳои темпо-ритмикии нутқ ва таъмини динамикаи онҳо тавассути истифодаи усулҳои бозӣ дар кӯдакони синни томактабӣ.

**Фарзияни таҳқиқот:** Ислоҳи нуқсони лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ дар мавриде муяссар мегардад, ки агар:- логопед таҷриба оид ба муайянсозии хусусиятҳои умумӣ ва фардии суръат ва ритми нутқро дар кӯдакони лакнатзабон дошта бошад;

-дар ислоҳи нуқсонҳои лакнатзабонӣ шароити оптималии таносуби параметрҳои темпо-ритмикии нутқро ба инобат гирад;

- ислоҳи нуқсони лакнатзабониро дар кӯдакон вобаста ба хусусиятҳои синну солӣ ва бо истифода аз технологияи муосир ба роҳ монад;

- дар раванди машгулиятынӣ логопедӣ истифодабарии технологияҳои навиро вобаста ба имкониятҳои синну солии кӯдакон дуруст ба ҳисоб гирифта тавонад;

- мавриди истифодабарии технологияҳои навин бехатарии саломатӣ, равонӣ ва ҷисмонии кӯдакони синни томактабиро таъмин карда тавонад;

Дар умум таҳмин карда мешавад, ки истифодаи методологияи фаъолияти бозӣ барои ислоҳи лакнатзабонӣ имкон медиҳад, ки функцияҳои нутқ ислоҳ карда шавад, малакаҳои дурусти нутқ ташаккул ёбад ва кӯдакон ба муоширати озод ташвиқ карда шаванд. Дар муассисаҳои таълимии томактабии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи коғии кор бо кӯдакони лакнатзабон дар ҳар як муассисаҳои синни томактабӣ ҷамъ оварда шудааст.

**Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот.** Таҳқиқот дар се марҳила аз соли 2020-2023 гузаронида шуд.

**Марҳилаи аввал:** Давраи аввал соли хониши 2020-2021-ро дар бар гирифта, мо асосан таваҷҷӯҳи худро асосан ба омӯхтани маводҳои илмӣ,

назариявӣ, заминаҳои маъёри-хукуқӣ, барномаҳои методии соҳаи таҳсилоти томактабӣ, инчунин машгулиятҳои логопедӣ, истифодаи асбобҳои тиббӣ дар раванди корҳои ислоҳӣ, муайянкунии мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, фарзия ва методҳои кори таҳқиқотӣ, омӯҳтани технологияи бозӣ дар таълимуму тарбияи кӯдакони синни томактабӣ равона намудем.

**Марҳилаи дуюм** соли хониши 2021-2022-ро дарбар мегирад, ки зимни он чунин корҳо ба анҷом расонида шудаанд: идома додани омӯзиш ва таҳлили маводҳои илмии назариявӣ дар муассисаҳои томактабӣ, амиқу амалисозии истифодабарии технологияи бозӣ дар синну соли гуногуни томактабӣ, такмили таҷрибаи амалии логопед, таҳияи маводҳои аёни таълими мутаалиқ барои ислоҳ намудани лакнатзабонии кӯдакон.

**Марҳилаи сеюми** дар соли хониши 2022-2023 марҳилаи ниҳоӣ буда, он ба натиҷагирӣ аз сӯҳбат, мушоҳида, омуҳтани ташхисӣ тиббӣ, назарпурсиҳои шифоҳию ҳаттӣ бо логопед ва кормандони муассисҳои томактабӣ, ташкилу гузаронидани корҳои озмоиши бо ҷалби фаъолияти кӯдакон дар бозии логопедӣ равона гардида, хулосаҳои илмӣ ҷамбаст ва тавсияҳои логопедӣ барои кормандони муассисаҳои томактабӣ коркард ва пешниҳод гардид. Дар дастуру мақолаю гузориши илмӣ муҳтавои кори таҳқиқотӣ баррасӣ карда шуд, кори диссертатсия ҷамъbast ва рисолаи илмӣ барои дифоъ омода гардид.

**Асосҳои назариявии таҳқиқот** дар он аст, ки натиҷаҳои таҳқиқот дарки фаҳмиши мавҷудаи илмии муосирро дар бораи мураккабӣ ва тағйирпазирии синдроми лакнатзабонӣ, патоморфози (морфология - илми соҳти организм) он, соҳтори нуқсонӣ ҳусусиятҳои темпо-ритмикии нутқ ва таъсири нуқсонҳо ба вазифаи коммуникатсионии нутқ оид ба хислатҳои кӯдакони таҳсилоти томактабӣ, ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ бо воситаи технологияи бозӣ амиқтар мегардонанд. Натиҷаҳои омӯзиши параметрҳои замонии нутқ, аз як тараф, имкон медиҳад, ки ақидаҳо дар бораи равиши инкишофи просодикӣ аниқ

карда шаванд, аз тарафи дигар, барои кор карда баромадани усули мураккаб ва дифференсиалӣ заминаи зарурии назариявӣ оид ба чораҳои ислоҳӣ дар ислоҳи лакнатзабонӣ бо воситаи бозӣ ба вучуд оваранд.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Асоси методологии таҳқиқоти диссертсиониро муқаррароти илмию назариявӣ оид ба қонуниятҳои ташаккул ва рушди системаҳои функционалӣ, аз ҷумла системаи функционалии нутқ (П.К. Анохин), дар бораи қобилияти мутобиқшавӣ ва ҷуброни бадан (П.К. Анохин, Л.С. Выготский, В.М. Шкловский), дар бораи соҳтори мураккаби фаъолияти нутқ ва таъсири мутақобилаи пайвандҳои амалии он (Т.В.Ахутина, Л.С.Выготский, Н.И.Жинкин, А.А. Леонтьев), консепсияҳои илмӣ дар бораи робитай фаъолият бо муошират ва нақши пешбарандай онҳо дар инкишоф ва ташаккули шахсият (А.В. Запорожец, П.Е. Левина, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина), дар бораи равиши коммуникативӣ-фаъолӣ дар ташаккули нутқ ва ислоҳи нуқсонҳои он (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, Т.В. Зыкова П.Е. Левина), дар бораи таносуби алломатҳои ибтидой ва дуюмдараҷа дар соҳтори нуқсони нутқ (Т.В.Ахутина, Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, Е.М. Мастиюкина, Л.С.Цветкова, В.М.Шкловский ва дигарон) ва дастовардҳои илмию олимони ватанӣ Шукуров Т, Маҷидова Б, Дадобоева М, Иматзода Л.М., Раҳмонов З., Раҳмонова Д, Рамазонова Р., Маҳмадиева М, Нуров А., Иззатова М, Қурбонова Г, Намозов Т., Б.Шермуҳаммедова, Д.Обидзода, Р.Амонов, С.Қувватов, А.Суфиева, В.И. Андреева, Х.А.Мардонова ва дигарон ташкил медиҳад.

**Сарчашмаҳои маълумот.** Як қатор ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии зерин низ ба сифати заминаи назариявӣ-методологии таҳқиқоти мо, аз ҷумла Конситуцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Консепсияи миллии таҳсилоти фарогир, самтҳои асосии рушди таҳсилоти фарогир, Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон, Стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи төссоли 2030, Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак, Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ва дигар санадҳои инъикоскунандай талабот ва тағирот дар назария ва амалияи тарбияи томактабӣ таҳлилу истифода гардианд.

**Заминаҳои эмперики:** Таҳқиқоти диссертационӣ дар асоси таҷриба ва маълумотҳо мавриди таҳлил қарор ёфта, тибқи барномаи таҳқиқот, ташкили озмоиш, таҳлили назариявии сарчашмаҳои педагогӣ ва психологияӣ, суҳбат, пурсишнома, мусоҳибаҳо, озмоиш, арзёбӣ, оморӣ, таҳлили назариявӣ ва ҷамъбасту хулосабарорӣ, мушоҳидаи педагогӣ, омӯхтани хӯҷҷатҳои ташхиси кӯдакони лакнатзабон, таҳлили самараи фаъолияти амалии кӯдакони дорои нуқсонҳои лакнатзабонӣ дар бозиҳои логопедӣ, методҳои гузаронидани бозиҳои логопедӣ амалӣ гардид.

Дар рафти таҳқиқ үсулҳои зерин истифода шудаанд: ташкилий (муқоисавӣ, комплексӣ, тулонӣ); эмпирекӣ (методҳои мушоҳида, психодиагностикӣ: супоришҳои тестӣ, пурсиш, суҳбат, ташхиси логопедӣ ва ташаккули таҷриба; үсулҳои биографӣ); риёзӣ ва оморӣ (таҳлили сифатӣ-миқдории маълумот бо истифода аз барномаи автоматии компьютерӣ барои сегментатсия кардани сигнали нутқ, санчиши фарзияҳо бо истифода аз бозиҳои логопедӣ

**Пойгоҳи таҳқиқот:** Пойгоҳи озмоишии таҳқиқот муассисаи таълимии томактабии маҳсуси №151 “Бойҷечак”, ширхоргоҳ-кӯдакистони ҳусусии “Наберача” шаҳри Душанбе гузаронида шуд, ки дар он 18- нафар кӯдакони нуқсони лакнатзабон, 2- нафар логопед ва 2- нафар мураббия иштирок намуданд.

Таҳқиқот як озмоиши изҳоротро дар бар гирифт, ки ҳадафи он омӯзиши ҳамаҷонибаи логопедӣ, ташхиси психологию-педагогӣ ва омӯзиши параметрҳои муваққатии нутқ дар лакнатзабонҳо ва кӯдакони бе нуқсони нутқ муқаррарӣ буд. Дар озмоиши ташаккулёбанда 18 нафар кӯдакони лакнатзабон иштирок намуданд, ки бо онҳо аз рӯи методикаи маҳсус таҳияшуда кори логопедӣ гузаронида шуд. Таҳлили муқоисавии натиҷаҳои таҷрибаҳои назоратӣ ва ташкилотӣ гузаронда шуд, ки ин

имкон дод, ки самараи усули таҳияшудаи амали ислоҳӣ бо технологияи бозӣ баҳо дода шавад.

**Навғониҳои илми таҳқиқот** пеш аз ҳама дар ислоҳи лакнатзабонӣ дар қӯдакони синни томактабӣ ва коркарди методикаи таълими логопедӣ дар асоси он иборат буда, ҷанбаҳои зеринро дарбар мегирад:

- роҳ, усул ва воситаҳои самарарабахши таъсиррасонӣ ба қӯдакони дорои нуқсони лакнатзабонӣ дар раванди бозии логопедӣ бо воситаи технологияи бозиро муайян кардан:

-дар асоси усулҳои нави объективии таҳқиқоти инструменталиӣ хусусиятҳои умумӣ ва фардии тавсифномаи темпо-ритмикии нутқи қӯдакони лакнатзабонро коркард намудан;

- бо воситаи технологияи бозӣ роҳҳои ислоҳи нуқсони лакнатзабониро муайян ва асоснок намудан;

- маълумотҳои нави сифатӣ ва миқдории таҷрибавӣ ба даст овардан, ки хусусиятҳои темпо-ритмикии нутқи қӯдакони лакнатзабон, таъсири мутақобила ва динамикаи ҷузъҳои гуногуни просодикӣ, инчунин алоқаи онҳоро бо дигар аломатҳои лакнатзабонӣ бо технологияи бозӣ тавсиф менамояд;

-самт, мазмун, усул ва шартҳои таъсири дифференсиалии комплексии ислоҳии логопедӣ бо назардошти хусусиятҳои умумӣ ва фардӣ темпо-ритмикии нутқ дар қӯдакони лакнатзабон бо технологияи бозӣ асоснок шуда, самаранокии онро исбот намудан.

### **Муқаррароти зерин барои дифоъ пешниҳод карда мешаванд:**

1. Вайроншавии суръат ва ритми нутқ дар қӯдакони синни томактабӣ бо таносуби гуногуни давомнокии сегментҳо ва коэффициэнти тағирёбии онҳо алоқаманд буда, дар инҳирофоти соҳтори вақти калони вақти сигнали нутқ аз меъёр камтари нутқ зоҳир мегардад.

2. Истифодаи усулҳои инструменталиӣ барои баҳодиҳии сифатӣ-миқдории суръат ва ритми нутқ дар қӯдакони синни томактабӣ тавсия мегардар, ки дар асоси онҳо хусусиятҳои умумӣ ва фардӣ дар соҳтори ин ихтиилолҳо муайян карда шаванд.

3. Таҷрибаи воҳеии кор бо кӯдакони аз лакнатзабонӣ ранҷбаранда нишон медиҳад, ки вайрон шудани суръат ва ритми нутқ дар кӯдакони синни томактабӣ бо вайроншавии амалиётҳои гуногуни тавлиди баёни нутқ дар сатҳҳои мотиватсия, маънӣ, забонӣ, моторӣ, инчуни инҳироф дар соҳаи эмотсионалӣ-ихтиёрӣ ҳамроҳӣ мекунанд.

4. Таъкид мешавад, ки ислоҳи комплексии лакнатзабонҳо бояд дар заминаи муносибати дифференсиалиӣ ва фардӣ бо назардошти хусусиятҳои умумӣ ва индивидуалии ташкили ритмикии нутқ, динамикаи он, пешгуии аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда, хусусияти амалиёти вайроншудаи тавлиди нутқ ва хусусиятҳои соҳаи эмотсионалӣ-ихтиёрӣ бо воситаи технологияи бозӣ амалӣ гардад.

**Аҳамияти назариявии таҳқиқот.** Ҳамчунин бояд зикр намуд, ки такмили системаи маориф дар заминаи татбиқи ислоҳот инчуни дар кори кӯдакистонҳо ҷорӣ намудани маҷмуи тадбирҳоеро талаб мекунад, ки тибқи онҳо бояд сари вақт кӯдакони лакнатзабон бо кӯмаки логопед таъмин карда шаванд.

Мувофиқи синну сол, шароити мувофиқ барои инкишоф, ташаккули шахсияти комил, гирифтани маълумоти дуруст вазифаи ҳар як фарди ҷомеа ба ҳисоб меравад. Дар айни замон талабот ба ислоҳи нуқсони лакнатзабонии кӯдакони синни томактабӣ ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. Вақте, ки онҳо кӯдакистонро тарқ мекунанд, бояд бо сатҳи муайяни инкишофи фаъолияти нутқ, захираи калимаҳо, соҳтори грамматикии нутқ омодагии муносиб барои ба мактаб рафтсанро дошта бошанд.

Чуноне, ки таҳқиқотҳои анҷомдодаи Л.С.Выготский, А.К.Маркова ва дигар муаллифон дар ин самт нишон медиҳад, имкони соҳтани баёнияи муттаҳид, ки бо як андеша асос ёфтааст, ба пайдоиши функсияи танзимкунанда, банақшагирии нутқ дар таҳсилоти томактабӣ алоқаманд аст. Инчуни, фаъолияти пешбарандай кӯдакони синни томактабӣ бозӣ ба ҳисоб меравад. Мо бо такя аз чунин заминаҳои назариявӣ тасмим

гирифтем, ки дар ислоҳи нуқсони лакнатзабонӣ аз технологияи бозӣ истифода намоем.

Аз ҷониби маълумоти клиникӣ, педагогӣ ва психологӣ (Н.А. Власова, Э.Н. Герсенштейн, М.С. Певзнер, М.С.Лебединская ва ғайра) тайёрӣ ба мактаб баъд аз қӯдакистон қӯдакони бо таъхири рушди рӯҳӣ, тақрибан 50% бо душвории зиёд барномаи таълимиро аз худ мекунанд. Онҳо дар раванди таълими забони тоҷикӣ душвориҳои маҳсус доранд, ки ин дар навбати худ бо набудани ташаккули омодагии нутқ ба таълими савод сабаб шуда метавонад.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот** дар он аст, ки он имкон медиҳад, ки самтҳо асоснок карда шаванд, мазмун ва усулҳои кори логопедии ба эътидол овардани параметрҳои темпо-ритмии нутқи қӯдакони лакнати забондошта бо воситаи бозӣ муътадил карда шаванд. Дар асоси маълумотҳои таҷрибавии ба даст овардашуда меъёр ва шартҳои татбиқи равиши дифференсиалий ва фардӣ дар рафти кори логопедӣ тартиб дода шуда, маводҳои лингвистӣ аз руи принсипи мураккаби ташкили темпо-ритмии он ба низом дароварда шудааст. Баҳодиҳии сифатӣ ва миқдорӣ ба хусусиятҳои сифатҳои темпо-ритмии нутқ бо истифода аз усулҳои объективӣ ба ташхиси аниқтари дифференсиалии аломатҳои маҷмӯи лакнатзабонӣ мусоидат намуданд. Барномаи комплексии тартибдодашуда барои ислоҳи нуқсонҳои темпо-ритмикӣ нутқро бо тариқи бозӣ дар амалияи васеи логопедӣ бо камбузиҳои мураккаби нутқ, ки дар вайрон кардани просодия мушоҳида мешаванд, истифода бурда мешавад.

**Дараҷаи эътимоднокии натиҷаи таҳқиқот** аз асоснокии методологияи таҳқиқот, истифодаи маҷмӯи усулҳои бозӣ бо ҳам алоқаманди муосири таҳқиқоти илмӣ, ки ба мавзӯи он, мақсад ва вазифаҳои он мувофиқанд, хусусияти мураккаби кори таҷрибавӣ, таҳлили сифатӣ ва миқдорӣ ва коркарди статистикии маълумоти гирифташуда, қӯдакони синни томактабие, ки дар озмоиш иштирок мекунанд, иборат мебошад.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи таҳқиқот).** Мавзуи диссертационии «Заминаҳои пайдошавии лакнатзабонӣ дар кӯдакон бо технологияи бартарафсозии он» бо соҳаҳои зерини шиносномаи ихтисоси 13.00.03 - Педагогикаи коррексионӣ (сурдопедагогика ва тифлопедагогика, олигофренопедагогика ва логопедия); *банди 2* – Таҳлил ва пешгӯии рушди низоми таълиму тарбияи кӯдакони дорои нуқсонҳои гуногуни инкишоф; *банди 5* – Таҳияи технологияҳои педагогӣ барои муайян кардани мазмuni талаботи маҳсуси таълимии кӯдакон, наврасон ва қалонсолони дорои нуқсонҳо гуногуни инкишоф мувофиқат меқунад.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Таҳия, коркард истифодабарии корҳои ислоҳӣ бо воситаи технологияи бозӣ ва таҳлили ҳамаҷонибаи мавзуи таҳқиқоти диссертасинӣ маҳсули фаъолияти илмии муҳаққиқ буда, барои бе нуқсон муоширати кардани кӯдакони синни томактабӣ бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Ҳамаи давраи иҷроиши нақшай кории илмӣ-таҳқиқотии пешбинишуда бо иштирок ва пешниҳоди бевоситаи муҳаққиқ роҳандозӣ шудаанд.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот.** Аз натиҷаи рисолаи тадқиқотӣ дар маҷлиси кафедраи педагогикаи умумӣ, дар конференсияи илмӣ-амалии донишҷӯёни ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ дар моҳи апрели соли 2019-2020, 2020-2021, 2021 то 2023 ва дар конференсияҳои байналмиллалӣ, ҷумҳуриявӣ бо маърӯзаҳо баромад намудааст.

**Интишорот аз рӯи мавзӯи таҳқиқот.** Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дастури таълимӣ, маводҳои Паёми ДДОТ ба номи С.Айнӣ, Паёми Пажуҳишгоҳи рушди маориф, маҷмӯаҳои маводҳои конфронсҳо инъикос ёфтааст. Маҳсули кори муҳаққиқ дар 1-дастури таълимӣ, 10 мақолаи илмӣ баён гардидаанд, ки 3-тои онҳо дар матбуоти даврии тавсиякардаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Сохтор ва ҳаҷми рисолаи илмӣ:** Рисола аз сарсухан, ду боб, озмоиши педагогӣ, хулоса, номгӯи адабиёт ва замимаҳо иборат аст.

Мухтавои рисола дар 177 саҳифаи хуруфчинии компьютерӣ баён карда шудааст. Дар матн 4-диаграмма, 2-слайд, 5-чадвал, 21-расм, 8-маъхазҳои тиббӣ (зонд) истифода гардида, руйхати адабиёт 234 номгӯйро дар бар мегирад.

# **БОБИ I. АСОСХОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ МАСЪАЛАҲОИ ПАЙДОИШ ВА ИСЛОҲИ НУТҚИ КӮДАКОНИ ЛАКНАТЗАБОН**

## **1.1. Сабабу омилҳои пайдошавии осеби лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ дар адабиёти педагогӣ, равоншиносӣ ва методӣ**

Забон яке аз бузургтарин дастовардҳои башарӣ аст ва шояд аҳамияти он беш аз тамоми ихтироот бошад, ба шарте ки ду ҳазор сол гузашта, дар хиттаи абзори моддии хеш ба амал овардааст.

Иқтисоби забон бо зиндагии башар омехта аст, бо он ки ҳайвонот ҳам воҳиди низомҳои муошират ҳастанд. Лекин танҳо одамиён тавонистаанд бо болотарин нафъ низоми муошират, яъне сухан гуфтан, даст ёзанд. Забон башарро ба тавоноии тафоҳум ва муоширати иҷтимоӣ бо ҳамнавъи худ таҷхиз кунад, ӯро қодир месозад, ки фарҳанги худро аз насле ба насли дигар мунтақил кунад ва гардунаи муносибате барои андешаҳояш дар ихтиёр дошта бошад.

Такомули иҷтимоии инсон аз тариқи чомеа мунтақил мешавад ва танҳо василае, ки барои ин интиқол дар ихтиёр дорад, забон аст. Он чӣ мо имрӯз ба номи тамаддун ва фарҳанг аз он барҳӯрдорем дар натиҷаи ҳазорҳо аср пайдо шуда, инсон бо табиат анбошта шуда ва як ҷо дар ихтиёри мо қарор гирифтааст.

Инсон дар тули ҳаёти хеш ҳамвора бо мушкилоте фаровон ва бисёр печида мувоҷеҳ мегардад ва ногузир аст, ки ба ҳар тартиб барои онҳо роҳи ҳалҳое биёбад. Аз миёни ҳамаи ин мушкилот ҳеч мушкиле амиқтар, печидатар ва хусусан пурибҳомтар аз падидаи забон нест.

Ба туфайли ин мураккабии забон муддати тулонӣ кӯдак забони модарии худро ба осонӣ аз худ мекунад ва бо он барои баён кардани фикраш, фаҳмидани суханони дигарон истифода мебарад [38;208].

Файласуфон ва донишмандон аз қадимулайём то ба имрӯз пиromуни куллияи падидаҳои олами ҳастӣ ба тафаккур ва озмоишҳои ҳамаҷониба пардохта ва осоре азим ва арзанда дар тамоми заминаҳо арза намудаанд, то он ҷо, ки мустақиман ба забон марбут мегарداد.

А.В. Ястребова, як равоншиноси амрикoi, бар асоси таҳқиқоте, ки дар ин замина сурат гирифта, асари боарзише мунташир сохтааст. Ин асар муциб шудааст, ки иллали лакнати забон бештар аз пеш мавриди таваҷҷуҳ қарор гирад [232;44].

Раванди лакнатзабонӣ ва зухуроти он бештар аз хусусиятҳои ҳолати психофизикии қӯдак ва шахсияти ў вобаста аст. Дар анамнези қӯдакони лакнатзабон таъсири хатарҳои гуногуни табииати экзогенӣ ва эндогенӣ, инчунин паст будани соҳаи нейропсихикии худи қӯдак ошкор карда мешавад. Бори невропатикии қӯдакон дар изтироб, гиря дар қӯдакӣ, дар вайроншавии хоб, ғизо, дертар - дар тарси шаб, тарси танҳо будан дар як ҳуҷра, аксуламалҳои истерикӣ зоҳир мешавад. Дар ин қӯдакон ақибмонии инкишофи нутқ, ихтилиoli тарафҳои динамикии нутқ, вайрон кардани талафғузи садо мушоҳида карда мешавад.

Дар синни томактабӣ дар 34% мавридҳо қӯдакони лакнатзабон бо ихтилиoli талафғузи садои пайдоиши гуногун, унсурҳои суст инкишофёфтаи нутқ ва баъзан шакл наёфтани тамоми системи функционалии нутқ хос аст. Оҳиста-оҳҳиста қӯдакон нисбат ба нутқ ва нуқсонашон муносибати хос пайдо мекунанд. Баъзеҳо ба таври шадид норасоии нутқро эҳсос мекунанд, маҳсусан аз таъсири манфии муҳити зист. Дигарон аз зуҳури ларзиш дар нутқ метарсанд, аз баҳодиҳии нутқ ва рафтори диғарон аз ҷониби диғарон бетаваҷҷуҳ нестанд. Сеюмин бошанд, дар бораи лакнатзабонии танқид мекунанд, онҳо пас аз қӯшиши нобарори нутқ ё пас аз нокомӣ дар ҳама гуна фаъолият ҳавотир мешаванд. Лакнатзабонӣ ба табииати хушмуомилагии қӯдакон таъсир мерасонад. Сарфи назар аз он, ки дар байни қӯдакони 4-7-сола аксарият ба осонӣ ба муошират бо ҳамсолон ва калонсолон ворид мешаванд, қӯдакони дорои шаклҳои муоширати ноустувор ва қӯдакони дорои рафтори манғӣ ва аутистӣ фарқ мекунанд. Қӯдакони муоширати ноустувор дар аввал бо ҳоҳиши худ ба тамос ворид мешаванд, ба кор ва фаъолият шавқ зоҳир мекунанд, вале баъд ба ҳоҳишҳои калонсолон барои анҷом додани ин ё он кор бепарвой ва беэътиноӣ зоҳир мекунанд.

Онҳо ба вазъияти мушкилӣ базӯр ворид мешаванд, ҳавасмандгардонии фаъолияти худро талаб мекунанд ва пас аз даъватҳои такрорӣ аз ичрои вазифаи зарурӣ даст мекашанд. Құдаконе, ки нисбат ба ҳамсұхбат муносибати манғӣ доранд, пӯшида, шармгин, баъзан дорои хислатҳои рафтори ҳашмгин мебошанд. Зарурати ичрои дархост, супориш, маҳсусан дар муҳити нав, дар онҳо аксуламалҳои невротикӣ, баъзан рафтори қаріб аутистӣ ба вучуд меорад. Чунин ба назар мерасад, ки құдакон ба гүрӯхи ҳамсолон ё қалонсолон ниёз надоранд. Муошират ба таври қатъӣ интихобӣ аст.

Лакнати забон зоидай ихтиилол дар дастгоҳи нотиқа ва равонии инсон ва чун башар ҳамвора соҳиби тафаккур ва эҳсосот будааст, аз ин назар ин оризаро метавон бидуни шак, бо қадре таҳқиқ ҳамзамон бо пайдоиши башари аввалия низ ба ақиб бурд. Ба вучуди ин ихтиилол боиси аксуламалҳое дар шахс мегардад, ки аз ҳамон овони пайдоиши тиббу фалсафа донишмандон ҳар замон дар садади ёфтани илоҷ ба манзури тармими ин ихтиилол будаанд.

Яке аз падидаҳои лакнати забон ин гүшагирии шахси лакнатдошта аст, ба тавре ки намехоҳад бо дигарон муошират дошта бошад ва иллати ин гүшагирий ҳисси нотавонӣ аст. Ҳамин нотавонӣ сабаби нороҳатии бештари құдак мешавад ва дар натиҷа мумкин аст ҳар рӯз бар микдори ихтиилол афзуда гардад. Вучуди ин нуқсон низ сабаби маҳғӣ мондани бисёре аз истеъдодҳо аст. Масалан құдакони наққоше чун дар изтиробу нигаронӣ ба сабаби лакнат забони ба сар мебарад, наметавонад барои шиносондани худ ба дохили иҷтимоъ биравад ва худро ба дигарон шиносонад, аз мардум қафо мемонад ва чӣ бисёр истеъдодҳое аз ин қабил, ки дар тайи қурун ва асрҳо ношинохта боқӣ мондааст.

Таҳқиқоти донишмандон нисбат ба тамаддуни инсонӣ ба ин натиҷа расид, ки лакнати забон мумкин аст ба иллати узвӣ дар қисматҳои муҳталифи дастгоҳи нутқи инсон буда ва ё сабаби он зоети силсилаи асаби (нуқсони системаи асаби) марказии құдак аст [180;103-104].

Ин фарзия асрҳо мавриди қабули умум буда, то ин ки тағиироти сареи илм дар асри XIX таҳаввулоти ҷадиде дар шинохти иллати аслии лакнати забон пеш омад. Мухимтар ин ки таҳаввулот мардуди (рад кардани) шинохтани фарзияи нуқсони узв буд. Чун дар озмоишгоҳ дида шуд, дар соҳтумон ва аъзои дастгоҳи нутқии қӯдакони мубтало ба лакнати забон кучактарин айбу нуқсоне дида намешавад ва ба ҳамин далел вучуди ин пайдошавиро падидае аз як нороҳатӣ дар силсилаи асабашон доштанд. Таҳқиқот дар ин маврид шуруъ шуд. Дар натиҷаи мутолиот ва баррасиҳои донишманд чун И.А. Сикорский дар охири асри XIX ин фарзия ҳосил шуд, ки лакнати забон як падидаи асабӣ аст, ки ба иллати адами ҳамоҳангӣ ва тарбият дар силсилаи марказии асаб ба вучуд меояд. Тибқи навишта ва осори ин донишмандон ин ихтилоф дар силсилаи марказии асаб бар рӯйи қувваҳои муҳаррикаи нутқӣ асар мегузорад ва сабаби дар кори нуқсони нутқ мешавад. Аз ин лиҳоз, дар миёни ҷараёни нутқ ногаҳон ҳолоти сукун ва сакта ба вучуд меоварад [188;285-287].

Ба таври қуллӣ ин фарзия мавриди қабули донишмадони асри XIX ва аввали XX қарор гирифт. Аммо ҳанӯз ихтилофот дар ин, ки сабабҳои аввалия дар дастгоҳи марказии асаб аз кучо ҳосил мешавад, мавҷуд аст. Аз ҷумла:

Д.Б. Элконин пас аз омӯзиш ва таҳқиқот ба ҷунин хулоса меояд, ки лакнати забон бештар ба физиологияи асабҳо марбут аст ва шояд баъзе аз асаби нутқӣ дучори фалаҷ шуда, боиси сакта ва лакнат дар гуфтугӯ мешавад [229;298].

А.Н.Гвоздев ва А.В.Ястребова низ мӯътақиданд, ки лакнати забон натиҷаи як неврози асабӣ аст ва падидае монанди клоникий дар дастҳо ва гайра мебошад [233;27].

С.В. Дель бошад, лакнати забонро як падидаи адами (гумшуда) иқтибосӣ донистааст [60;359].

Е.А.Логинова, ки аз ҷумлаи пайравони мактаби И.П. Павлов аст, изҳор медорад, ки лакнат дар натиҷаи адами ҳамbastагӣ ва ҳамоҳангӣ

дар асабҳои бадани инсон ба вучуд меояд, монанди дигар клоникӣ асабӣ дар ҳар узви лакнат низ як омили асабӣ дорад [109;123, 147;209].

Ю.А.Сорокина низ неврози изтиробро муҳимтарин иллати лакнати забон медонад ва ҳатто шахсиятҳои музтариб ва васвасаҳо робитаи мустақим ҳисоб мекунад [192;140,146]. Б. Мелонифар асаби изтиробро низ муҳимтарин бемории лакнати забон медонад [125;59]. С. П.Гутенберг бо истифода аз равоншиносии озмоишгоҳӣ изҳор менамояд, ки лакнати забон иборат аз ларзиши забон аз аломати тарс ба вучуд меояд [59;146]. Фрейд дар китоби равоншиносӣ лакнати забонро падидае аз нуқсони ноҳудогоҳ медонад [209;236]. Ж.Пиажа бештар бар рӯйи сабабии иқтибосӣ таъкид мекунад [156;408]. Мактаби амрози равон ва асаб имрӯз барои лакнати забон далоили равонии физиологӣ ва асабии тавъамро омили куллӣ медонад.

Чунон ки назариёти фавқро хулоса кунед ду нуқта барои мусаллам мешавад. Аввал, он ки омили равони аҳамияти хосе дорад.

Дувум, ин ки лакнати забон падидае аз як ҳолати ғайритабиӣ ва бемории марбут ба як нуқсони узв нест.

Дар мактаби ҷадиди тибби равонӣ дар собиқ Иттиҳоди шуравӣ масъалаи ғайритабиӣ будани неврози асабӣ аҳамияти хосе дорад. Иллат он аст, ки мактаби фавқ аз назариёти донишманди рус С.И. Павлов пайравӣ мекунад ва ақидаи ин мактаби С.И. Павлов тавонистааст роҳи ҷадиде барои шиносоии сабабии физиологӣ дар амрозу асари он сабаби бар рӯйи силсилаи марказии асабҳо боз кунад. Бад-ин маънӣ, ки дар назарияи С.И. Павлов ин бемории асабӣ (невроз) ва дигар амроз, ки дорои падидаҳои физиологӣ ва асабӣ аст, дар асари фаъолиятҳои мағзӣ пайдо мешавад. Бинобар ин, дар бемории лакнати забон низ барои муолиҷаи чунин нуқсон бояд корҳои ислоҳӣ бурд. Аз ҳамин назар, саъии аслии олимони шӯравӣ дар пешгириӣ ва муолиҷаи невроз ба кор меравад ва муолиҷаи лакнати забон низ аз ин саъю ҷаҳд бенасиб намондааст [147;206].

Аз дидгоҳи донишмандони равонии шуравӣ роҳи ҳал ва масъалаи пешгирӣ ва муолиҷаи лакнати забон фақат падиде аз як бемории асабӣ нест, балки дармон бояд бо фаъолияти ҳама асабҳои бадан бошад. Ин эътиқод боис шудааст, ки дар муолиҷаи лакнати забон на фақат аз васоил ва равиши тармими нутқ истифода шавад, балки саъӣ дар беҳбуд ва ҷуброни камбудҳо ва беҳдошти бадани қӯдак низ бишавад. Таваҷҷӯҳ ба ин матолиб сабаб мешавад на танҳо пайдо шудани лакнати забони қӯдак бартараф, балки он эҳсоси нороҳатӣ низ, ки дар лакнати забон буданд, ки сабаби маҳдудияти шахси мубтало шудааст, аз миён биравад ва истеъдодҳои нуҳуфта шукуро шавад ва бо иҷтимоӣ шудани шахс фарди комиле дубора вориди чомеа гардад [126; 103].

Нуқсони нутқ, чун қоида, зухуроти аномалияҳои инкишофро, ки аллакай дар қӯдак вучуд доранд ё қайд мекунанд, зиёд мешаванд. Шиддати лакнатзабониро одатан аз ҳолати муюшират муайян мекунанд. Характери муюшират, хусусиятҳои хоси рафтторро дар фаъолият ба назар гирифта, вазнини иллатро ба таври зайл ба назар гирифтан лозим аст:

*Дараҷаи сабук* - қӯдакон дар ҳама гуна вазъият бо одамони бегона озод муюшират мекунанд, дар бозиҳои дастаҷамъӣ, ҳама намуди фаъолиятҳо иштирок мекунанд, вазифаҳои марбут ба зарурати муюширати шифоҳиро иҷро мекунанд. Талафот танҳо дар ҳолатҳои суханронии мустақил мушоҳида мешавад:

*Дараҷаи миёна* - қӯдакон дар муюшират, дар ҳолатҳои нав, ки барои онҳо муҳиманд, дар ҳузури «бегонагон» душворӣ мекашанд, аз иштирок дар бозиҳои дастаҷамъӣ бо ҳамсолон худдорӣ мекунанд. Дар қисматҳои гуногуни дастгоҳи нутқ ҳангоми суханронии мустақилона, саволу ҷавоб ва инъикоскунанда ларзиш мушоҳида мешавад.

*Дараҷаи вазнин* - лакнатзабон дар ҳама ҳолатҳои муюшират зоҳир мешавад, муюширати шифоҳӣ ва фаъолияти колективии қӯдаконро душвор мегардонад, зухури аксуламалҳои рафтториро ҳалалдор мекунад [15;120,151].

Мувофиқи маълумотҳои мо дар нутқи қўдакони 4-7 сола одатан рағбатҳои муътадили клоникӣ бартарӣ доранд. Кўдакони 4-5 сола лакнатзабонии муътадили тоникӣ ва клоникӣ (омехта) дар шуъбаҳои нафаскашӣ ва овозии дастгоҳи периферии нутқ бартарӣ доранд. Дар кўдакони лакнатзабони 5-6 сола рагҳои муътадили клоникӣ дар қисмҳои нафаскашӣ ва артикулятории нутқ бартарӣ доранд. Талафоти миёна ва шадиди клоникӣ ва тоникӣ дар кўдакони 6-7солаи лакнатзабон дар ҳама қисмҳои дастгоҳи периферии нутқ тақрибан баробар мушоҳида мешавад.

Дар муоширати кўдакони таҳсилоти томактабӣ, ки нуқсони лакнатзабонӣ доранд, ритмика истифода бурда мешавад. Дар онҳо ихтилини ҳаракати рагкашӣ, ритмикӣ боиси ихтилини просодикии нутқ мегардад. Ритми нутқ низ аз сабаби эмболофраз, (ворид кардани овозҳои нутқ) ки дар шароити зиёд шудани ҳаяҷони асаб рух медиҳад, вайрон мешавад. Эмболофразро натиҷаи инкишоф наёфтани функсияҳои ҳаракати аниқ ташаккул дода натавонистани фикр дар кўдак донистан мумкин аст. Кўдаконе, ки дар синни томактабӣ лакнатзабон мешаванд, ба онҳо миқдори зиёди ҳаракатҳои ҳамроҳӣ хос аст (47% ҳолатҳо). Онҳо дар натиҷаи паҳн шудан (радиатсионӣ) аз шуъбаи нутқ ба мушакҳои дигари бадан: аввал ба мушакҳои рӯй, гардан, дастҳо баъд ба тана, пушт, боло ва поён пайдо мешаванд. Кўдакон дастҳояшонро мечунбонанд, китфҳояшонро ҳаракат мекунонанд, пойҳояшонро паҳш мекунанд, дар вақти ларзиш зуд-зуд мижа мезананд ё ҷашмонашонро мепӯшанд, бо зўрӣ сарро ба пеш ҳам мекунанд ва гайра.

Равиши лакнатзабон ва зуҳуроти он аз бисёр ҷиҳат ба ҳолати психопсихофизикии кўдакони синни томактабӣ ва шахсияти онҳо вобаста аст. Дар анамнези кўдакони гирифтори рапит таъсири хатарҳои гуногуни экзогенӣ ва эндогенӣ ба организм, инчуни, сатҳи пасти соҳаи асабҳои равонии кўдак муайян карда мешавад. Сарбории невропатикии кўдакон дар шакли изтироб, гиря дар кўдакӣ, ихтилини хоб, ғизохӯрӣ, дертар - даҳшатҳои шабона, тарси танҳо будан дар ҳучра, инчиқӣ, аксуламалҳои

истерикӣ ва ғайра зоҳир мешавад. Дар таҳсилоти барвақтӣ таъхир дар инкишофи нутқ, вайрон шудани ҷанбаи динамикии нутқ, вайроншавии талаффузи садо ошкор карда мешавад. Оҳиста-оҳиста кӯдакон нисбат ба нутқ ва маъюбии худ муносабати хос пайдо мекунанд. Бархе аз таъсири манфии муҳити зист камбудии суханро эҳсос мекунанд. Дигарон аз зуҳури ларзиш дар нутқ метарсанد, ба арзёбии гуфтор ва рафтари худ аз ҷониби диғарон бетараф нестанд. Баъзеи диғар лакнатзабониро танқид мекунанд, пас аз кӯшишҳои нобарори суханронӣ ё нокомӣ дар баъзе фаъолиятҳо ҳавотир мешаванд [39;110].

Лакнатзабонӣ ба табиати бенуқсони нутқи кӯдакон таъсир мерасонад. Дар байни кӯдакони 4-7 сола бо вучуди он ки бо ҳамсолон ва қалонсолон ба осонӣ муошират мекунанд, фарқият ба мушоҳида мерасад. Кӯдаконе, ки нуқсони лакнатзабонӣ доранд, дар аввал бо майли том ба муошират машғул мешаванд, ба кору фаъолиятҳо шавқ зоҳир мекунанд, vale баъдтар нисбат ба ҳоҳишҳои қалонсолон барои иҷрои ин ё он кор пассивӣ ва бепарвой зоҳир мекунанд. Ба вазъияти проблемавӣ ба зӯр ворид мешаванд, ҳавасмандгардонии фаъолияти худро талаб мекунанд ва баъди пешниҳодҳои такрорӣ аз иҷрои вазифаи зарурӣ даст мекашанд.

Хусусияти сифатии кӯдакони таҳсилоти томактабӣ - тақлидӣ дар аксари кӯдакони лакнатзабон суст инкишоф ёфтааст. Тақрибан дар сяики кӯдакон табиат ва дараҷаи тақлид бо ҳамсолони маъмулии онҳо яксон аст. Ҷаҳор дараҷаи тақлидро, ки дар лакнатзабонҳои боқимонда ташаккул ёфтааст, фарқ кардан мумкин аст: тақлиди комил, нопурра, эҷодкорӣ, рад кардани тақлид. Тақлид дар гурӯҳҳои синну соли ҳар хел аст. Масалан, дар кӯдакони 4-5 сола тақлиди нопурра бештар мушоҳида мешавад (кӯдакон вазифаи дидаву шунидаашонро пурра иҷро намекунанд ва қисми нутқро тарқ мекунанд) ва онро рад мекунанд. Кӯдаконе, ки дикқати ноустувор доранд, намунаи аз ҷониби қалонсолон додашударо суст дарк мекунанд, ҳангоми такрор пайдарпайи амалҳоро

риоя намекунанд ва амалро анчом дода наметавонанд. Кӯдакони ғайрифаъол, монеъ мешаванд, ба намуна муддати тулонӣ нигоҳ мекунанд, бидуни лакнатзабонӣ ба ичрои супориш шурӯъ мекунанд ва амалҳоро бо тартиби тасодуфӣ такрор мекунанд. Кӯдакони 5-6 сола низ тақлиди нопурра доранд, vale он аксар вақт дар такори шакли лафзӣ зоҳир мешавад. Кӯдакон калимаҳоро мегузаранд, матни намунавиро бо матнҳои нав пур мекунанд, кӯшиш мекунанд, ки мантиқи сужетро вайрон накунанд, контури ҳикояро васеъ кунанд, образи достонро васеътар гардонанд. Бо мурури синну сол тақлиди эҷодӣ зиёд шуда, радди тақлид кам мешавад. Бо дарназардошти сатҳи муошират тақлид ба кӯдакони лакнатзабон барои логопед, маҳсусан дар ибтидои машғулияти ислоҳӣ зарур аст. Агар қоидаҳои рафтор ва супоришҳо ичро шаванд, ташкили даста ва фаъолияти кӯдакон самараноктар мешавад. Кӯдакон на танҳо аз калонсолон, балки аз ҳамсолони худ низ бе нуқсон дорои бенуқсон тақлид карданро меомӯзанд.

Лакнатзабонӣ ба ташаккули функсияҳои моторӣ таъсир мерасонад, эҳтимолияти инкишоф наёфтани минтақаи ҳаракати қӯдак ҳатто то пайдо шудани лакнатзабонӣ, ки ба пайдоиши нуқсон мусоидат мекунад, рад кардан мумкин нест. Дар баробари пайдо шудани лакнатзабонӣ суст инкишоф ёфтани малакаҳои ҳаракатӣ мушоҳида мешавад.

Аксари таҳқиқоте, ки дар мавриди лакнати забон сурат гирифтаанд, дар кишварҳои аврупойӣ анҷом шудааст ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кори бахусусе дар ин маврид сурат нағирифтааст.

Лакнати забони одӣ ба таври мутавассит (кашишхурӣ) дар як машғулият иҷтимоъ дида мешавад.

Тибқи ақидаи М.А.Панфилова нуқсони нутқ дар тамоми нажодҳо, кӯдакони фақир ва бой, ақланақибмонда ва солим, дuxтару писар дида мешавад [148;68].

Ақида бар ин аст, ки кӯдакони синни томактабӣ дар сини 3-7 солагӣ шоеътарин давраи ибтидо ба лакнати забон аст. Муноқишаҳои оилавӣ, доштани падару модар бо васвосӣ кӯдакро сарзаниш ва ҳатто танбех

мекунанд, ки тамоми корҳояшро ба таври муртабит анҷом дода ва калимаҳоро ба таври саҳеҳ баён кунад, аз ҷумлаи сабабу иллати муҳимми лакнати забон ҳастанд (Бехрӯз, Мелонифард. 2536) [125;55].

Тибқи маълумотҳои бадастомада, қариб ду машғулияти мардуми Амрико ба лакнати забон гирифтор шудаанд. Танҳо дар чанд ҳолатҳои истиснӣ шумо метавонед сабабҳои нуқсони забонро донед, аммо дар ақсари қӯдакони гирифтори лакнатзабон, амиқи равонӣ ва маҳсусан, истерия мушоҳид мешавад. Чунин қӯдак бо дигарон сӯҳбат карданро ҳоҳиш доранд, аммо ҳамеша аз хато кардан метарсанд, аз ин рӯ, ба сухани табиӣ даст мезананд. Дар қӯдак лакнати забон аз тааррузи психологӣ сарчашма мегирад. Дар ин маврид лакнати забон маҳдуд нашуда, сабабҳои равониеро, ки боиси он гаштаанд, аз байн бурдан лозим аст (Т.С.Одинсова) [144;200].

Илова бар ин, чунин ба назар мерасад, ки қӯдаконе, ки ба лакнатзабонӣ гирифтор шудаанд, дар вазифаҳои муҳим андеша, эътиқод ва муносибати муайян ба суханро доранд. Ин андешаҳо ва дидгоҳҳои ғайримантиқӣ сабаби изтироб ва ихтиоли равонии қӯдакон мешаванд. Яъне вақте изтироб зиёд шавад, лакнати забон шадид мешавад.

Қӯдаки лакнатзабон ба ақидаи Ч.Лагузен «организми шадиди бемор» мебошад, ки таъсири комплексиро дар шакли маҷмуи тадбирҳои тиббию психологӣ бо ҳатмии ҷорӣ кардани речай ҳомӯший талаб мекунад. Муддате дар миёнаи асри XIX усули ҷарроҳӣ маъмул шуд, ки самарабахши он тасодуфӣ буд ва дар ҷараёни ҷустуҷӯи роҳҳои самарабахши ислоҳи лакнатзабонӣ усули дидактиқӣ пайдо шуд. Он аз истифодаи ҷудогонаи машқҳои гуногуни нафаскашӣ, ибрози сухан ва гузоштани овоз иборат мебошад. [99;47].

Ин усули лакнатзабониро яке аз неврозҳои координатсияи спастикӣ, ки аз норасогии модарзодии механизми вербо-артикуляторӣ бармеоянд, вайрон кардани унсури ҳаракатро эътироф карданд (А. Куссмаул, 1879). Дар баробари ин, мебоист ҳаракатҳои рӯшноиро аз худ кард, дар фонатсия ва нафаскашӣ кор карда сипас, садо, калима, ибораро бояд

такрор кард. То имрӯз тамоми манзараи мураккаби беморӣ, решаҳои равонӣ ва иҷтимоии он ба таври кофӣ дарк карда нашудаанд [95;24, 97; 202].

Дар корҳои Е.Ф. Рау, М. М. Блескина, Т. О. Малина, нишондодҳои амалӣ барои барқароркуни овоз бо роҳи истифодаи машқҳои фонопедӣ ҳангоми халалдоршавиҳои гуногун пешниҳод гардиданд. Г. Г. Бекбулатов доираи машқҳои фонопедиро барои муолиҷаи баргардонидани овоз баъди шифоёбии чинҳои садо, садопардаҳо муайян намуд. [167;115].

Бояд фаҳмид, ки вайронқуниҳо дар муоширати кӯдак фавран ислоҳ намешаванд ё ногаҳон худ аз худ дур мешаванд. Беҳтаршавӣ баъзан метавонад якчанд моҳ давом кунад, аммо ҳатто дар ин давра он метавонад бадтар ё беҳтар шавад. Бартараф кардани нуқсони нутқ бояд пеш аз он ки кӯдак норасогии худро дарк мекунад, оғоз шавад. Лакнатзабонӣ бештар дар кӯдакон мушоҳида мешавад. (Гел Ват) [54;120].

Психологи амрикӣ Л.И.Белякова дар асоси таҳқиқоти худ дар ин самт асарҳои пурагишишеро, ки ба омӯзиши ин мавзӯъ марбутанд, нашр кардааст. Асари мазкур ба ҳалли мушкилоти лакнатзабонӣ диққати маҳсус дода, дар кори худ нишон дод, ки муолиҷа бо роҳи ҷарроҳӣ натиҷаи дуруст намебахшад ва онро танҳо бо воситаи маҳс ва бо усулҳои бозӣ табобат кардан лозим аст [17;263].

Китоби профессори рус, равоншинос И. Сикорский «Дар бораи лакнатзабонӣ» (1889), ки таҷрибаи омӯзиши зуҳурот ва аломатҳои лакнатзабонӣ ҳамчун бемории асаби равониро ҷамъбаст намуда, як қатор муқаррароти муҳими табобатро асоснок мекунад. И.А.Сикорский лакнатзабониро ногаҳон халалдор шудани пайвастагии артикулясия дониста, бо ёрии духтур пайвастани кори омӯзгорро зарур донист. Табобати оқилонаи лакнатзабонӣ аз тадбирҳои пешгирикунанда, дидактикаӣ, равонӣ ва фармасевтиӣ (дорусоз) иборат буд, ки бояд аз

давраи кӯдакӣ оғоз карда шаванд. Ба ақидаи ӯ, лакнатзабонӣ ба машқҳои артикулясия ва суханронии ритмӣ ниёз доранд [189;32,155].

Дар ибтидои асри XX фанни психология ва психиатрия ба таври васеъ инкишоф ёфтаанд, чунин нуқтае ба миён меояд, ки лакнатзабонӣ на он қадар сабабҳои моторӣ, балки як бемории руҳӣ ва аффектӣ мебошад. Инчунин, истифодаи усулҳои психодармоншиносӣ дар суст талаффузкунӣ ва дигар усулҳои гуфтор ба ақидаи Э.А. Андерс., А. Либман, Г.Д. Неткачев., С.Э. Фрешелс фикру ақидаи хешро баён намудаанд. Аз ин рӯ, А. Либман зарурати таъсири равониро ба бемор барои бартараф кардани тарси нутқ ба майдон овард, ӯ ба машқҳои нутқ дар марҳилаҳои мураккабӣ хеле камтар аҳамият дод [4;98, 107;31,36, 139;59, 210;129].

С.Э.Фрешелс лакнатзабониро ҳамчун афазияи ассоциативӣ маънидод кардааст [210;35].

Э.А.Андерс дар бораи таъсири психологӣ ба шахсияти кӯдак, дар бораи зарурати решакан кардани ҳаяҷон ва тарс сухан ронда, нақши муҳимми ҳаракатро дар истеҳсоли нутқ қайд намуда, навиштааст, ки тасвирҳои садое, ки аз дарки шунавоии калимаҳо ташаккул меёбанд, тавассути ҳисси мушакҳо дар моҷароҳои узвҳои нутқ тақрор мешаванд [4;105].

Асосгузори самти равоншиносии омӯзиш ва муолиҷаи лакнатзабонӣ дар Русия Г.Д. Неткачёв дар осори худ нуқтаи назарро дар мавриди лакнатзабонӣ ҳамчун психоневроз ба миён гузошта, тафсири равонии зуҳуроти конвульсивии нутқро пешниҳод кардааст. Ӯ эътиқод дошт, ки ларзишҳои нафаскашӣ, овозӣ ва буғумҳо аз пайдоиши сифр рӯҳӣ буда, дар се шакл вучуд доранд:

- 1) ин ҳиллаест;
- 2) ин як навъ шаклҳои ифодакунандай тарс, шарм, ҳичолат ва ғ;
- 3) ин шакли васвосист.

Ба ақидаи ӯ, фикрҳои васвосӣ дар натиҷаи тағйир ёфтани ҳиссиёти моторикӣ ва мушакҳо, ки аз тарс тағйир ёфтаанд, ташаккул меёбанд.

Намояндагони ин самт пешниҳод карданд, ки муолиҷаи лакнатзабонӣ асосан тавассути равоншиносӣ сурат гирад. Дар оянда лакнатзабониро муаллифон ҳамчун як бемории функционалиӣ, невроз мешуморанд, ки ба тамоми ҳаёти инсон таъсир мерасонад [139;53].

Мутафаккирони илми логопедия рушди пайгиранаи лакнатзабониро ҳамчун як масъалаи илмии тиббию педагогӣ аз солҳои 30-юм оғоз намуданд. В.А. Гиляровский, Н.А. Власова, Е.Ф.Рау, Ю.А.Флоренская дар як қатор асарҳо зарурати таъсири бисёрҷониба ба шахсияти кӯдаки лакнатзабонро бо қӯшиши мутахассисони гуногун ва истифодаи нақши шифобахши дастаи кӯдаконаи дуруст ташкилшударо асоснок мекунанд. Чунин муассиса шуъбаи логопедии кӯдаконаи беморхона буд [55;570,582, 36;83, 167;17, 208;111].

В.А.Гиляровский ва Н.А.Власова усули мукаммали ислохи лакнатзабониро ҷорӣ кардаанд, ки аз инҳо иборатанд:

- 1) терапияи доруворӣ;
- 2) логопедия;
- 3) кори логоритмикӣ;
- 4) кори тарбиявӣ;
- 5) тарбияи ҷисмонӣ [56;8, 36;84].

Усули кори логопедӣ, ки аз ҷониби Н.А.Власова барои кӯдакони лакнатзабони синни томактабӣ таҳия шудааст, ба ғояи гузариши тадриҷан аз марҳилаҳои содда ба мураккабтари нутқ асос ёфтааст. Методикаи кори логоритмикиро барои кӯдакон В. А.Гринер ва Н.С.Самойленко асос гузоштаанд. Ин усул дар амалияи логопедӣ устувор ҷойгир шудааст ва дар айни замон муҳим аст [36;84, 57; 149, 180;206].

Ю.А. Флоренская дар таҳқиқоти солҳои 1935, 1941, лакнатзабониро ҳамчун сабабҳои ҳолатҳои тулонӣ дар беморони калонсол тавсифи

умумӣ мекунад ва табобати беморони калонсолро тавсиф мекунад ва сухбатҳои психодармоншиносиро тавсия медиҳад. [207; 88]

Баъдтар, дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI аҳамияти мураккабии усулҳо дар системаи ислоҳӣ лакнатзабонӣ устуворона муайян карда шуд. Муаллифон дар идомаи амиқтар омӯхтани лакнатзабонӣ дар қӯдакони синни томактабӣ ва эҷоди шаклҳои нави кори ислоҳӣ ба ҳамин принцип пайравӣ мекунанд (Е.Ф. Рау, В.И. Селиверстов, М.Е. Хватцев). Зарурати кори ислоҳкунандаро бо қӯдакони лакнатзабон дар ҷараёни фаъолияти пешбарии онҳо - бозӣ асоснок мекунад [166;11, 186;295, 213;208].

Р.Е.Левина мӯътақид аст, ки лакнатзабонӣ яке аз сабабҳои нутқ буда, асосан вайрон шудани вазифаи коммуникатсионӣ мебошад ва дар ҳоле ба вучуд меояд, ки байни омодагии воқеии воситаҳои нутқ, сатҳи дастраси онҳо ва талабот ба муҳити гуфтугӯй номутобиқатӣ вучуд дорад.

Аз ин ҷо пешниҳоди таҳияи усулҳои нав дар роҳи тарбияи тадриҷан аз нутқи вазъиятий ба контекстӣ (калима дар матн) ба миён меояд. Дар як қатор асарҳои Р. Е.Левина дар бораи таҳқиқот дар соҳаи лакнатзабонии қӯдакон буда, методологияи кори логопедӣ бо қӯдакони лакнатзабон таҳия карда шуд, ки ба тадриҷан мураккаб шудани системаи саволҳо дар раванди машғулияти меҳнати дастӣ барои қӯдакони синни томактабӣ ва барномаи қӯдакони синну соли дигар асос ёфтааст [104;28].

Дар асарҳои С. А. Миронова инкишофи самти дар асарҳои Р.Е.Левина ва Н.А. Чевелева, муаллиф барои тадриҷан гузаштан аз нутқи вазъиятий ба нутқи контекстӣ таклиф мекунад, ба ғайр аз он ки нақли лаҳзаҳои реҷаро дар бар гирад, тамоми маводҳои барномаи қӯдакистон истифода шавад. Нишондодҳое буданд, ки дар қӯдакони лакнатзабони синни томактабӣ сабабҳои таваҷҷӯҳи ихтиёри, суръат ва устувории фаъолият, тағйирот дар ҳолати ҳисси эҳсосӣ-ихтиёри, ҳарактер ва ғайраҳо дида мешавад [129;3,23, 103;35, 219;57].

Дар охир асри ХХ Н.М. Асатиани, В.С.Кочергина зуҳуроти дигар навъҳои нуқсоншиносӣ дар лакнатзабониро омӯхта, роҳҳои ислоҳи онҳоро баррасӣ кардаанд: дар нишондодҳо зарурати инкишофи малакаҳои мотории нутқ мавҷуданд [10;438, 92;242].

Ташаккули усулҳои маҳсуси дармоншиносӣ барои лакнатзабонии кӯдакони таҳсилоти қалони томактабӣ дар асарҳои В.М. Шкловский, Ю.Б. Некрасова, А.А. Лебединский дастрас қарда шудааст [224;20,30, 137; 64, 101;75].

Гуногунии варианҷҳо дар самтҳои мавҷудаи таҳқиқот дар ислоҳ кардани лакнатзабонӣ аз он иборат аст, ки таснифоти ягонаи қабулшудаи ин нуқсони нутқ ва меъёрҳои арзёбии он вучуд надошт. Ҳанӯз дар солҳои 30-юм ва баъдтар дар бораи зарурати барҳӯрди дифференсиалиӣ дар омӯзиши шахсони мубталои лакнатзабонӣ (В.А.Гиляровский, Ю.А.Флоренская) масъала гузошта шуда буд, ки дар ин хусус асарҳо каманд [56;390, 207;35].

Ҳамин тавр, В.А.Ковшиков хусусияти лакнатзабониро дар бемориҳои гуногуни асабҳои равонӣ, дар кӯдаконе, ки аз сухан рондан азоб мекашанд, меомӯзад. Таҳқиқот нишон дод, ки дар баробари зуҳуроти умумие, ки ин намуди патологияи логопедиро тавсиф мекунанд, дар ҳар як гурӯҳи клоникӣ хусусиятҳои хоси инкишоф, ҷараён ва зуҳуроти лакнатзабонӣ вучуд доранд, ки ба таври органикӣ бо бемориҳои асабҳои равонӣ ва шахсияти бемор алоқаманданд. Муаллиф зарурати истифода бурдани усулҳои дифференсиалиро дар кори ислоҳӣ ва тарбиявӣ бо лакнатзабонӣ таъкид кардааст, ки ҷанбаи этиопатогенетикии вайроншавии нутқро ба назар мегирад [80;54].

В.А.Куршев ҳодисаҳои лакнатзабониро дар заминай инкишофи сусти нутқ дар баробари невротики таҳлил кардааст [94;84].

В.С. Кочергина лакнатзабониро дар кӯдакон тасниф намуда, ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад [92;242]:

- 1) кӯдаконе, ки инкишофи умумии нутқашон мұтадил;

2) күдаконе, ки дар онҳо лакнатзабонӣ дар натиҷаи осеби сабуки органикии мағзи сар ба амал меояд.

Муаллиф қайд мекунад, ки навъи тулонӣ ва номусоиди лакнатзабонӣ асосан бо осеб дидани минтақаҳои ҳаракати сухани мағзи сар бо дараҷаи гуногун ва локализатсия (ҷойгиршавии ҷои нуқсон) алоқаманд аст. Дар маҷалла масъалаи зарурати шаклҳои маҳсуси логопедияи дифференсионӣ ва ислоҳи тиббии лакнатзабонӣ ба миён гузошта шудааст [91; 214,226].

Муқаррар шудааст, ки шумораи муайянӣ кӯдакон аз лакнатзабонӣ бо сабабҳои равонӣ азоб мекашанд (Н.М. Асатиани) [10;432].

Дар таҳқиқотҳои маҳсус лакнатзабон ба чор гурӯҳ ҷудо карда шуданд: беморони боқимондаи осебҳои барвақти органикии системаи марказии асаб, бо сабабҳои невротикӣ, психопатия ва шизофренияи суст. Зуҳуроти синдроми логофобӣ вобаста ба заминаи нозологӣ, ки дар он зуҳур мекунад, омӯхта шуд.

Онро профессор В.В. Ковалев фаҳмиши тафриқавии моҳияти лакнатзабонӣ, масъалаҳои кори муолиҷавӣ ва ислоҳиро боз ҳам равшантар намуда, нуқтаи ибтидоии таҳияи принсипҳои аз ҷиҳати патогенетикӣ (омӯзиши механизми бемориҳои ирсӣ) дар асос фаъолияти тиббию педагогӣ гардид. (Н.М.Асатиани, В.Г.Казаков ва ғайра) [10;301].

Таҳқиқотҳои электрофизиологӣ фарқияти нишондодҳои лакнатзабонӣ, пайдоиши невротикиро муайян карданд ва дар заманаи осеби органикии системаи марказии асаб ба вуҷуд омадаанд (Л.И. Белякова) [16;13,20].

Таҳқиқоти клиникии беморон қӯдакони мубталои лакнатзабонӣ, гетерогении нозологии онҳоро ошкор намуд (Н.М. Асатиани) [10;210]. Рудиментҳои синдроми логофобӣ ва зуҳуроти сабабҳои асабҳои равонӣ дар таҳқиқоти муқоисавии шаклҳои гуногуни лакнатзабонӣ дар қӯдакони синни томактабӣ тавсиф карда шудаанд (И.С. Калачева) [75;107].

Зарурати равиши тафриқавӣ дар ҳоли ҳозир аз ҷониби бисёре аз муҳаққиқон эътироф ва асоснок карда шудааст.

Риоя кардани ин принсип барои минбаъд аз ҷиҳати назарбинӣ ва амалии кор карда баромадани масъалаҳои лакнатзабонӣ аҳамияти калон дорад. Ҷунин самт, инчунин, барои омӯзиши ташхисии функцияҳои ҳаракат ва нутқ дар лакнатзабонии кӯдакон ва таҳияи усулҳои дифференсиалии ислоҳи онҳо (Н.А. Рычкова) мебошад [175;33].

Сарфи назар аз нуқтаи назари то андозае муҳолиф дар бораи пайдоиш ва ислоҳи лакнатзабонии кӯдакон дар солҳои гуногун, муаллифон ба зарурати усули интегралӣ ҳангоми муомила бо кӯдакон ва бартарии усули дидактикаи ислоҳи ин сабабҳои нутқ розиянд.

Масъалаи тарғиби донишҳои психогигиенӣ дар байни мураббия ва логопедҳои муассисаҳои таълимии томактабӣ, инчунин, зарурати ба онҳо омӯзонидани усулҳои ислоҳи нуқсонҳои нутқ дар кӯдакон, дар амал татбиқ нагардидан актуалӣ боқӣ мемонад.

Тибқи таҳқиқоти анҷомшуда асари мушкилоти лакнатзабонӣ аз ин аст, ки кӯдакони табақоти муҳталифи иҷтимоӣ, иқтисодӣ аз назари рушди забонӣ дар соли аввали зиндагӣ ва ҳатто то муддате баъд аз он бо ҳам тафовути бисёр ночизе доранд, вале таъсири ин факри забонӣ дар солҳои баъд ба таври комил зоҳир хоҳад шуд (баъд аз 18 моҳагӣ).

Лакнати забон ба таври куллӣ ба ҷуз мавриди истиснӣ дар даврони хурдсолӣ оғоз шуда, як падидай хоси даврони кӯдакӣ аст ва маъмулан аз синини 2 то 4 солагӣ шуруъ мешавад. Тақрибан аз ҳар сад кӯдак як нафар дорои лакнати забон аст ва 80% аз ҳамаи кӯдаконе, ки дорои лакнати забон будаанд, ба тадриҷ монанди кӯдакони дигар ба таври табиӣ сухбат мекунанд. Аммо дар айни ҳол лакнати забон аз муҳимтарин нуқсони нутқӣ мебошад.

Лакнати забон дар миёни писарон ба маротиб бештар аз духтарон аст ва дар баррасиҳо ва таҳқиқоти муҳталиф нисбате дар ҳудуди 70% барои писарон ва 30% барои духтарон зикр гардидааст.

Лакнати забон модарзодӣ низ дар писарон 15% бештар аз духтарон гузориш шудааст. Баъзе ақида доранд, ки чун духтарҳо зудтар забон оғоз боз мекунанд ва ба суръат ҳам тарзи сухбат кардани калимаҳоро ёд мегиранд, дар онҳо лакнати забон камтар аст. Мушоҳида мешавад, ки лакнати забон дар духтарон низ шуруъ шудааст (Беҳрӯз, Милонӣ, 2536) [125;89].

Давраи ба балоғат расидан бо таҳаввулоти физиологӣ ва иҷтимоии худ дар ин марҳила аз лакнати пачида бетаъсир намебошад. Дар ин даврон, син, вежагиҳои фардӣ ва иҷтимоӣ низ дар тағири шакл ва ё ташдиidi лакнати забон муассир аст.

Дар таҳсилоти 6 то 7 солагӣ низ, ки дар кӯдак замони оғози мактаб мебошад, ба лиҳози вежагиҳои отифӣ ва созгориҳои иҷтимоии хоси ин давра мавқеяти муносибе аст барои бурузи лакнати забон, дар миёни кӯдаконе, ки бештар мусаиди чунин ихтилоле мебошанд.

Ба ҳангоми сухбат кардан дар ҳузури шунавандагон, мураббӣ ва дигарон низ лакнати забон ташдид мешавад, баҳусус кӯдак агар чапдаст бошад ва аз тарафи логопед ё волидайн барои ислоҳи чапдастӣ ӯро набояд маҷбур кард. Зоро маркази нутқи кудакони дастчап аз тарафи чап фаъотар буда, кӯдакони ростдаст аз тарафи рост фаъол мебошанд. Дар чапдастон маркази нутқ дар нимкураи рост аст, лизо фишор ва таъкид ва ҳатто танбех ба василаи логопед боиси интиқоли маркази нутқ аз нимкураи чап ба рост шуда ва дар ин сурат сабабҳои нутқиро боис мешавад ва агар аз тағири ду нимкура ҷилавгирий шавад, сабабҳои нутқӣ дида намешавад [126;132].

Оғози мактаб, баҳусус барои баъзе аз кӯдаконе, ки аз назари отифӣ-иҷтимоӣ омодагии лозимро барои вурӯд ба мактаб ва мувоҷҷеҳ шудан бо ниҳоди иҷтимоии расмӣ надоранд. Ба ин далел ҳамвора шоҳиди миқдори қобили таваҷҷӯҳе аз шогирдони тайёрӣ ба мактаб, ки аз кӯдакистон мебошанд, ки дучори лакнати забон мешаванд ва ё эҳёнан лакнати онҳо бештар мешавад.

Тадқиқоти этнографии Е.М.Пещерова, В.М.Наливкин, дар бораи бозии бачагона инъикос ёфтааст. Масъалае, ки онҳо таҳқиқ намудаанд дар бораи ҷиҳатҳои психологии педагогии кӯдакон арзёбӣ гардидааст. Онҳо ин бозихоро барои кӯдакон, хондани шеъру сурудҳо, афсонаҳо, муаммо, қофиябандӣ, ки аз он дар таҳқиқотҳои Р.Амонов, Б.Шермуҳаммадов, Г.Курбонова ва дигарон низ инъикос ёфтаанд, корбурд намудаанд. [154; 36, 134; 143, 2;55, 223;69, 98;14].

Ба андешаи муҳаққиқони тоҷик Раҳмонов З.П. ва Раҳмонова Д.З. лакнатзабонӣ яке аз душвортарин норасоии нутқ ба ҳисоб меравад ва бартараф кардани он душвор аст. Вайроншавии суръати нутқ ба лакнатзабонӣ оварда мерасонад. Ин дар ҳоли талафуз карда натавонистани қалимаҳо аз тарафи кӯдакон ба вучуд меояд [169;142]

Муҳаққикии ватанӣ Н.Н.Турсунов дар тадқиқоти худ пешниҳод менамояд, кӯдакони синни томактабӣ бо воситай бозӣ анъанаҳои мардуми тоҷикро меомӯзанд. Дар таҳқиқоти хеш омӯзиши бозиҳои ҳалқии тоҷикро таҳлил намуда, бозиро ҳамчун воситай омода қардани кӯдакон ба ҳаёт меҳисобад. Инчунин Н.Н.Турсунов дар давоми фаъолияти худ якчанд китобҳоро ба монанди «Бозиҳои миллии тоҷикӣ» (1983), «Бозиҳои берунии тоҷикӣ» (1975), маводи методӣ барои хонандагони таҳсилоти ибтидой дар дарси тарбияи ҷисмонӣ рӯйи қалам овардааст, ки дар мактабҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мебаранд. Дар ин дастурҳо бозиҳои серҳаракати миллӣ барои ҳифзи саломатии кӯдакон нигаронида шудааст. Дар таҳқиқоти худ мо тасмим гирифтем, ки маҳс бо воситай бозӣ лакнатзабониро ислоҳ карда, кӯдакон ба мактаб омода карда шавад [200;55].

Солҳои охир масъалаҳои назария ва амалияи бозиҳои дидактикӣ таҳия ва аз ҷониби бисёр таҳқиқотчиён амалӣ карда мешаванд. Дар ин маврид аҳамияти бозиҳои дидактикӣ дар бартарафсозии лакнатзабонӣ ба миён гузашта мешавад. Дар воситай таълимии хеш муҳаққиқ Рамазонова Р. бозиро ҳамчун воситай ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ шуморидааст. Инчунин, дар ин дастур барои

гузаронидани корҳои ислоҳӣ якчанд бозиҳоро пешниҳод намуда, таъкид менамояд, ки бозӣ омили пешбарандай фаъолияти кӯдакони синни томактабӣ ба шумор рафта, маҳсусан бозиҳои шифоҳӣ, қофиябозӣ, байтбарак, фолклори бачагона ва гайраҳо дар ислоҳи нуқсони лакнатзабонӣ васеъ мавриди истифода қарор меёбанд.

Дар таҳқиқот мо бозиҳои нақшофариро истифода бурдем, ки барои кӯдакони синни томактабӣ на танҳо ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ, балки воситаи муҳимми тарбия ба ҳисоб меравад. Профессор Н.Х.Нурҷонов дар бораи санъати театрии халки тоҷик таҳқиқотҳо гузаронида, таъкид мекунад, ки бозӣ кӯдакро ба ҷомеа ва ҳаёт мутобиқ мекунад [100;15].

Дар таҳқиқотҳои Т.Х. Мустафоқулов, Т.Намозов, Ш.А. Сафаров, ва дигарон бозӣ воситаи саломатии кӯдакони синни томактабӣ ва хонандагони синфҳои ибтидой исбот карда шудааст. [133;75, 135;215, 182;24].

Т.Х.Мустафоқулов дар асоси таҳқиқоти худ пешниҳод менамояд, ки ба барномаи кӯдакони синни томактабӣ “Рангинкамон” (зери таҳрири Л.Иматова) бозиҳои мутобиқшудаи машқҳои рақс ва машқҳои варзишӣ дохил карда шаванд. Дар кори худ маҳз бозиҳо ба воситаи ритми логопедӣ ва маҳси логопедӣ барои ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ истифода бурда шуд. Воситаи ритми логопедӣ барои хондани шеъру суруд ва маҳси логопедӣ, ки аз ду қисм дар зери таҳрири мутахассис Маҳмадиева М (маҳси забон, маҳси ком, маҳси лунҷ) омода карда шудааст, воситаи ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ ба ҳисоб меравад [133, 28,74;69, 123;281].

Дар дастури таълимии “Асосҳои логопедия” дар зери таҳрири Маҷидова Б. иброз шудааст, ки лакнатзабонӣ аз 2 то 6 солагӣ кӯдакони синни томактабиро аз муошират кардан маҳрум мекунад ва ба сифати шаҳсии ў таъсири манғӣ расонида, ба мутобиқшавии иҷтимоӣ монеа ба вучуд меоварад. Аз ҷумла, чунин таъкид мегардад: «Дар логопедия ташаккули шаҳсияти забонии кӯдак ҳадафи асосии раванди ислоҳоти

педагогӣ мебошад. Ба ин мақсад метавон дар он маврид ноил шуд, ки агар қӯдакони дорои норасои нутқӣ ва забонӣ зимни баргузории машғулиятҳои логопедӣ дар муассисаи таълимии томактабӣ муоширати нутқии онҳо инкишоф дода шавад» [124;65].

Дар таҳқиқоти Қурбонова Г, аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ санҷидани таъсири бозиҳои берунӣ дар ташаккули сифатҳои ахлоқӣ дар қӯдакони синни томактабӣ мебошад. Ӯ бозиро воситаи таъсиррасонӣ ба роҳҳои муоширатӣ ҳисоб кардааст. Бозиҳои берунии миллиро барои ташаккули масъулиятшиносӣ, меҳнатдӯстӣ, ватандӯстӣ зирақию, ҷолоқӣ, гуманизм будан ба аъзоёни чомеа муҳим мешуморад [98;18].

Дар асоси ин, дар рафти кори таҳқиқотии мо вазифа гузошта шуд, ки нақши бозӣ на танҳо барои ислоҳ намудани нуқсони лакназабонӣ, балки воситаи асосии тарбияи қӯдакони синни томактабӣ ба ҳисоб меравад.

## **1.2. Ҳамкории логопед, мураббӣ ва оила дар ислоҳи нуқсони лакнатзабонии кӯдакон**

Лакнати забон ирсӣ-иҷтимоӣ-равонӣ шуда метавонад, вале хеле аз ҷанбаҳои он ҳанӯз ошкор карда нашудаааст. Норавонии гуфтор аксаран дар кӯдакони синни аз 2 то 5 сола ба ҷашм мерасад ва баҳусус дар писарҳо ин бештар вомехӯрад. Дар ин давра аксари кӯдакон ба таври табиӣ дорои норавонии гуфторӣ мебошанд, вале дар асари сабабҳои иҷтимоӣ ва равонии номусоид ин норавонии гуфтор мумкин аст он қадар идома ёбад, ки ба як норавонии воқеӣ табдил гашта, ба сурати лакнати забон мубаддал шавад.

Дар ин давра тавсияи нуқсоншиносон ин аст, ки волидайн масъалаи нуқсони муоширати кӯдаконро дида, сари вақт ба табион муроҷиат намоянд. Табион ба волидайн муроҷиат ба логопедро пешниҳод намоянд, зоро дар марҳилаи табиии рушди чунин ҳолат онҳо бояд бо кӯдак ба таври табиӣ бархурд кунанд. Инчунин, ба суҳбати фарзанди худ бо диққат гӯш диҳанд, кӯдакро ба такрор, он чи ки гуфтааст, водор нақунанд ва ё аз ӯ бихоҳанд, ки оромона суҳбат кунад. Равиши комилан нодурусте аст, ки волидайн ба фарзанди худ дар гуфтани калимае, ки баёни он нуқсон дорад, кумак кунанд ва ё ҷумларо ба ҷои ӯ тамом кунанд.

Боиси қайд аст, ки технологияи фаъолияти бозӣ солҳои охир аз ҷониби логопедҳо санҷида шуда, баҳои мусбат гирифтааст. Мақсади ин кор омӯхтани нақши методологияи фаъолияти бозӣ барои ислоҳи лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ ва коркарди методикаи таълими логопедӣ дар асоси он мебошад. Муҳаққиқи соҳаи логопедия Маҳмадиева М. бо такя ба таҷрибаи амалии худ барои ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ истифодаи мизҳои тиббиро (зонд, шпател) пешниҳод намудааст. Дар дастури методии “Маҳси логопедӣ” барои ба эътидол овардани праксиси артикулятсионӣ маҳси мушаки забон, устухонҳои руҳсора, лабҳо ва коми нармро бо воситаи бозӣ тавсия

додааст. Ҳамчунин, барои ислоҳӣ ҳастагии асаби кӯдакони синни томактабӣ масҳ яке аз омилҳои ислоҳи лакнат маҳсуб меёбад [123; 195].

Барои кӯдаке, ки мубтало ба лакнати забон аст, сабру ҳавсалай логопед, мураббӣ бисёр муҳим ва боарзиш аст. Мураббӣ бояд сабурона ва бо таваҷҷуҳ ва диққат фурсат диҳад, ки кӯдак бароҳатӣ он чиро, ки меҳоҳад, бигӯяд, суханашро тамом намояд ва аз ҳар гуна шитобзадагӣ, тамасхур ва истеҳзои кӯдак худдорӣ намояд. Баъзе аз волидайн ин мавзӯъро нахустин нишонаҳои лакнати забон медонанд ва ба кӯдакон ёдовар мешаванд, ки ҳангоми сӯҳбат кардан бештар диққат кунанд, дар ҳоле, ки гурӯҳи дигар ба ҳеч ваҷҳ вокуниш (муқобилият) нишон намедиҳанд ва сабру таҳаммул пеша мекунанд.

Ин яке аз равишҳое аст, ки кӯдак чӣ гунагии талаффуз ва адои калимаҳои муҳталифро меомӯзад. Аз сӯйи дигар, мураббӣ ва ё логопед агар ба сӯҳбат кардани худ низ таваҷҷӯҳе бештар намоянд ҷандон дар ислоҳ ва беҳбуди норасоии лакнатзабонии кӯдак муваффақ наҳоҳанд шуд. Кӯдакон бояд ёд бигирад, вақте ки сӯҳбат мекунад, мушкилоти ҳудро дар ҳадди тавоноии худ бартараф кунад.

Логопед бояд аз кӯдаконе, ки дучори нуқсони лакнатзабон шудаанд, тасвире дошта бошад, то ки ҳангоми ба муҳокима ва шинос кардани кӯдак ҳолати нутқи кӯдакро дар ҳисботи умумӣ тасвир намояд.

Павлов И.П., ақида дорад, ки беморони мубтало ба лакнати забон бидуни шак ба сабабҳои равонӣ, маҳсусан ба неврозҳо мубтало ҳастанд ва тавсия мекунад, агар сабабҳои равонӣ хуб шавад, лакнати забон ҳудаш беҳбудӣ меёбад.

Дувумин табиати рафтории лакнати забон иборат аст аз норасоӣ аз рушди нутқии аввалия. Бад-ин тартиб ин вокуниш чизе ҷуз як одати манғӣ нест. Барои аз байн бурдани ин ҳолат тамаркуз бар бозомӯзии нутқ ба сурати тариқаҳои муносиби иҷтимоӣ зарурӣ аст [147;105].

Масалан, пешниҳод шудааст, ки кӯдакони дорои нуқсони лакнати забон кӯшиш кунанд то тавоноиҳои худ барои ҳамоҳангӣ байни садо ва муфассалбандии калимаҳоро афзоиш диҳанд.

Тундзабонии мураббӣ, агарчи куниши назмдиҳандаи худи мураббиро намегирад, вале дар атрофии кӯдак чунон фазое эҷод ҳоҳад кард, ки ташкили гурӯҳ барои ӯ имконпазир бошад. Аз ин рӯ, ба норасоии тафаккури таваҷҷуҳ ва сухангӯйӣ дучор ҳоҳад шуд ва пас аз он бо кучактарин рафтори кирдор лакнати забон дар ӯ падид ҳоҳад омад.

Дар солҳои охир, дар ҷумҳурии Тоҷикистон, афзоиши лакнатзабонӣ дар кӯдакон ба мушоҳида мерасад, ки ин ба зудӣ ба ҳаёти ҳаррӯза ворид шудани васоити электронӣ, бозиҳои видеой алоқаманд аст, ки миқдори зиёди маълумотҳои аудиовизуалиро дар бораи осебпазирии кӯдакон системаи асаби кӯдак ҳоҳиш медиҳад.

Сабабҳои пешгирикунандаи беруна аз ҷониби муҳити зист, шароити зиндагӣ ва тарбияи кӯдак ба вучуд меоянд. Инҳо вайрон кардани хоб ва ғизо, огоҳии нокифояи волидон дар бораи он, ки кӯдак бояд дар шароити ором зиндагӣ қунад ва ба воя расад. Ҳавасмандии сахти садо (телевизион, приёмник, магнитофон, додҳои баланди калонсолон ва ғайра), издиҳоми зиёди одамон, серобӣ ва ғайра - ҳамаи ин ба ҳолати системаи асаби кӯдак таъсири манғӣ мерасонад. Ҳавасмандгардонии психотравматикии дарозмуддат метавонад ҳолати вазнини невротикро ба вучуд оварад, ки бар зидди он лакнатзабонӣ пайдо мешавад. Дар байни сабабҳои беруни лакнатзабонии тақлид кардани кӯдак ба калонсолон ё ҳамсолони дугона нақши муайян дорад.

Яке аз сабабҳои маъмултарини истеҳсолкунандаи беруни лакнатзабонӣ осеби шадиди рӯҳӣ мебошад, ки дар натиҷаи ҳайвоноти хонагӣ ё ваҳшӣ, оғатҳои табиӣ, фалокатҳо, ҷорабинҳои фароғатӣ, ҷанҷолҳои оилавӣ, ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ва манипулясияҳои тиббӣ ба вучуд омадаанд (Мисуловин Л.Я.) [130;64].

Чунин аст, ки сабабҳои камаҳамияте мисли маҳорат дар лакнатзабонии атрофиён ба иллати талоши тоқатфарсое, ки кӯдак таҳаммул мекунад, мумкин аст маълулияти забонӣ дар ӯ эҷод қунад.

Лакнати забон дар құдакони дузабона низ арзи вучуд дорад. Вожай чандзабониро ба мафхуме, ки комилан мутафовит аз калимаи забондон аст, ба кор мебарем.

Құдакони дузабона фардест, ки аз давраи құдакй ёдгирии забонро ба чанд забон шурӯъ карда бошад. Бад-ин тартиб, ки аз ибтидо чанд забонро бо ҳам омұхта бошад ва ё қабл аз ин ки сохти забони аввалро комилан биомұзад, забони дигареро низ фаро гирифта бошад. Дар амал құдакеро метавон чандзабона ба шумор овард, ки қабл аз 7-8 солагй ба беш аз як забон ошно шуда бошад.

Құдаки чандзабона шахсест, ки аз хурдй ба омұзиши чанд забон шурӯъ кардааст. Ин як фикри хуб аст, ки аз аввал якчанд забонро якчоя омұзед ва пеш аз пурра омұхтани забони аввал, забони дигарро низ омұзед. Дар амал құдакро метавон бисёрзабонй донист, ки агар то таҳсилоти 7-8-солагй бо зиёда аз як забон шинос бошад [51;18].

Баръакс забондон құдакест, ки пас аз ин ки ба тафаккур ба забони худ одат кард, забони бегонаеро биомұзад. Дар натижа забони аввал ягона абзори ү барои тафаккури забонй-назарй боқй монад. Танҳо ин тавоноиро ба даст овард, ки чумлаҳои худро аз забоне, ки ба он тафаккур мекунад ба забоне дигар бидуни кумак гирифтап аз дастури забон ва лугатнома ба тарзи равон тарчума кунад. Аз ин бармеояд, ки құдакони дузабона аз құдакони якзабона ба нисбат хеле бештар ба лакнати забон дучор мешаванд ва дузабона будан як омили шинохтии лакнати забон ба ҳисоб меравад.

Дар құдакистон бештари құдакони мо ду забона ҳастанд. Құдакони дузабона нисбат ба құдакони якзабона ба маротиб бештар фарқ доранд ва дузабона будан аз омилҳои омұзиши забон вобаста аст. Дар зер намунаи ин шакли забони иллати шинохти лакнатзабониро мебинед:

(Шарҳи ҳол) М.С:

Барои аввалин бор дар 7- солагй 19 –уми январи 1976 муюина шудааст. Мо ин құдакро аввалин бор пас аз амали ҷарроҳй муюина кардем, шунавоии ин құдак хуб кор мекунад. Домани густариши садои ү

одӣ аст ва танаффуси табиӣ дорад. Вале вожаҳое, ки адо мекунад, событ надорад ва ба ў, ки мураккаб (ҳар гоҳ дар ҷараёни тавлиди як вожа андомҳои лакннатзабон ҳолатҳои худро ба таври пайваста иваз кунанд, воқиае эҷод мешавад, ки мураккаб номида мешавад, мисли вожаи мураккаб дар қалимаи англisisi House табдил мешавад) [46;113].

Ин қӯдак дузабонаи воқеӣ аст. Дар як замон ба забони тоҷикӣ (забони хонаводагӣ) ва забони русӣ сухан гуфтанро фаромӯш карда буд. Аз замоне, ки забон боз кардааст, забонаш мегирад, қодир нест дар қолаби забон фикр кунад, ҳатто пеш аз он ки ҷумлаи худро барои сухан омода накунад, ба сухан шурӯъ мекунад.

Дар мавриди ин қӯдак азnavтарбиякунӣ пурра ба охир расид. Мо аз як тараф машқҳои нафаскашӣ, ҳосил намудани навъҳои гуногуни ҷормағз ва тухмиро бо як овоз омӯзонем, аз тарафи дигар ба машқҳои умумӣ машғул шудем. Мо аз ў ҳоҳиш кардем, ки дар бораи воқеаҳои дар боғ рӯйдода ва баъд аз он дар бораи иттифоқҳои гузашта ва мавзӯъҳои умумии оянда муҳтасар нависад. Саранҷом ба ў ёд додем, то худро водор кунад ба забони даруни комил тафаккур кунад. Ҳар ҷумларо қабл аз ин ки адо кунад, бо ҳам оҳангии он дар зеҳн мӯчассам кунад.

Ин ки ҷандзабона будан муҷиби лакнати забон шавад, ҷойи тааҷҷуб надорад, зоро ҷандзабона будан худ ба худ то андозае норасонӣ назарӣ дар худ дорад, ҳар фирмӣ, ки аз сатҳи таҷассуми ҳаракату хотироти ҳиссӣ фаротар меравад ва дарвоҷеъ мусталзими ҷисмӣ аст, ки ҳамон забон аст.

Барои қӯдаконе, ки соҳиби забони табиианд, яъне бо як забон ҳарф мезананд ва аз он забон бевосита баҳра мебаранд, гузаштан аз унсури мантиқӣ-амалии тафаккур ба унсури забонӣ-мушоҳидӣ боиси мушкилот намешавад.

Калима, ки ҷисми фикр аст, ҳамзамон бо ақл пайваст аст.

Интихобҳое, ки соҳтори забонро ба фикр, ба осонӣ ва бидуни ниёз ба назорат ва мутақобила таҳмил мекунанд. Дар ин маврид тафаккур дар забон ба маънои комили қалима маънное надорад. Аз тарафи дигар,

дар зехни фарди дузабона бо забону амал созгор нест, чунон ки бояд бошад.

С.Э. Фрешель ин вазиятро дар норасои забонӣ-назарӣ ба хубӣ тавсиф кардааст. Агар шахси дузабона мепиндорад, ки ба ҳар кадом аз ду забоне, ки сухбат мекунад ба ҳамон забон низ фикр мекунад, ба ин далел аст, ки ба мафҳуми андешмандон ба як забон воқиф нест.

Дар ҳақиқат ў ба ҳеч як аз забонҳо намеандешад, фикри ў аз сарчашмаи беранг ба забон табдил намешавад. Ў маҳз ҳамин вазъиятро дорад, ки тавре мушоҳида кардем, сабабҳои бунёдии лакнати забонро ташкил медиҳад. То ҷое, ки имкон дорад, дар давраи синни томактабӣ бояд аз дузабона шудани кӯдак ҷилавгирӣ кард [210;118].

*Шарҳи ҳол: С.К.*

Аввалин бор дар 6 - солагӣ назди логопед рафтааст. Ин кӯдак дар оила фарзанди ягона аст. Шаш моҳ аст, ки забонаш мегирад. Яъне аз мавқее, ки шурӯъ ба соҳтани чумла кардааст, ў таъхир дар нутқи шадиде дошта, зоро дар 4 - солагӣ забон оғоз карда ва дар 5,5 - солагӣ чумласозиро шурӯъ кардааст. Алифбои воҷии ў ҳанӯз воқиди воҷҳои «с», «ш», «з», «с» аст. Аз талаффузи ду гурӯҳ ҳамхонҳои (ре), (рл) нотавон аст. Наҳваи чумлааш ҳанӯз бисёр заиф аст, кӯдак дучори парокандагӯй аст, аммо гирифтагии забони ў тоникий мебошад [211;44].

Волидайни ў эътироф мекунад, ки бесаброна мунтазиранд, ки кӯдакашон шурӯъ ба сухбат биқунад, аммо ақида дорем, ки ба кумаки бозпарварии санчида ин кӯдакро метавон комилан муолиҷа кард.

Гирифтагии забони кӯдакон ҳамеша ба таври мутлақ аз навъи тоники сирф нест.

Озмоишоти болинӣ шавоҳиди ғайриқобили инкори дигареро дар мавриди лакнати забон баён мекунад, ки лакнати забон мустақиман бар асари работаи хонаводагӣ ба вуҷуд меояд. Ба унвони намуна барои ин кӯдак пешниҳоди равонӣ додем.

*Шарҳи ҳол: М. М.*

Аввалин бор дар 5 - солагӣ назди логопед рафтааст. Бо ҳамкории логопед Маҳмадиева М., ба муроқибат аз ӯ пардоҳтем, кӯдакро модараш назди мо овард. Лакнати забони ӯ баъд аз таҳсилоти 5 - солагӣ оғоз шуд.

Ӯ духтаре сабзаву мушавваш аст. Гирифтагии забони ӯ аз навъи тоникӣ буда, маъмулан лакнатзабон аст ва баъзе сурх мешавад ва забонаш мегирад. Шаб, ҳангоме, ки хаста аст, ҳатто пеш меояд, ки забонаш муддати чанд дақиқа банд меояд.

Кӯдак ба хубӣ тавзех медиҳад, ки дар ин мавқеъ тасаввурот ҳисси зеҳниро ишғол мекунад. Тасаввуроти сахнаҳоеро мебинам ва садоҳоеро мешунавам.

Хулоса, синдроми норасоии лакнатзабонӣ дар ӯ дида мешавад. Ҳаяҷони равонии нутқи кӯдак, боиси ҷудоии ӯ аз падар шуд, ҳангоми сухбат бо падари маҳбубаш забонаш намегирифт, балки мо низ шоҳид будем, ки вақте ӯро ба ҷамъе муаррифӣ мекардем, коре, ки мавриди алоқаи ӯ буд, лакнати забонаш нопадид мешуд, ҳол он ки вақте бо модараш буд, бо табобати қатъӣ ҳанӯз фосила дошт.

Дар ин намуд кӯдакон барои расидан ба табобати воқеӣ бояд бар идомаи равоншинос такя кард.

*Шарҳи ҳол: Ф. Б.*

Аввалин бор дар 5 - солагӣ назди логопед рафтааст. Ин кӯдак дучори гирифтагии забони клоникӣ аст, ки боис мешавад истода сухбат кунад ва ҳамчунин, дар ҳини сухбат дучори лакнатзабонӣ мешавад, ки тайи он ба муддати 10 -дақиқа дар лабҳояш ҳаракати хомӯший дида мешавад ва калимаеро, ки меҳоҳад баён кунад, дар зеҳн ҷустуҷӯ мекунад.

Кӯдак ба шеъру мусиқӣ истеъоди зиёде дорад. Лакнати забони ӯ дар 5 - солагӣ оғоз шудааст, баъан аз мавқее, ки амалан бо кӯдакони дигар тамос барқарор кардааст, хеле рангпарида мешавад. Дар чунин вазъият вай худро дилпур ва сарбаланд нишон медиҳад. Ҳамин тавр, ӯ ҳамеша мубориза мебарад.

*Шарҳи ҳол. Ҳ. М.*

Аввалин бор дар 6 - солагӣ назди логопед рафтааст. Ҳангоме ки мутахассис бо ин кӯдак мuloқот кард, барои тармими шикофи ком ба тозагӣ ҷарроҳӣ шуда буд. Ӯ кӯдаке аст, ки ҳангоми таваллуд 4- килограм вазн дошта, дорои шикофи коми модарзодӣ будааст. Дар давоми 6 -соли аввали умраш гирифтори сирояти гӯш буд, ки поросентез, варамҳои гӯш ва варамҳои роҳҳои нафас табобат карда шудаанд. Инчунин, ҷарроҳии рӯдаю ҷашм, ки ин кӯдак 2- маротиба ҷарроҳӣ бо истифодаи наркоз шудааст.

Аз сабаби бемориҳои тулонии давомнок кӯдак гирифтори бемории инкишиффи асаб шудааст. Дар се солагӣ шуруъ ба роҳ рафтан карда ва дар ҷаҳорсолагӣ ғизо хурданро ёд гирифтааст. Дар айни замон низ ба назар чунин мерасад, муоширати худро комилан баён карда наметавонад. Ӯ ҳаргиз ба таври худангехта ҳарф намезанд, ӯ фақат қир-қираҳое бо овои номушаххас тавлид мекард, вале ҳамроҳи ин садоҳо ҳаракату ишорати зиёди лакнатзабонӣ анҷом медод ва аз тариқи ин ҳаракат манзури худро тамом ва камол баён мекард [79;145].

Ба назар мерасад, ки ин кӯдак зи ҳуши пешрафтае бархурдор аст, мо мувваффақ шудем такрори тамоми қалимаҳоро лоақал ба таври ҷудогонае ба ӯ ёд бидиҳем. Дар тули омӯхтан лакнати забони шадиде дар ӯ падид омад, ки ба вузӯҳ ҳосили фишоре буд, ки бар ӯ ворид шуда буд.

Аз ин шарҳи ҳол ба хulosae омадан мумкин аст, ки лакнати забон аз як норасоии забони-назарӣ буда, кӯдак таҳти фишор қарор доштааст. Масъалаи мушкил ва ҳассос ҳамон ношиносоии иллати ин норасоӣ аст.

### *Шарҳи ҳол. Г. Э.*

Аввалин бор дар 3 -солагӣ назди логопед рафтааст ва ин кӯдак бемори доктор Келман Семун мебошад. Ин кӯдак ба яке аз афроде тааллуқ дорад, ки аз як миллат ба миллати дигар ҳаёт ба сар бурдааст.

Вақте ки кӯдак асабонӣ мешавад ва ё бидуни омодагӣ ба таърифи дӯст ё баҳси душвор, забонаш клиникӣ мешавад. Аммо чун донад, сухан мегӯяд, вақте ки дӯсташро таъриф мекунад, лакнати забонаш мегирад.

Инчунин, падару модари ў ва ду бародари ин кўдак ба гирифтагии забони тоник мубталоянд.

Мураббияи ў дар кўдакӣ ба гирифтагии забони клиникӣ гирифтор будаанд. Ў ба нуқсон муошират мекунад ва аз ҷумлаҳи печида эҳтиroz мечӯяд.

Кўдак сезабона аст. Ў забони тоҷикиро, ки забони модарии ўст, руссӣ, ки забони байналмилалии муҳити ў будааст ва ўзбекиро, ки забони падараш аст, фаро гирифтааст.

Хулоса, вазифаи мураббӣ ва логопед байни кўдакон муоширати бурро, фаҳмо ва бе нуқсон бояд истифода бурда шавад [183;2109].

Яке аз муҳимтарин ва ҷолибтарин ёфтаҳо дар ин замина (лакнати забон) бо нигариши волидайн нисбат ба кўдак муносибат пайдо мекунад. Муқоисаи гузоришҳое, ки волидайн кўдаконе, ки лакнати забон доранд, бо гузоришоти мо дар кўдакони солим нишон медиҳад, ки нигариши ин ду даста волидайн нисбат ба суҳбат кардани кўдакони худ бисёр мутафовит будааст. Ба таври куллӣ кўдакони се ё чаҳорсола дар суҳбат кардан бисёр зирак ҳастанд ва комилан амри одӣ аст, агар зимни нутқ селобҳоеро такрор кунанд ва ё бар рӯйи як селоби муайян андаке таваққуф намоянд. Баъзе аз волидайн ин мавзуъро нахустин нишонаҳои лакнати забон медонанд ва ба кўдакон ёдовар мешаванд, ки ҳангоми суҳбат кардан бештар диққат кунад, дар ҳоле, ки дастаи дигар ба ҳеч ваҷҳ вокуниш (муқобилият) нишон намедиҳанд ва сабру таҳаммул пеша мекунанд.

Омилҳои модарзодӣ ба бемориҳои шадиди равонӣ ва сироятии волидайн дохил мешаванд. Бемориҳои шизофрењия, сил, сифилис ва гайра, омилҳои кимиёвии заарарноки истехсолот, зиёдшавии радиоактивӣ дар бисёр мавридҳо пеш аз ҳама ба системаи асаби кўдаки ҳанӯз таваллуднашуда таъсир мерасонанд. Ин омилҳо метавонад ба ҳолати системаи асаби насл ва навъҳои гуногуни осеб, таҷриба, шароити номусоиди зиндагӣ ва кори модар ҳангоми ҳомиладорӣ, осеби таваллуд таъсир расонад (Шкловский В.М.) [224;159].

Аҳамияти муайян дар рушди лакнатзабонӣ ба омилҳои ирсӣ дода мешавад. Рамзи генетикии кӯдак метавонад дорои хусусиятҳои патологии соҳаи моторӣ ва баъзе хислатҳои шахсият (аксентуатсияҳо) бошад, ки дар шароити номусоид метавонад ба лакнатзабонӣ оварда расонад. Ҳодисаи лакнатзабонӣ дар бародарону хоҳарон 18% -ро ташкил медиҳад. Гузашта аз ин, дар дугоникҳои дизиготӣ 30% ва дар дугоникҳои монозиготӣ 70% рух медиҳанд. Дар писарон лакнатзабонӣ 22% ва дар духтарон 9% ва барои зан мутаносибан аз 36 %-ро 17 %-ро ташкил медиҳад (Л.М.Белякова, Е.А.Дякова) [18;90, 63;38].

Дар мутолиоти нишондода, бештари кӯдаконе, ки лакнати забон доштаанд, дорои волидайн аз навъи аввал будаанд. Кӯдаконе, ки дар сухан гуфтан зирақ ҳастанд, дар натиҷа ба лакнати забон дучор мешаванд. Агар волидайни онҳо бидуни ҳеч нороҳатӣ ва изтироб нуқсони нутқашонро хотирнишон ва нуқсони онҳоро ёдовар намоянд, бе ҳеч дарди саре муваффақ ба ислоҳи нутқ кардани худ хоҳанд шуд. Дар ҳоле, ки агар кӯдак бо нуқсон муошират намояд, ҳаяҷони волидайн ба кӯдак муҷиб шавад, ки кӯдак ҳангоми сухбат кардан бештар нороҳат шавад ва эҳтимолан нуқсони лакнати забони ў афзоиш ёбад. Дараҷаи ҳассосияти кӯдак нисбат ба қушиши волидайн дар баробари лакнати забони ў низ мумкин аст ба унвони омили муҳиммэ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирад. Бештар аз 25% аз кӯдаконе, ки ба лакнати забон будаанд, дар оилаҳое зиндагӣ мекардаанд, ки нафари дигаре ҳам дар он бо нуқсони нутқ вучуд доштааст, вале ҳамон тавр ки Л.И.Белякова хотирнишон месозад, набояд ба ин нуқсон ҷанбаи ирсӣ дод. Л.И.Белякова мұйтәқид аст, дар оилаҳое, ки лакнати забон дар наслҳои мұхталиф дида шудааст, иллати он ин будааст, ки волидайн низ ба лакнати забон дучор будаанд, дар даврае ки тарбияи кӯдак сурат мегирад, аз рӯзи аввал калонсолон ки бо нуқсон ҳарф мезаданд, ба тарбияи кӯдак таъсири бад гузоштаанд [17;212].

Илова бар ин, ки назароти Л.И.Белякова қобили қабул ба назар мерасад, тавсифоти ў аҳамияти нақши тарбияро дар мавриди нутқ кардани қўдак ошкор месозад [17;58].

Лакнатзабонӣ одатан дар оила аз давраи аввали қўдакӣ ҳангоми ташаккул ва инкишофи нутқи фразеологӣ рух медиҳад. Сабабҳои он аксар вақт тарсу ҳароси, аз ҳад зиёди функцияи нутқ мебошад, ки дар танзими фаъолияти нутқ иштирок мекунанд. Ин норасой метавонад дар натиҷаи ҳомиладории номусоид, таваллуди душвор, бемориҳои зуд-зуд, осеби мағзи сар дар давраи қўдакӣ инкишоф ёбад. Нақши майли ирсӣ дар ба насл гузаштани як камбудии муайяни анализатори нутқ-моторӣ низ бояд ба назар гирифта шавад [16;11].

Ба зуҳур ва рафти лакнатзабонӣ хусусияти шахсияти бемор, ки бо тарбияи нодурусти қўдакӣ алоқаманд аст, таъсири калон мерасонад. Ҳарчанд лакнатзабонӣ як бемории қўдакӣ маҳсуб мешавад, аммо дар оила низ хеле маъмул аст, ки онро бо ду сабаби асосӣ шарҳ додан мумкин аст: то ҳол нокифоя будани самаранокии усулҳои табобати он дар қўдакон ва пайдо шудан ё шиддат гирифтани ин нуқсони нутқ дар даврони қўдакӣ оғоз меёбад.

Дар инкишофи нутқи қўдакон давраҳое мешаванд, ки системаи асаби онҳо зери фишори зиёд дар оила қарор дорад. Барои фарорасии лакнатзабонӣ давраи ташаккули интенсивии нутқ аҳамияти хоса дорад. Дар ин вақт, бисёр қўдакон бо пайдоиши такрори физиологӣ хос мебошанд.

Тафовути назаррас байни нафаскашии нутқи ҳанӯз нокифоя ташаккулёфта ва қобилияти зеҳний талаффузи ибораҳои мураккаб ошкор карда мешавад. Тарафи равонии нутқ дар ин давра аз имкониятҳои амалисозии мотории он пештар аст.

Маълумоти адабиёт ба мо имкон медиҳад, ки падидаи чапдастиро ба яке аз сабабҳои модарзодӣ нисбат диҳем (Белякова Л.М., Дякова Е.А.). Мушоҳидаҳои зиёде мавҷуданд, ки дар бораи алоқаи зичи байни лакнатзабонӣ ва чапдастӣ шаҳодат медиҳанд. Инро фоизи зиёди

чапдастҳо дар байни ростдастҳо нишон медиҳад, ки аз фоизи чапдастҳо дар оилаҳо хеле зиёд аст [17;129, 63;50].

Инчунин, нишондодхое ҳастанд, ки дар вақти аз нав тарбия қардани чапдастӣ ба ростдастӣ аксар вақт лакнатзабонӣ ба амал меояд. Дар ҳолатҳое, ки аз нав омӯзиши сахтигирӣ сурат мегирад, инчунин, дар як муддати нокифояи кӯтоҳ, дар кӯдак метавонад лакнатзабонӣ инкишоф ёбад. Бояд ба назар гирифт, ки кӯдакони чапдаст эҳсосоти умумии баланд, тарс, изтироб ва дигар нишондодхоро нишон медиҳанд, ки аксар вақт ҳангоми дучор шудан ба ангезаҳои гуногуни патогенӣ ба аксуламали невротикӣ оварда мерасонанд. Суст шудани таъсири мутақобилаи ҳамоҳангии соҳторҳои симметрии мағзи сар дар лакнатзабонҳо чунин системаи марказии асабро маҳсусан осебпазир мегардонад, ки ин, пеш аз ҳама, ба вазифаи нутқи онҳо таъсир мерасонад.

Дар муҳитҳои мусоид маъмулан қӯдакон дар ин синну сол аз назари феҳристи қалимаи ёдгирифташуда нисбат ба ҳамсолони худ бартарӣ доранд ва соҳтани чумлаҳои ду ё се қалимаро зудтар оғоз мекунанд.

Таҳқиқот дар ин замина дар соли 1951 тавассути А. Милн бо истифода аз тести балоғати равонии Калифорния, ки меъёри муносибе ҷиҳати санчиши қудрати забонӣ дар қӯдакон мебошад, мавриди озмоиш қарор гирифтааст, ки ин таҳқиқ ва соири таҳқиқоте аз ин қабил аҳамияти нигариш ва одоти хонаводагиро дар тарбияи қудрати нутқи қӯдак нишон медиҳад. Аммо таъкид рӯйи сабабии муҳитӣ набояд ин фикрро дар зеҳн эҷод қунад, ки сабаби ирсӣ дар ин замина бидуни таъсир ҳастанд, балки бояд гуфт шиддат ва чӣ гунагии таъсири онҳо ҳанӯз ношинохта мондааст [184;88].

Модарон барои таълим додани фарзандонашон усулҳои гуногунро истифода бурда, ба онҳо меъёрҳои ахлоқию зебопарастиро меомӯзонанд. Гарчанде ки навъҳои содатар барои қӯдакони хурдсол муфиданд, намудҳои мураккабе, ки модарон барои фароҳам овардани қӯдакони

синни томактабӣ истифода мебаранд, эҳтимоли зиёд ба интизориҳо, қаноатмандӣ ва муносибатҳои иҷтимоӣ ҷалб карда мешаванд.

Кӯдакони табақоти пойин эҳтимолан бештар тафаккури аёнӣ ва камтар зеҳнӣ ҳастанд ва дар кӯдакистон ва дар озмунҳои тавоной-шинохтӣ бо мушкилоти бештаре мувоҷеҳанд, аммо ин истилоҳо мавриди таҳқиқ воқеъ шудааст.

Нуқсони нутқ дар оила аз 100 -ҳолати нуқсони нутқи лакнатзабон дар як ё якчанд аъзои оилаи бемор гирифтори бемории нутқ муайян карда шудааст. Зиёда аз ин гуфтани душвор аст, зоро таърихи зиндагии кӯдакони дорои лакнатзабон аксар вақт пурра нест ва ба мо танҳо мушкилотҳое медиҳанд, ки аъзои оилаи беморон дучори он шудаанд ва мо метавонем ташхиси дақиқро танҳо аз он сабаб гузорем, ки аз худи он оилаҳо шунидаем. Дар оилаҳо онҳое, ки лакнатзабон мебошанд тарафдорони хоси забон, аз қабили В.А.Гринер бар ин назаранд, ки ин шеваи забон бо ягон сабаб ба вуҷуд омадааст. Пас дуруст аст, талафғузи забон ирсӣ буда, камбудии забон-бинӣ ба амал меояд. Ниҳоят, бояд содиқона кабул кард, ки баъзе оилаҳо заминаи ирсии лакнати забон доранд [57;119].

А.П.Варонина низ ин ақидаро пазируфта, таъкид мекунад, ки он яке аз муҳимтарин таъсироти лакнати иллатшинохтии забони модарзодӣ буда, ин иллатро нуқсони дисфония (дис-набудан, фония-овоз) меноманд [45;432].

Воқеан, дар таҳқиқот мо мушоҳида намудем, ки ба ҳолате дучор наомадаам, ки як навъ нуқсони лакнатзабонӣ оила дониста мешуд.

Дар ихтилиси гуфтор ё лакнатзабон, ки дар хонаводай кӯдак мушоҳида мешавад, ҳамеша лакнатзабонӣ номида мешавад? Ин ду савол бо ҳам алоқаманданд. Воқеият аст, ки дар мавриди забон маънои калимаро инкор мекунад. Чун кӯдаконе, ки забонашон дар мушкилӣ қарор дорад, онҳо муҳити аввали зиндагии кӯдак, яъне муҳите, ки кӯдак дар он сухан гуфтанро меомӯзад. Дар таваҷҷуҳи волидоне, ки аз нуқсони лакнатзабонӣ азият мекашад, боиси ба лакнати забон суханронӣ дар

кӯдак гардад. Аммо далелҳо нишон медиҳанд, ки ҳатто кӯдак вақте бо кӯдаконе, ки дорои нутқи лакнатзабонӣ ҳастанд муошират мекунад, ў низ бо ҳамон камбудӣ ҳарф мезанад.

Лакнати забон мумкин аст аз иллати нуқсони даҳон, ҳалқ, ҳанчара ва танобҳои овозӣ эҷод шавад. Дар ин сурат кӯдак рӯйи як қалима фишор меоварад ва аксаран низ ба иллати фишор қалима яксаротиба баён мешавад ва собит шуда, ки ин ҳолат комилан ҷанбаи равонӣ дорад.

Дар лакнати забони ташануҷҷӣ (пуршиддатии нуқсон) як селоб мураттабан такрор мешавад. Иллати ин навъ лакнати забонро сабабҳои физиологии системаи асаб медонанд, ки дар маҳалли интиқоли асаб ба вучуд меояд ва чун ҷанбаи оиласӣ дорад, фикр мекунанд, ки шояд кӯдак иллати маврисӣ дошта бошад, гарчанде ки баъзе аз муҳаққиқон ин сабабҳои физиологии гиреҳҳои асабро дар минтақаи синусҳо як масъалаи равонӣ ва мубодилаи моддаҳо медонанд, баъзе ҳолатҳо дар беморони ҳарду ҳолат мушоҳида мешаванд.

Лакнати забон тақрибан ҳамеша бо яксарии нуқсони танаффусии ҳаракати изофӣ дар сурат, сару гардан ва ҳатто инқибози дасту шона ва гайра ҳамроҳ ҳаст, ки боиси ҳастагии шадиди кӯдакони мубталои лакнатзабонӣ мегардад.

Ин тавре ки мулоҳиза шуд, дар лакнати забон нуқсони дастгоҳҳои овозӣ ба иллати нороҳатии равонӣ ба вучуд омадааст, олимон онро таҳти унвони нуқсони равонии ҳаракатӣ зикр мекунанд.

Сабабҳои нутқӣ бо сабабии равонӣ ҳамеша ба сурати лакнати забон нест ва гоҳе ба сурати боздории рушди равонӣ дармеояд, ки аксаран дар асари раҳмдилӣ, аз даст додани падару модар ва ҳатто дар замони ҷангу бомбаборон дар кӯдакон дида мешавад (Беҳрӯзӣ, Мелонифар. 2536) [125;104].

Тақсимбандии садо, ки баъд аз он қалимаҳо ташкил мешавад, дар натиҷаи ҳамоҳангӣ ва ҳаракати сарзаниш кардани кӯдакон қисматҳои нутқ вайрон мешгардад, кӯдак хеле печида сухан меронад, бо кӯмаки дастгоҳи нутқӣ ба кор медароянд. Тавлиди садо ва ҳаракати вазн аз ин

аломат аз мағзи сар мерасад. Баъд аз ин аломун нутқ мағзи сарро убур намуда, нутқ мустақил шуда, механизми нутқро месозад. Ҳамин тавр, пайдоиши нутқи лакнатзабони құдак ва дастгоҳи он иборат аз ду қисмат аст.

1. Аъзои танаффусӣ, ки иборатанд аз забон, ҳалқ, хурной, дандон ва қисматхое, ки шикамро ба ҳаракат медарорад;

2. Дастгоҳи чиҳози ҳалқӣ мураккаб аз забон, лабҳо, фуки пойин ва гайра мебошад. Садо дар мавқеи нафас адо мешавад, ба ин чиҳат құдак мавқее, ки меҳоҳад калимае адо кунад, қабл аз он як нафаси күтоҳ қашида, шурұй ба нутқ мекунад ва дар тули як ҷумла нафас қашида хориҷ мешавад.

Қашидани нафас дар он мавқеъ амалӣ мешавад, ки құдак як ҷумла ё силсила калимаеро, ки ба ҷумлаи аввал муносибат дорад, ба забон меорад ва ҳамин тавр бо ҳамон назму ритме, ки паси он аст дигаре идома дорад, бо ин тафовут, ки ҳаво аз роҳи бинӣ мебарояд.

Дар мавқеи сукут ҳам тақрибан ба ҳамин тариқ бо назму ритм, яке паси дигарӣ идома дорад, бо ин тафовут, ки ҳаво аз роҳи бинӣ хориҷ мешавад. Волидайн вазифадоранд, ки қашидани нафаси құдакро эътибор диханд.

Дар мавқеи нутқ ғоҳе амали танаффус фаъолтар ва шадидтар анҷом мегирад. Дар ин мавқеъ зуд танаффус гирифтан мумкин нест ва барои танаффус аз роҳи бинӣ каме ҳаво баровардан лозим аст. Дар ҳолате, ки мавқеи хомӯший бо фишори нафасбарорӣ ва оромӣ ҳаворо аз бинӣ мегирад, нисбат ба мавқеи нутқ ҳамчун таваққуфи оромтар амал мекунад.

Дастгоҳи танаффусе, ки яке аз дастгоҳи механизмҳои инсон мебошад, мавқеи нутқ нақши мухиммеро анҷом медиҳад [128;209].

Мавқеи танаффус ҳаво аз роҳи ҳалқ дохил мешавад ва овози құдак қашида шуда, ҳафраи овозии нутқ боз аст. Дар ин мавқеъ ҳаво бидуни садо дохил мешавад. Аммо агар ҳифраи овозии нутқ боз аст, дар ин мавқеъ ҳаво бидуни садо дохил мешавад. Аммо агар ҳифраи овозӣ баста

бошад, ба ин манзум метавон гуфт, ки ин манзум аз дастгохи нутқӣ мебошад. Волидайн огоҳ бошанд, ки агар риштаҳои овоз баста бошанд, метавон гуфт, ки ин манзум аз асбобҳои гуфтор аст.

Мавқеи танаффус ба роҳи ханчара дохил мешавад, дар он мавқеे, ки садонокҳо пайвастанд ва накашанд, садонокҳо кушодаанд. Дар ин мавқеъ ҳаво бесадо ворид мешавад. Аммо агар садоҳои нутқ кушода бошанд, дар ин мавқеъ бесадо дохил мешавад. Аммо агар риштаҳои овоз баста бошанд, метавон гуфт, ки ин манзум аз асбобҳои гуфтор аст.

Ташкили тақсимбандии садо дар дастгоҳи чиҳози ҳалқӣ (даҳон) бо кумаки мутаҳаррики лабҳо, забон, фук, анҷом мегирад.

Аъзои фук дар сурати ҳаракати ҳар қадом як амале анҷом медиҳанд, масалан, лабҳо баста мешавад ё баракс кушода мешавад. Забон боло меравад ё пойин меояд ва ба нуки дандонҳо мехӯрад, ба фуки боло ва гайра. Ин дар шакли даҳон мураттабан дар тағиیر мешавад ва дар ин тағиирот фуки пойин низ ширкат кардааст (боло пойин меравад).

Тамоми ин амалиёт дар натиҷаи қашидани нафас анҷом мегирад, волидайн онро назорат мекунанд ва садоҳои муҳталиф адо мешавад.

Дар мавқеи тақсимоти садо ва соҳтани қалима фаъолияти забон ва лаб аз андозаи ҷав ва ҷоғи поён бештар аст.

Бар асари таҳқиқоти замони муосир маълум шудааст, ки ба вучуд омадани нутқ аз дувумин системи алломатии инсон (нутқ) таркиб мешавад, ки баъд аз системаи алломатии аввал (фаъолияти маркази асабҳо) ба вучуд меояд.

Ба воситаи нутқ ва баён қардан, моро инсон меноманд. Бешак, метавон гуфт, ки қонуни асосие, ки инсон кору фаъолият мекунад, ба воситаи кумаки системаи алломати аввалий мебошад.

Лозим аст, ки аз вучуди системаи алломатии дувум ҳам ба ҳадди коғӣ истифода шавад, чун ҳамин кор ҳамbastagii комил ба боғти сарзаниш дорад (аз ҷумлаи гуфтаҳои И.П. Павлов ) [147;65].

Системаи алломати дувум бар поя ва асоси физиологӣ мебошад ва ин на танҳо вазифаи нутқро иҷро мекунад, балки ҳамbastagii комил ба

афкору эхсосоти инсон дорад ва наметавон онро аз гуфтор чудо намояд [148;109].

Дар мактаби И.П. Павлов ҳар ду системаи аломатӣ бо ҳамдигар дар алоқа мебошанд ва амалиёту кори онҳоро наметавон аз якдигар чудо намуд [147;42].

Кӯдак дар мавқеи таваллуд наметавонад ҳарф бизанд, баъдан камкам аз ҳамон айёми қӯдакӣ шурӯъ ба нутқ мекунад. Аз назари физиологӣ ҷараёни рушди нутқии қӯдак бар асоси аксуламалҳои шартӣ, ки маркази он дар мағзи инсон дар нимкураи майнаи шахс қарор дорад мебошад дар миёни тамоми садоҳое, ки қӯдак дар соли аввали зиндагии худ дар оила мешунавад. Баъзе аз садоҳо ва қалимаҳо бо ашёе, ки дар меҳвари биниши қӯдак ҷойгир шудаанд, якҷоя карда мешаванд [149;58].

Дар натиҷа ҳисси сомеа ва босира бо ҳам таркиб шуда ва сабаб мешавад, ки бо ин тариқ як муносибати шартӣ байни муҳаррикини сомеа ва босира ва ҳиссӣ ба вучуд ояд. Чунончи қӯдак ҳангоми сухан гуфтан дорои нутқи ғайриоддӣ аст, яъне дар байни гуфтор ба суқун ва мавонеъ бармеҳӯрад ва дар гуфтори ў вучуд дорад, қалимаҳо ва ҷумлаҳоро ба таври номураттаб ва бидуни вазн ва ритм адо мекунад ва шахсан маҷбур мешавад онҳоро ҷандин маротиба такрор намояд. Ин ҳолатро лакнати забон меноманд. Волидайн лакнати забонро ба назар гирифта, барои ислоҳ намудани он ҷораҳои мушаҳҳас меандешанд.

Номураттабии максҳо ва такрори қалимаҳо бо сабабҳои нутқи қӯдак ба вучуд меоянд. Масалан, дар мавқеи дохили ҳаво ё дар ҳоли давидан ё он ки садоҳоеро аз даҳони худ берун меоварад, ки ба нутқ вобастагӣ надорад. Дар ин мавқеъ шиддатнокӣ дар азулоти овозӣ падид намеояд. Фақат дар мавқеи нутқ ин шиддатнокӣ ба ў даст медиҳад. Ин шиддатнокӣ мумкин аст клиникӣ ё тоникиӣ (такон диханда) бошад. Дар мавқеъи шиддатнокии клоникиӣ, ки дар мавқеъи нутқ яке пас аз дигаре дар қӯдак тавлид мешавад, аммо шиддатнокии нотикиӣ сабаб мешавад, ки азулоти нутқӣ шадидтар ва тулонитар ба такон даромада, ки қӯдак маҷбур бишавад як қалимаро ҷандин маротиба такрор намояд.


Ин ҳолат танҳо дар гурӯҳи дастгоҳи забони инсонӣ ба вуҷуд меояд ва ба ин тартиб дар оғози сухан ё мавқеи гӯянда ин ҳолат ба шахси осебдида таъсир мерасонад.

Волидайн дар байни усулҳои ислоҳи нуқсонҳои нутқи лакнатзабонӣ кӯдаконро дар оила, аз ҷиҳати мусбат аз ҷиҳати самарабахшӣ, усулҳои ислоҳӣ технологияи бозӣ истифода мебарад. Маҳз дар ҷараёни бозӣ системаи муносибати кӯдакон дар оила бо ҷаҳони беруна сохта мешавад, функсияҳои равонӣ инкишоф меёбанд, ки дар байни онҳо нутқ ҷои асосиро ишғол мекунад. Истифодай технологияҳои бозӣ дар оила бо кӯдакон барои пешгири ё барқарор ё ислоҳи нуқсони лакнатзабонӣ мусоидат мекунад. Г.А. Волкова маҳсус будани бозиҳои кӯдаконро барои ислоҳ намудани лакнатзабонӣ дар оила тавсия менамояд [42;75]:

**Бозиҳои сенсорӣ (ҳассос).** Мақсад аз худ кардани таҷрибаи ҳассос мебошад. Кӯдакони лакнатзабон ашёро аз назар мегузаронанд бо рег бозӣ мекунанд дар об лаппиш мекунад ва ғайра. Тавассути ин кӯдакон ҳусусиятҳои ашёро меомузанд. Қобилиятҳои ҷисмонӣ ва ҳиссии кӯдак инкишоф меёбанд.

**Бозиҳои моторӣ (таҳрик).** Мақсад огоҳӣ аз «МАН»-и ҷисмонӣ, ташаккули фарҳангии бадан аст. Кӯдаконони лакнатзабон медаванд, ҷаҳидан, метавонанд инро муддати тӯлонӣ иҷро кунанд. Бозиҳои моторӣ ғайрати тоза эҳсосиро медиҳанд, ба рушди малакаҳои ҳаракатӣ мусоидат мекунанд [40; 245-246].

Нуқсони лакнатзабонӣ ба ҷунин гурӯҳҳо ҷудо мешавад:



### Нуқсони лакнатзабонӣ

Нуқсони клоникӣ дар кӯдак камтар аз як сония то ҳадди аксар як сонияву ним мекашад. Лекин нуқсони тоникӣ дар муддати чанд сония ва дар баъзе аз мавқеъ шадид буда, то ним дақиқа мекашад. Нуқсони тоникию-клиникӣ дар кӯдакони таҳсилоти томактабӣ ба таври вазнин мегузарад.

Дар ин ҳолат ҷиҳози ҳалқӣ (артикуляционӣ) ҳангоми бурузи клоникӣ дар қисмати шуъбаи дастгоҳи нутқӣ мушоҳида мешавад, ки гуфтор ба мавонеъ бар мехӯрад ва ё он ки дар байни муюшират гоҳ ба гоҳ қатъ мешавад.

Ин ҳолат аксаран дар шуруъи нутқ иттифоқ меафтад. Ин ҳолати қатъ шудани нутқ дар ин гуна кӯдакон ба ин ҷиҳат ранҷ медиҳад, ки амали танаффус сурат нагирифта, бо клоникӣ ва номуртабит анҷом мегирад ва ҳамин сабаб мешавад, ки амали гуфтор қатъ шавад. Ин таври танаффуси номураттаб дар асари мунқабиз шудани ҳуфраи овозӣ аст ва кӯдакро ба як ҳолати сиксика меоварад ва дар баъзе мавридҳо кӯдак дар ҳамин ҳолати сиксикамонанд ва бо клоникӣ калимаҳо ва ҷумлаҳоро адо мекунад. Ин ҳолатро волидайн мушоҳида карда, маҷбур мешавад, ки фарзандро барои ташхис кардан омода намояд.

Ташхиси ин шакли лакнати забон, ки садои кӯдак хафиҷ мешавад бо муқовимат ва гирифтагии садо, ҳамчунин калимаҳо ба таври номафхум талаффуз мешавад.

Дар дигар мавридҳо он раванди таваққуфҳои клоникӣ ва бидуни иродаро оғоз мекунад, ба ин тариқ, варам кардани шикам имконнопазир аст ва дар натиҷаи ин ҳолат ба кӯдак таъсир мерасонад.

Мушоҳида шудааст дар ин мавқеъ, ки кӯдакони лакнатзабон бо ин клоникӣ рӯ ба рӯ мешавад, амали нутқ ба қуллӣ қатъ шуда нутқи садодор шунида нашуда ва ҷиҳози ҳалқ аз амал боз меистад. Барои раҳоӣ аз ин гуна мушкилот волидайн ба кӯдак ба бинӣ нафас қашида пешниҳод карда мешавад. Кӯдак дар тӯлии ин муддат, ки дар ҳоли клоникӣ мебошад, ба ҳамон андоза, ки метавонад ҷумларо шурӯъ намуда ва ба итном бирасонад ва дубора таҷдиди нафас намояд. Дар ин сурат метавонад ба оромӣ ва қашдор нутқ намояд, дар ғайри ин сурат мумкин аст тӯли муддати қатъи нутқи ўзиёдтар шавад. Дар ҳамин ҳолат кӯдаки дорои лакнатзабонӣ маҷбур мешавад, ки қалимаро такрор қунад ва ҳолати клоникиро бартараф созад. Роҳи чора ва фирор аз ин душворӣ (клоникии такрорӣ) дар сурати иҷро намудани амале, ки аз тарафи волидайн зикр мешавад, метавонад як қалимаро ҳатто ҷумларо ба хубӣ адо намояд.

Кӯдаконе, ки дорои лакнати забонӣ мебошанд маъмулан дар мавқеъи кӯдаки ҳолати клоникӣ дар ҷараёни нутқӣ дуруст ва бо назм нафас намекашанд, ба ин ҷиҳат дар онҳо боздам бидуни нутқии кутоҳ муҳоҳида мешавад, бинобар ин бидуни сухан нафаскашӣ танг мешавад, вақте ки ҳаво ба бинӣ ворид мешавад, бе натиҷа ҳаво тамом мешавад ва кӯдак барои нафас душвори мекашад.

Дар ин мавқеъ як кӯдак ҳамбастагӣ ва муносибат байни нутқу танаффус ба вучуд омада ва ғайриоддӣ мешавад. Клоникӣ дар шуъбаи дастгоҳи нутқи ҳалқӣ даст медиҳад.

Мушоҳида мешавад, ки лабҳо ва забон дуруст кор намекунад, дар натиҷа (аксаран дар ҳарфҳои аввали нутқ) ба мушкилиҳо мезананд ва талаффузи он саҳт мешавад.

Мавқеъе, ки кӯдак дучори клоникии шадиди тоникӣ (такондиҳанда) лабҳо бидуни ирода даҳон муҳкам ба ҳам фишурда шуда (пеш аз он ки

нүткү ба василаи лабҳо адо бишавад маҳкам ба ҳам баста мешавад) ва кӯдак қодир намебошад, калимаро ба итмом расонад. Дар натича амали нуткү қатъ шуда, макс тавлид мешавад. Дар ин ҷо кӯдак саҳт ба талош афтода, саъӣ мекунад бо нафас кашидани пай дар пай ва бо фишори шадид ин монеъи тавлидшударо бартараф намояд. Ҳамин амал боис мешавад, ки ҳавое аз бинӣ ба таври номунгизам мебарояд, ба сӯрохи бинӣ зада, аз бинӣ хориҷ мешавад.

Маъмулан дар калимаҳо, ки лаб баста мешавад, ади он калима душвортар аст, аз қабили «с» ва ҳарфҳо, ки бо ҳаракати забон адо мешавад, мисли «с» ва ҳарфҳо, ки баъд аз ҳарфи аввалий меояд, баҳусус ҳарфи «р», мисли «пар». Ҳамин тавр клоникии забон ҳам мисли лабҳо дар мушкилоти нутқӣ даҳолат дорад.

Тамоми ин тавзехот собит мекунад, ки ин машқҳо аз тарафи волидайн гузаронида, дар натичаи ритми овоз ҳалалдор шуда, оромӣ ва забони сухан гум мешавад.

Дар қонуни таҳрикот мумкин аст гуфта шавад, ки илова бар клоникӣ дар азулоти овозӣ боиси барҳам хурдани назму ритм дар нуткӯ шуда ва оромӣ ва фасоҳати нутқу баён аз байн биравад [8;88].

Гуфтан мумкин аст, ки ғайр аз клоникии суханронии дигар дастгоҳ, агар он бевосита аз тарафи кӯдак паҳн нашавад ва ҳалал нарасонад, ба дигар қисмҳои дастгоҳ низ паҳн мешавад.

Ин ҳолат ва такрори калимаро, ки ба кӯдак даст медиҳад, як амали кӯмаккунанда меноманд. Аксари ин аломат дар кӯдак мушоҳида мешавад, масалан такон додани дастҳо ва гардан ва бастани чашмҳо. Ин аломоту ҳаракати кӯмаккунанда аксаран сабаб мешавад, ки пеш аз нутқу ва дар мавқеъи гуфтор дар парраҳои бинӣ бод афтода, ба ҳаракат дармеояд. Ин аломатро дар мундариҷоти хориҷӣ аломат ( фирмлес ) меноманд.

Дар баъзе мавридҳо, кӯдаконе, ки ба ҳаракати ғайриклоникии бемаврид ҳам бармехӯрем, аз қабили даст задан ба по, по кӯбидан ба замин.

Ба таври куллӣ дучори клоникӣ ва хусусан танаффус карда шуда ва ҳамин амал монеъ аз гуфтори бидуни нуқсон мешавад.

### **Се гурӯҳи нуқсон мушоҳида шуда дар зоҳири мубталоиён**

1. Гурӯҳи хафиғ. Дар гурӯҳи хафиғ лакнат сабук ва хеле кам мебошад ва шумо метавонед бо онҳо ба осонӣ сӯҳбату кор кунед.
2. Гурӯҳ мутавассит. Дар гурӯҳи мутавассит ҳангоми гуфтугӯ бо қӯдак клоникӣ (клоникӣ ва тоникӣ) мушоҳида мешавад.

3. Гурӯҳи шадид (вазнин). Дар гурӯҳи шадид лакнати забони онҳо шадид (дурушт) аст, гуфтугӯ бо онҳо хеле душвор мебошад, чун калимаҳояшон дар баробари дарозии максимум иборат аст, ки дар асари клоникие, ки ба эшон даст медиҳад, ба саҳти ҳарф мезананд. Қатъи пай дар пайи қаламот ё он ки суханони кӯтоҳро ба таври номафҳум ва бо навоқисе, ки аз лиҳози ҷумлабандӣ ғайримаъмул ва ғалат мебошад, талафғуз мекунанд [187;309].

### **Мушкилоти нутқи қӯдакон дар оила**

Нақш ва вазифаҳои волидайн пеш аз ҳама мағҳумҳои дар боло зикр гардидаreso аз худ намуда, барои ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ ҷораҳои мушахҳас андешида бо дастури логопед технологияи бозиро сари вақт истифода барад.

Муносибатҳои байни оила ва қӯдаки лакнатзабон ба эътидол овардан лозим аст, ки ин бо роҳи зерин ба даст оварда мешавад:

- муҳити ороми умумӣ, дӯстона;
- пайдарпайии талаботи қалонсолон нисбат ба қӯдак;
- бо назардошли тарс ва изтироби қӯдак.
- бо тӯбҳо бозӣ кунед (партоед, дастгир кунед, ҳадафро занед);
- агар фарзанди шумо чапдаст бошад, ўро дубора тарбия нақунед;

Қӯдаке, ки лакнатзабон, набояд худро паст ё беимтиёз ҳис кунад. Волидайн низ, дар навбати худ, агар қӯдак бо лакнатзабон ҳарф занад, ҳаяҷони худро ба ў нишон додан лозим нест ва кӯшиш кунед, ки дар назди қӯдак калимаи лакнатзабонро нагӯед, речай хонаро дуруст ташкил кардан лозим аст, барои ин ба шумо лозим аст:

- барои ичрои вазифаҳои логопед вақти махсус ҷудо кунад;
- тавсияҳои духтури педиаттро оид ба ҳуроки дуруст ва мунтазами он, ташкили хоби шабу руз катъиян риоя кунанд;
- ҳар рӯз бо фарзандатон сайру гашт кунед;
- ҳар рӯз машқҳои ҷисмонӣ анҷом дихед;
- аз ҳад зиёд бор кардани қӯдак бо таассурот аз рӯйдодҳои тамошобоб ҳуддорӣ намоед (аз эҳсосоти мусбӣ ва манғӣ ҳуддорӣ намоед);
- маҳдуд кардани иштирок дар варзишҳое, ки фишори баланди ҷисмониро дарбар мегиранд ва ҳусусияти рақобатпазир доранд [19;88].

Речай махсуси гуфторро бо риояи шартҳои зерин ташкил кардан лозим аст:

- ҳатман суханронии қӯдакро то ба охир гӯш кунед (агар лакнатзабон рӯй дихад);
- талаффузи муштараки калимаю ибораҳо, талаффузи инъикосшуда;
- ичрои ҳаракатҳо бо талаффузи калимаҳо, ибораҳо (бо тӯб, паридан ва ғ.), ҳаракатҳои лафзӣ дар ҷараёни ичрои ягон фаъолият (масалан, ҳангоми фаъолияти бадеӣ);
- ҳарчи бештар ба сурудҳонӣ машғул шавед;
- ҳондани ҳама гуна матни ритмикӣ (шеърҳо, қофияҳои ҳисоб);
- машқҳои нафаскаширо ичро кунед, ки қӯдак бо логопед машқ меқунад (шинонидани пуфакҳо, дамидани об, ҳаракати ашё ва ғ.);
- маҳс бо воситаи зонт дар мушакҳои забон, руҳсора, гардан ва китф;
- пеш аз оғози сухан, нафас гиред (ҳангоми нафаскашӣ китфҳои ҳудро баланд нақунед) ва дарҳол ҳангоми нафаскашии ҳамвор, оҳиста, яксон ба сухан оғоз кунед;
- суръати баробар, мӯътадил ва ритми суханро нигоҳ доред;
- шиноварро ёд гиред, ба об нафас кашед, ғарқ шавед;

-бозичаҳои мусиқӣ бозӣ кунед: лӯлаҳо, карнайҳо, найҳо, гармоникаҳо; [158;68,200].

Қариб ҳамаи қӯдакони таҳсилоти томактабӣ ба такрори овозҳо, ҳичроҳо ва қалимаҳо шурӯъ меқунанд. Ин одатан дар давоми нутқ якчанд маротиба рӯй медиҳад. Ин лакнатзабони нест, балки такрори муқаррасист. Такрорҳои пок барои ҳар як қӯдак метавонанд гуногун бошанд ва бо ҳолатҳои гуногун алоқаманд бошанд. Баъзан даврае, ки қӯдакон садоҳо ва ҳичоҳоро такрор меқунанд, якчанд ҳафта, баъзан чанд моҳро дар бар мегирад. Ногаҳон чунин такрорҳо қатъ мешаванд. Дар ин вақт сабр ва таваҷҷӯҳ ба қӯдак хеле муҳим аст!

### **1.3.Технологияи педагогии ислоҳи лакнатзабонӣ**

#### **кӯдакони синни томактабӣ**

Лакнатзабонӣ як бемории нутқ ба ҳисоб рафта, бо такрор ё дароз шудани овозҳо, ҳичоҳо, калимаҳо, зуд-зуд таваққуф кардан ё ноустуровӣ дар нутқ тавсиф мешавад, ки ҷараёни ритмикии онро вайрон мекунад.

Бозӣ ҳамчун фаъолияти пешбарандай кӯдакони синни томактабӣ бо як қатор хусусиятҳо фарқ мекунад. Он дар давраи барвақти кӯдакӣ дар асоси амалҳои тақлид ва манипулятсия бо ашё ба вучуд омада, дар тамоми давраи мактабӣ барои кӯдак як шакли инъикоси фаъоли эҷодии ҳаёти атроф мегардад. Бозӣ, мисли ҳама гуна фаъолияти инсон, хусусияти иҷтимоӣ дорад. Он тавассути амалҳои муракқаб, ки нутқро дар бар мегирад, амалӣ карда мешавад. Кӯдак ҳаёти қалонсолонро дар рафтору гуфтор тақрор намуда, ба он эҳсосотӣ ҷавоб медиҳад, бо дониш амал мекунад, онро аниқ ва ғанӣ мегардонад, ки ба туфайли ин бозӣ ба инкишофи қувваҳои маърифатӣ ва ахлоқии ӯ мусоидат мекунад.

Бозӣ дар шакли васеъшудаи худ фаъолияти колективист, ки дар он кӯдакон таҷрибаи иҷтимоии муносибатҳои кӯдаконро меомӯзанд. Азхудкуни ин таҷриба бо роҳи инкишоф додани мустақилият, фаъолият, ташаббус, қобилияти ташкилотчигии онҳо ба амал меояд. Ба мақсадҳои педагогӣ истифода бурдани бозӣ танҳо ҷиҳати иҷтимоии ин фаъолиятро баланд мебардорад.

Дар бозиҳо баъзе хусусиятҳои индивидуалии типологии кӯдакон барвақт пайдо мешаванд. Дар муҳити кӯдакон пайдо шудани роҳбарон, рафтари хоси кӯдакони шармгин, муоширатнашаванда ба ин шаҳодат медиҳад. Маълум аст, ки кӯдакони гуногун на танҳо бо суръати гуногун инкишоф меёбанд, балки тавассути фардӣ марҳилаҳои гуногуни инкишоф низ мегузаранд. Фаъолияти бозӣ имкон медиҳад, ки ин хусусиятҳои онтогенез ба назар гирифта шаванд [217;103].

Дар фаъолияти бозӣ қобилияти идора кардани рафтари худ тавассути аз худ кардани қоидаҳое, ки қалонсолон дар ҷараёни бозиҳо

тахия кардаанд, ташаккул меёбад. Дар натича, фаъолияти бозӣ воситаи тарбияи кӯдакон дар зери таъсири роҳнамоии мақсаднок ва дидаю дониста мешавад. Ин хосияти фаъолияти бозӣ имкон медиҳад, ки онро дар кори ислоҳӣ бо кӯдакони лакнатзабон истифода барем. Дар ҷараёни фаъолияти бозӣ рафтори кӯдакони лакнатазбонӣ табиӣ, нозуқ ва бетаъсир тарбия карда, вазифаи нутқи онҳо ислоҳ мешавад. Ин вайроншавии нутқ ҳуд аз ҳуд ислоҳ намешавад, балки фаъолияти нутқ дар соҳтори фаъолияти бозӣ ва вобаста ба он тарбия карда мешавад. Фаъолияти нутқ ҳамчун маҷмӯи равандҳои гуфткор ва фаҳмиш асос, моҳияти фаъолияти коммуникатсионӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки тамоми шаклҳои амали мутақобилаи миёнаравии байни одамон - шакли шифоҳӣ, имову ишора, мимиқаи чехра, ҳаракатҳои пантомимавӣ, аксуламалҳои овозӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

Барои бо мақсадҳои ислоҳӣ истифода бурдани фаъолияти бозихо, тадқиқи дифференсиалии рафтори кӯдакони лакнатзабон дар бозихо зарур аст.

Барои кӯдакони синни томактабӣ бозӣ шакли асосии дарки ҷаҳон аст. Кӯдак ҳангоми бозӣ таассурот ва эҳсосотро аз муошират, сужетҳои асарҳои бадеӣ баён мекунад, бо одамон муносибат барқарор карданро меомӯзад. Барои ислоҳи лакнатзабонӣ намудҳои бозихои логопедӣ инҳоянд:

- малакаҳои дурусти нутқ дар ҳолатҳои ҳаррӯза муқаррар карда мешаванд;
- малакаҳои нутқӣ аз муҳити таълимӣ ба ҳаёт ба осонӣ интиқол дода мешаванд;

Дар ҷараёни таҳқиқот барои ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонии кӯдакони синни томактабӣ якчанд бозихо истифода бурда дар як давраи муайян нуқсон ислоҳ карда шуд. Ҳусусиятҳои намудҳои бозихо инҳоянд:



Беморони мубтало ба лакнати забон аз нуқсони худ ранҷ мебаранд, онҳо гӯшагириро интихоб карда, худро пинҳон мекунанд ва дар бозихо ширкат намекунанд, ки ҳамин ранҷу нигаронӣ боиси лакнати забон мешавад. Азбаски забон дар воқеъ ба таври печидае ба тамоми омили иҷтимоӣ ва ҳушмандӣ вобаста аст, имкон дорад кӯдакон ба душвориҳои забон дар ҷанбаҳои гуногуни дигар низ дучори мушкилот шаванд. Медонем, ки пояҳои асосии маҳорати ҳондан, навиштан, ҳисоб ва ҳамчунин усулу шеваҳои шинохте чун тамрину машқҳо дар заминаи истифодаи бенуқсони забон ташаккул меёбанд.

**Бозихои дидактикӣ** барои рушди шунавоӣ, нафаскашӣ, овоз, ономатопея (таклид), бозихо бо бозичаҳо - ҳиссиёти биноӣ ва шунавоӣ, дикқат, малакаҳои мотории ангуштҳо, хотираи ихтиёриз аз ҷониби логопед дар шакли гуногун ба кӯдакон гузаронида мешаванд. [226;44,46].

Мақсади бозихои дидактикӣ ташаккул додани нутқи дуруст дар кӯдакон ва ба онҳо додани дониши муайян мебошад. Бозихои ритмики бо сурудхонӣ - рақсҳои мудаввар ва бозихои драмавӣ. Онҳо ҷузъҳои просодикии нутқро (темп ва ритми нутқ, таваққуф, ифоданокии интонатсия, фишори фонетикӣ ва мантиқӣ) такмил медиҳанд.

Бозихое, ки ҳаракатҳои одӣ доранд, кӯдакони синни томактабӣ ҳаракати дасту пои худро мутобиқ карда, ҳаракатро бо нутқ пайваст мекунанд. Бозихои драмавӣ дар кӯдакон ифоданокии амал ва нутқ, тасаввурот, фантазия, эҷодиёти ҳаваскоронро тарбия мекунанд. Онҳо

инчунин күдаконро барои ба таври муфассал баён кардани ақидаҳо, ҳамоҳанг омода мекунанд ва фаъолияти нутқро танзим мекунанд.

**Бозихои эҷодӣ** ба тарбия ва инкишоф додани рафтори фаъол, худташкилкуни дар ҳама гуна фаъолият ва пеш аз ҳама нутқӣ ёрӣ мерасонанд. Истифодаи фаъолияти бозӣ барои ислоҳи лакнатзабонӣ ба принсипҳои дидактикаи мавҷудияти маводи нутқ, пайдарпайии бозихо - аз қоидаҳои оддии тайёр то бозихои эҷодӣ асос ёфтааст.

Вазифаи муҳими логопед дар гурӯҳи күдакони лакнатзабон фароҳам овардани шароит барои маҳдуд кардани муҳити нутқ барои күдакон мебошад. Ҳангоми гузаронидани «речай ҳомӯш» дар тамоми марҳилаи аввали кор, маҳдуд кардани нутқи күдакон ҳангоми бозӣ маҳсусан муҳим аст. Он одатан дар давоми 2-3 ҳафтаи аввал гузаронида мешавад;

- ташкили бозии дидактикӣ, ки ба ором кардани ҳаяҷон дар системаи асаби кӯдак нигаронида шудааст;

- дуруст ташкил намудани бозихои фардӣ барои маҳдуд кардани нутқи күдакон хеле муҳим аст;

- дар ҳамаи гурӯҳҳо барои күдакони лакнатзабон бозихои руимизӣ гузаронида мешаванд, ки дар онҳо қобилияти як ба як, ҳомуш бозӣ карданро инкишоф медиҳанд, таъмин карда шавад;

Ҳамин тариқ, дар кори тарбиявӣ бо күдакони синни томактабӣ шаклҳои бозӣ ҳам дар машғулият ва ҳам дар раванди фаъолияти мустақилона (лаҳзаҳои алоҳидаи тарбиявӣ) дар шакли муттаҳид истифода мешаданд [178;103].

Татбиқи принсипҳо имкон медиҳад, ки маводҳои нутқ, сужетҳо ва усулҳои гузарондани бозихо пай дар пай мураккаб гарданд. Маводи нутқ дар ҷараёни гузариши марҳилаҳои ҳомӯшӣ, пичирросӣ инъикоси нутқ ба даст меояд, вақте ки логопед, педагог, волидайн ҳамчун намунаи рафтор ва нутқ хизмат мекунанд. Логопед бо ташкили машғулият (ё қисмҳои алоҳидаи он) дар ин шакли фаъолияте, ки ба кӯдак ошно ва дастрас аст, бо ӯ «дар асоси баробар» муошират мекунад, меҳру муҳаббат ва боварии ӯро ба даст меорад, сахтигирӣ ва шармгинии ӯро

бартараф менамояд. Ҳолатҳои гуногуни бозӣ, ки аз ҷониби логопед мөҳирона оғарида шудааст, кӯдакро ба муоширати озод ташвиқ мекунад, дикқати ӯро аз нуқсони нутқ дур мекунад ва барои психотерапияи мақсаднок имкониятҳои фаровон фароҳам меорад. Ҳуди бозӣ ба ҳолати умумии рӯҳии лакнатзабонӣ таъсири судбаҳш мерасонад, дар он фаъолияти зиддиятнок ба вучуд меоварад, ба шавқу ҳавас, фантазия ва ҳаёлоти ӯ таъсир мерасонад. Ҳамаи ин самараи кори ислоҳро зиёд мекунад.

Дар баробари ин, технологияи бозӣ кӯдаконро аз дилгиркунанда, ғайритабии барои синну солашон, муддати тӯлонӣ бефаъолият дар машғулиятҳои логопедӣ начот медиҳад ва ба намудҳои алтернативии кори нутқ кӯмак мекунад. Аксари кӯдакони лакнатзабонӣ бо бозичаҳо, китобҳо, ҳайвонот ва ғайра бидуни лакнатзабонӣ сӯҳбат мекунанд. Барои истифода бурдани он ва нигоҳ доштани нутқи оромонаи кӯдак онро ба ҳар роҳе истифода бурдан лозим аст, кори логопедиро на дар шакли машғулият, балки бозие, ки дар асоси расмҳо, бозичаҳо, ашёҳо, қофияҳо, амалҳо дар шакли ҷолиб сохтан лозим аст. Дар давоми бозӣ кӯдак сифатҳо ва малакаҳоеро ташаккул медиҳад, ки барои бартараф кардани лакнатзабонӣ заруранд. Бозӣ, ки ба эҳсосоти мусбӣ асос ёфтааст, ба кӯдак кӯмак мекунад, ки алгоритми суханронии ғайрифаъолро таҳия кунад. Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, қайд кардан бамаврид аст, ки ташкили кор дар фаъолияти бозӣ барои кӯдак шароити мусоид фароҳам меорад, ки дар он ислоҳӣ ихтилоли нутқ ба амал меояд [131;18,20].

Дар машғулиятҳои логопедӣ барои амалӣ намудани мақсадҳои ҳар як марҳилаи кори ислоҳӣ вазъиятҳои гуногуни бозиро эҷод мекунад. Методологияи фаъолияти бозӣ дар марҳилаҳои гуногуни омӯзиш бо роҳҳои гуногун истифода бурда мешавад. Дар рафти муоина ва ташхис логопед барои муайян кардани соҳти иллат, хусусиятҳои психофизикӣ ва дар кӯдакон, муайян кардани характеристики фаъолияти бозии онҳо аз

бозиҳои гуногун истифода мебарад. Дар давраи маҳдудияти максималии нутқ (речай нутқи хомӯш ва пиҷиррос) бозиҳои мақсаднок интихобшуда ба логопед кумак мекунанд, ки зуҳуроти нодурусти нутқро суст кунанд ва барои таълими шаклҳои содакардашудаи нутқ инъикосшуда шароит фароҳам оваранд. Сипас, гузариш ба гуфтори саволу ҷавоб сурат мегирад, ки он низ тадриҷан инкишоф меёбад. Ин барои гузаштан ба сухани мустақил - омода (такрори ҳикоя) ва бетайёри (сухан дар бозиҳои эҷодӣ, ки худи кӯдакон оғаридаанд) замина фароҳам меорад. Мустаҳкам намудани малакаҳои муоширати фаъол дар бозиҳо - намоишҳо, бозиҳои эҷодӣ бо маводи нутқи ҳар машғулият, оид ба маводи нармағзор, бозии озоди кӯдакон амалӣ карда мешавад.

Ба волидайн шаклҳои самарабахши фаъолият, машварат пешниҳод карда мешаванд. Барои гузаронидани корҳои ислоҳӣ, тавсияҳои умумӣ "Китобхонаи бозӣ" барои рушди нутқи кӯдакон ва ғанӣ гардонидан дар хона, интихоби бозиҳо ва машқҳои амалӣ барои таҳия лексика, инчунин муҳоҳидаи лаҳзаҳои речай мутобиқатшавӣ гузаронидан мумкин аст.

Лакнатзабонӣ дар кӯдакон то таҳсилоти 2-3 солагӣ маълум мешавад. Ин дар баробари муоширати кӯдакони синни томактабӣ оғоз мешавад. Лакнатзабонӣ яке аз маъмултарин ихтилоли нутқ буда, он одатан дар таҳсилоти барвақтӣ пайдо мешавад ва дар сурати набудани дастирии зарурӣ метавонад барои солҳои зиёд идома ёбад. Лакнатзабонӣ дар вайрон кардани ритм ва равонии нутқ зоҳир мешавад, ки дар натиҷаи қатъияти гуногун, дароз ё такрор кардани овоз ва ҳиҷоҳои алоҳида ба амал меояд.

Лакнатзабонӣ дар маҷмуъ ва аломатҳои фардии он бо номувоғиқӣ хос мебошад. Онҳо дар туӯли якчанд рӯз, ҳафтаҳо ва ҳатто моҳҳо зиёд ё кам мешаванд. Мушкилот ва нокомиҳо дар нутқ, ки аксар вақт дар кӯдакони синни томактабӣ ба вуҷуд меояд, боиси афзоиши неруи асаб ва баъзан ҷароҳатҳои ҷиддии равонӣ мегардад, ки боиси пастӣ, изтироб, нотавонӣ ва дигар эҳсосоти манғӣ мегардад. Дар натиҷа он ба маҳдуд

шудани робитаҳои иҷтимоӣ, дур шудан ба олами худ ва паст шудани фаъолияти иҷтимоӣ оварда мерасонад Зарурати таъсиррасонии ҳамаҷониба ба қӯдаки лакнатзабонро дарк намуда, аҳамияти муносибати дифференсионалии инкишофи шахсият ва нутқи қӯдаки қалонсол ва аз нав тарбия карданро таъкид кардан лозим аст.

Дар робита ба ин, фаъолияти пешбарандай қӯдакони синни томактабӣ истифодаи бозиҳо ба ҳисоб меравад. Маҳз дар фаъолияти бозӣ қӯдак фаъолона инкишоф меёбад: нутқ, тафаккур, хотираи ихтиёри, мустақилият, фаъолият, малакаҳои ҳаракат, қобилияти идора кардани рафтори ў ташаккул меёбад. Дар бозӣ қӯдакон таҷрибаи иҷтимоии муносибатҳои инсониро меомӯзанд, ин ба онҳо имкон медиҳад, ки танҳо дастаҳои гуногуни кооперативӣ таъсис диҳанд.

Ҳар як бозӣ як фаъолияти қӯдак ба ҳисоб рафта, бо ин фаҳмиш, он имкониятҳои васеъро барои истифодаи бозӣ бо мақсадҳои ислоҳӣ роҳ мекушояд. Бозӣ яке аз рӯйдодҳое ба ҳисоб меравад, ки қӯдакро дар тули ҳаёташ ҳамроҳӣ мекунад. Бозӣ, як падидай гуногунҷанба ва мураккаб, пайваста таваҷҷуҳи муҳаққиқонро ба худ ҷалб мекунад.

Назарияи тарбиявӣ, ки дар системаи маорифи маҳаллӣ пайдо шуд, истифодаи бозиҳоро дар дидактикаи системаи тарбияи томактабӣ пурзӯр менамуд. Бозиҳо ба дидактика фаъолтар ворид мешаванд. Аҳамияти дидактикийи бозиро дар Россия К.Д. Ушинский кор карда, солҳои охир масъалаҳои назария ва амалияи бозиҳои дидактикро А.П. Усова, Е.И. Радина, Ф.Н. Блехер, Б.И. Хачапуридзе, Ю.А. Сорокина, таҳия ва аз ҷониби бисёр таҳқиқотчиён таҳия карда шудааст [204;29, 202;119, 163;98, 22;75, 211;35, 192;7146].

Технологияи фаъолияти бозӣ аз ҷониби логопедҳо санҷида шуда, баҳои мусбат гирифта шуд. Таҳқиқоти илмию назариявӣ (И.Г. Калмикова, 1981; Г.С. Алтшуллер., 1979) дастуру мақолаҳои илмию омавии олимони тоҷик Қурбонова Г., Рамазонова Р., Мацидова Б., Дадобоева М, Иматова Л. ба чунин хулоса омаданд, ки масъалаҳои

фаъолияти бозии кӯдакони синни томактабӣ ҳаматарафа омӯхта шуда, инкишоф дода мешавад. Аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ кор карда баромадани масъалаҳои нақши бозӣ дар ислоҳи лакнатзабонии кӯдакони синни томактабӣ хеле шавқовар ба ҳисоб меравад. Ҳамин тариқ, мавзуи кори мо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзмарра ба ҳисоб меравад [76;185, 1;211, 98;16, 164;79, 124;100, 74;76].

Муҳиммияти таҷрибаи педагогӣ дар он аст, ки он имкон медиҳад, ки дар муассисаи синни томактабӣ бо кӯдакони дорои нуқсонҳои шадиди нутқ корҳои ислоҳӣ ва рушд дар сатҳи баланд ташкил карда шаванд. Маводи дар ин таҷриба пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки дар кӯдакон фаъолияти шифоҳӣ ва маърифатӣ инкишоф ёбанд. Майдони мотории кӯдакони синни томактабӣ ташаккул ва такмил дода шавад. Инчунин малакаҳои муошират, тарбия дар ташаккули малакаҳои салоҳиятнокии кӯдакони синни томактабӣ пайваста шавад.

Логопед барои ислоҳи лакнатзабонӣ фаъолият бурда, ба мушкиниҳои зиёд рӯбарӯ мешавад. Таҳқиқот нишон дод, ки дар лакнатзабонӣ, пеш аз ҳама, «руҳан» беморро шифо додан, «ба ӯ аз камбудӣ ҳалос шудан, ёрӣ расондан», боз ба ҳуд боварӣ ҳосил кардан лозим аст. Вақте ки мо дар амал бо кӯдакони таҳсилоти томактабии лакнатзабонҳо таҳқиқот бурда мушоҳида намудем, ки онҳо аз нуқсони ҳуд азият мекашанд, мо кӯшиш намудем, ки роҳ, усул ва системаҳои машқҳои истироҳатиро ба таври бозӣ таҳия намоем.

Методологияи фаъолияти бозиро дар таҳқиқоти ҳуд мухаққиқон Л.С.Вигодский ва Л.П.Успенская «Бартараф намудани лакнатзабонии кӯдакони синни томактабӣ дар шароити бозӣ»-ро кор карда баромадаанд. Дар методологияи ин дефектологҳои маъруф вобаста ба давраҳои ислоҳи нутқи кӯдакони лакнатзабон бозиҳо ва усулҳои гуногуни бозӣ ҷамъоварӣ ва ба низом дароварда шудаанд. Ҳолатҳои мақсадноки бозӣ, малакаҳои суханронии мустақилонаи кӯдаконро ташаккул дода, ба онҳо барои гузаштан аз муоширати шифоҳӣ дар

марҳилаи аввали кор ба изҳороти муфассал дар охири машғулият мусоидат мекунанд [48;59, 203;288].

Дар кӯдакони лакнатзабон бо зиёд шудани ҳаяҷони эмотсионалӣ, нооромии моторӣ, ноустуворӣ ва хастагии равандҳои асаб хос аст. Бо мушкилоти нутқ, кӯдак шиддати мушакҳоро ҳам дар узвҳои артикулятсия ва ҳам дар тамоми бадан зиёд мекунад. Барои ба худ ёрӣ расондан муштҳои худро мебандад ё дасташро зурӯн ба даҳонаш паш мекунад, зоро дар ин ҳолат чӣ кор карданашро намедонад. Барои ин олимон А.С.Выгодская ва Л.П.Успенская системаи маҳсуси машқҳои истироҳатиро барои кӯдакони синни томактабӣ таҳия кардаанд, ки барои бартараф кардани фишори зиёдатии кӯдакони синни томактабӣ мусоидат мекунад. Ҳама машқҳо бо ибораҳои қофиявӣ, ки барои кӯдакон күшода ва ҷолибанд, ба таври бозӣ иҷро карда мешаванд. Ин машқи истироҳати шартан "Орзуи ҷодугарӣ" номида мешавад. Инчунин, усулҳои бозӣ дар машғулиятҳои маҳсуси логопедӣ барои кӯдакони синни томактабӣ ва ташкили речай сарфакорӣ дар хона истифода мешаванд. Барои мусоидат намудан ба ташаккули малакаҳои нави нутқ, фаъолияти нутқии лакнатзабониро дар давраи аввали кор паст кардан, аз ҷумла, ҳаҷми изҳороти онҳоро маҳдуд кардан лозим аст. Одатан, ин корро кардан душвор аст ва бозӣ қӯмак мекунад, ки кӯдакро дар ҳолати ҳомӯшии нисбӣ ҷойгир кунад. Аз рӯйи анъана ин бозиҳо «Занони ҳомӯш» ном доранд. Барои ба эътидол овардани нафаскашии нутқ, ки аксар вакт дар лакнатзабонӣ ҳалалдор мешавад, ҷунин бозиҳо мусоидат мекунад [48;61, 203;145].

Муҳим аст, ки кӯдакро на танҳо ба оромона муошират кардан ташвиқ кунед, балки ба ӯ имконият диҳед, ки ҳангоми нафаскашӣ равшан, ҳамвор ва ифоданок муошират намояд. Технологияи бозӣ ба ӯ имкон медиҳад, ки нафаскашии озодро ёд гирад. Дар давраи ибтидоии кор оид ба ислоҳӣ лакнатзабон, бозӣ ба кӯдак ба ёд додани нутқи дуруст муошират дар нафаскашӣ, такя ба садонокҳои аксентӣ, талаффузи

калимаҳо дар сегменти маънӣ, таваққуф ва истифодаи мантиқии стресс кӯмак меқунанд. Чунин бозиҳо «Дар сарзамини ҷавобҳои кӯтоҳ» ном доранд. Омӯзиши малакаҳои дурусти нутқ бо тадриҷан васеъ кардани ҳаҷми изҳорот дида мешавад. Дар чунин бозиҳо кӯдакони синни томактабӣ фикрҳояшро на танҳо муҳтасар, балки дар ҷумлаҳои оддии умумӣ низ баён қунанд. Номи бозӣ барои чунин бозиҳо "Дар сарзамини ҷавобҳои пурра" аст. Бозичаҳо ба монанди лӯхтакҳо, ки ба логопед аз машғулияти аввал то охирин мадад мерасонанд. Лухтакҳои аниматсионӣ (нишон додани ҳаракат бо воситаи расм) ба логопед кӯмак меқунанд, ки тез ба ҳадафҳои худ расад ва диққати кӯдаконро ба худ ҷалб намояд. Ҳангоми идора кардани лӯхтак ташвишҳои мотории кӯдак аз байн мераванд, ҳама амалҳои онҳо бо мақсад истифода бурда мешавад.

Вазифаи логопед на танҳо ислоҳ кардани нутқи лакнатзабонӣ, балки аз ҷиҳати психологӣ омода кардани ў ба муошират аст. Як намуди корҳои ислоҳӣ барои кӯдакон ин баромадҳо дар ҷорабиниҳои кӯдакона бо иштироки меҳмонон, волидон, мураббиён ва ғайра ба ҳисоб меравад.

И.Г. Вигодский ва Л.П. Успенская дар методологияи худ шаклҳои кор бо волидайни кӯдакони лакнатзабонро баррасӣ меқунанд, ки дар онҳо ба волидайн то чӣ андоза муҳим будани муоширати дуруст бо кӯдаки лакнатзабонро пешниҳод менамоянд [49;79, 203;115].

Технологияи С.А. Миронова «Инкишофи нутқи таҳсилоти томактабӣ дар машғулиятҳои логопедӣ» системаи машқҳои бозӣ, маводи нутқро бо ҳама гуна амалҳои зич алоқаманд таъмин менамояд: манипулясия бо расмҳо, тӯб, қалам, ашё, бозичаҳо тавсия додааст. Ин ҳаракатҳо як навъ синхронизатори нутқ мебошанд, ки раванди нутқро осон намуда, динамикаи бароҳати нутқро таъмин меқунанд. Дар рафти миқдори зиёди машқҳои бозӣ кӯдакони лакнатзабонро, рефлекси нутқияшон ҳамвор инкишоф меёбад. Ў боварӣ ҳосил меқунад, ки ў бе нуқсон муошират меқунад. Кӯдак дар ҳаракати нутқ тадриҷан коҳиш

меёбад, пайвандҳои иловагӣ ва динамикаи солими суханро барқарор мекунад [128;210].

Системаи пешниҳодшудаи машқҳои бозӣ барои соли хониш тарҳрезӣ шуда, хусусияти бисёрфункционалӣ дорад:

- ислоҳи нутқ ва шахсиятро таъмин мекунад;
  - ҳисси суръат ва ритмро инкишоф медиҳад;
  - диққат ва хотираро фаъол мекунад;
  - оҳангӣ мушакҳоро бозмедорад;
  - ҳамоҳангсозии ҳаракатҳои нутқро инкишоф медиҳад;
  - малакаҳои хуби моториро инкишоф медиҳад;
  - малакаи нутқи салоҳиятдори пайвастаро ташаккул медиҳад
- [193;135].

Дар машғулияти аввал тавсия дода мешавад, ки шаклҳои сабуки нутқ истифода шаванд: конюгативӣ (кӯдакон ибораҳоро талафуз мекунанд) ва инъикос (кӯдак баъд ба мактаб омадан матнро такрор мекунад). Баъдан, баробари такмил ёфтани вақти нутқи кӯдакон логопед шакли саволу ҷавоби нутқро ҷорӣ мекунад. Дар нимаи дуюми сол кӯдакони таҳсилоти томактабӣ он чизеро, ки мешунаванд, мустақилона такрор мекунанд, чизеро, ки диданд ё тасвир мекунанд бо қалонсолон ва дигар кӯдакон сӯҳбат мекунанд. Чизи асосие, ки мо барои он саъӣ мекунем, он аст, ки машғулиятҳо хеле ҷолибанд ва системаи гузаронидани онҳо пайваста тамоми ҷанбаҳои барқарорсозии дурусти нутқро фаро мегирад. Мо ба ин усулҳо таваҷҷуҳи зиёд доштем ва барои истифода бурдани системаҳои онҳо дар машғулиятҳои ислоҳӣ ҳангоми кор бо кӯдаконе, ки лакнатзабонӣ мекунанд, замина гардианд [218;109].

Бо назардошли масъалаҳои лакнатзабонӣ, синну соли кӯдакони таҳсилоти томактабӣ, мазмуни технологияи ислоҳӣ, нутқи кӯдакони синни томактабӣ, ки дар асоси усулҳои дар боло зикршуда системае барои гузаронидани таҳқиқот тартиб дода шуд,. Машғулият дар як ҳафта 5 -маротиба бо ҳар як гурӯҳи хурд 1- соат гузаронида мешавад.

Шумораи машғулиятҳо бо салоҳиди логопед тағийир дода шуда, бартараф намудани камбузиҳои алоҳидаи талаффузи овоз пешакӣ дар гурӯҳҳои алоҳида гузаронида мешавад. Равиши зина ба зина, ки барои ислоҳи лакнатзабонӣ пешбинӣ шудааст, истифода гардид.

Истифодаи бозиҳои ислоҳӣ сарчашмаи ташаккули ахлоқию зеҳни ў, шарти ташаккули шахсият, сухан ва малакаи муошират аст. Маҳз дар бозӣ таъсири ислоҳкунандаро дар нутқ ва шахсияти дузабон самараноктар амалий кардан мумкин аст. Логопед бо ташкили машғулият (ё кисмҳои алоҳидаи он) бо қӯдак дар шакли «баробар», ки дар шакли ин фаъолият ошно ва дастрас аст, муошират мекунад, меҳру муҳаббат ва боварии ўро ба даст меорад, саҳтгирӣ ва шармгиниашро аз байн мебарад. Ҳолатҳои гуногуни бозӣ, ки аз ҷониби логопед моҳирона оғарида шудааст, қӯдакро ба муоширати озод ташвиқ мекунад, диққати ўро аз нуқсони нутқ дур мекунад ва барои психотерапияи мақсаднок имкониятҳои фаровон фароҳам меорад. Худи бозӣ ба ҳолати умумии рӯҳии лакнатзабонӣ таъсири судбаш мерасонад, дар он фаъолияти зиддиятнок ба вучуд меоварад, ба шавқу ҳавас, фантазия ва хаёлоти ў таъсир мерасонад. Ҳамаи ин самараи кори ислоҳро зиёд мекунад. Дар баробари ин, технологияи бозӣ қӯдаконро аз дилгиркунанда будани бозӣ, хусусияти ғайритабиӣ барои синну солашон, муддати тулонӣ бефаъолиятӣ дар машғулиятҳои логопедӣ начот медиҳад ва ба намудҳои алтернативии кори нутқ кумак мекунад.

Аксари қӯдакони лакнатзабон бо бозичаҳо, китобҳо, мошинча ва гайра бидуни лакнатзабонӣ сӯҳбат мекунанд. Барои истифода бурдани он ва нигоҳ доштани нутқи оромонаи қӯдак онро ба ҳар роҳе истифода бурдан лозим аст, кори логопедиро на дар шакли машғулият, балки дар шакли бозӣ ҷолиб соҳтан лозим аст. Бозие, ки дар асоси расмҳо, бозичаҳо, ашёҳо, кофияҳо, амалҳо гузаронида мешавад, диққати қӯдакро ба он ҷалб карда, сифат ва малакаҳоро ташаккул дода, барои бартараф кардани лакнатзабонӣ мадад мерасонад [159;118].

Эҳсосоти мусбӣ дар асоси бозӣ ба қӯдак барои таҳияи алгоритми муоширати ғайрифаъолӣ кӯмак мекунанд. Пеш аз оғози машғулият бо падару модарон сухбатҳо гузаронида, дар рафти он сабабҳои лакнатзабонӣ қӯдакон муайян карда мешаванд. Сипас волидайнро бо қоидаҳо ва шароитҳое шинос мекунам, ки ба воситаи онҳо ин нуқсонро бартараф кардан ва суханронии лакнатзабонҳоро ислоҳ кардан мумкин аст. Ба падару модарон гуфта мешавад, ки лакнатзабонӣ чист ва сабаби пайдоиши он қадомхоянд, инчунин, дар бораи беҳтар шудани системаи асаби қӯдакони гирифтори лакнатзабон, дар қадом шароит ин система кӯмак мекунад ва дар бораи ҳар як марҳилаи кор бо қӯдакон маълумот дода мешавад.

### **Самаранокии таҷриба дар оғози таҳқиқот**

Дар таҳқиқоти таҷрибавии нақши бозӣ дар ислоҳи лакнатзабонӣ 10 - нафар қӯдакони синни томактабӣ, тарбиягирандагони қӯдакистони маҳсуси №151 “Бойчечак”, 1- нафар логопед, 1-нафар мураббия ва 8-нафар қӯдакон, аз ширхоргоҳ-қӯдакистони хусусии “Наберача”-и шаҳри Душанбе 1- нафар логопед ва 1-нафар мураббия иштирок намуданд. Бозӣ чунин сурат гирифт: Масалан, ба ҷашмони ҳамсоятон нигоҳ карда, ба ў чанд сухани нек гӯед, барои чизе ўро таъриф кардан, ваъдаи нек кардан ё орзу кардан, тухфа интихоб кардан ва додан лозим аст.

Вазифаи асосии ин гуна бозихо аз он иборат аст, ки қӯдакони синни томактабӣ аз сабаби мушкилоти муошират доштанашон, бо дигарон муомилаи хуб доранд. Вақте ҳамсолонаш низ омодаанд барои онҳо суханҳои ҳавасмандгардонӣ ва таърифу таҳсин гӯянд. Ба ҳеч ваҷҳ набояд онҳоро ба ин кор маҷбур кунед ё онҳоро барои риоя накардани қоидаҳо сарзаниш накунед! Бигзор онҳо аввал аз канор тамошо кунанд, шӯҳӣ кунанд ё танҳо хомӯш бошанд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки қӯдакон вақте, ки дар муроҷиатҳояшон суханҳои таърифро мешунаванд, тухфаҳо мегиранд, ба дигарон таваҷҷуҳ ва беэътиноӣ карданро бас мекунанд ва аз ин гуна зуҳуроти дӯстона пинҳон мешаванд, аз ин лаззат мебаранд. Чунин таваҷҷуҳ ва эътирофи

ҳамсолон дер ё зуд вокуниш ба бор хоҳад овард. Марҳилаи навбатии кор аз он иборат аст, ки ба қўдакон дуруст дарк кардани ҳамсолони худ - амалҳо, изхороти онҳоро омӯзонем. Тааҷҷубовар аст, ки қўдакони синни томактабӣ аксар вақт онҳоро пай намебаранд. Агар қўдак ба худ тамаркуз кунад, ў ба қўдакони дигар, вақте ки онҳо ба ў халал мерасонанд ё таҳдид мекунанд, ё ҳангоми дар дасти онҳо дидани бозичаҳои ҷолиб диққат медиҳад. Дар ин ҳолатҳо вазифаи қалонсолон аз он иборат аст, ки ба қўдакони синни томактабӣ таълим диҳанд, ки ба қўдакони дигар диққат дода, ба онҳо гўш диҳанд ва онҳоро нигоҳубин намоянд. Беҳтарин роҳ ин такрор кардани суханҳо ё амали одамони дигар аст. Ин қобилияти "писанд кардан" як қадами муҳим дар роҳи рушди ҳисси чомеа ва мансубият аст.

Бозиҳои зиёди қўдакона ба рушди ин қобилият нигаронида шудаанд. Масалан, "Телефони шикаста", "Акси садо", "Тиреза", "Кучо будем, намегӯем, аммо чӣ кор кардаем, нишон медиҳем" ва ғайра. Илова бар ин, кори ислоҳӣ аз он иборат аст, ки ба қўдаки лакнатзабон имкон диҳад, ки ба дигарон ёрӣ расонад, ба онҳо дар ҳолатҳои душвори бозӣ кумак расонад. Чунин дастгирӣ ва кумаки ҳамсолон, қалонсолон, ҳатто агар он танҳо аз рӯйи қоидаҳои бозӣ бармеангезад, ба қўдак имкон медиҳад, ки худ қаноатманӣ пайдо кунад. Ғамхорӣ ва иштирок дар ниёзҳои шарикони онҳо қўдаконро муттаҳид мекунад ва ҳисси мансубиятро ба вучуд меорад. Чунин кумак аз қўдак қурбониҳои маҳсусро талаб намекунад, зеро он аз амалҳои одии бозӣ иборат аст: начотдиҳӣ аз «хирс», кумак ба «лухтак» ё «бибии пир» дар бозӣ, роҳ додан ба касе. Аммо ин ҳама амалҳоро худи қўдакон, бидуни дастуру даъвати қалонсолон анҷом медиҳанд [221;208].

Дар марҳилаи охирини кори ислоҳӣ, вақте ки қўдакон бояд амалҳои худро ҳамоҳанг созанд ва бо ҳамдигар гуфтушунид кунанд, фаъолияти муштараки онҳоро ташкил кардан мумкин аст. Аксар вақт пешниҳод мекунанд, ки ташаккули муносибатҳои байнишахсӣ аз фаъолияти

муштараки кӯдакон оғоз меёбад. Бо вучуди ин, бо муносибати душманона, бегонагӣ нисбат ба дигар, агар кӯдак «ҳамсолашро набинад», кӯшиш кунад, ки афзалиятҳои худро нишон дихад, манфиатҳои ўро ба назар гирифтан наҳоҳад, фаъолияти кӯдакон воқеан муштарак наҳоҳад буд, онҳоро муттаҳид карда наметавонад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки фаъолияти муштарак танҳо дар сурати муносибатҳои байнишахсӣ муқарраршуда имконпазир аст. Кӯдаконе, ки дар муошират душворӣ доранд, худтамаркуз (ҳашмгин ва маҳсус) ба муошират омода нестанд. Ҳубтар аст, ки дар аввал дар чорабинҳо ҷуфтҳои ташкил кунед, ки дар он ду кӯдак кори худро эҷод мекунанд, аз дигарон "пинҳон" мешаванд. Он барои муттаҳид шудан кумак мекунад, кӯдаконро ба гуфтушунид ва ҳамоҳангсозии кӯшишҳои онҳо ташвиқ мекунад. Илова бар ин, чунин вазифаҳо бояд самаранок ташкил карда шавад.

Бозиҳои логопедӣ, ки ба ин технологияи ислоҳӣ дохил карда шудаанд, ба ташаккули малакаҳои суханронии мустақил дар кӯдакон, кумак расонидан ба онҳо дар гузаштан аз муоширати шифоҳӣ дар марҳилаи аввали кор ба изҳороти муфассал дар охири машғулият равона карда шудаанд. Истифода аз технологияҳои бозӣ дар ислоҳи лакнатзабонӣ дар кӯдакон тавассути омӯзиши воситаҳо ва шаклҳои гуногуни таъсиррасонӣ ба онҳо сурат мегирад.

Ҳамин тарик, дар кори тарбиявӣ бо кӯдакони синни томактабӣ шаклҳои бозӣ ҳам дар машғулият ва ҳам дар раванди фаъолияти мустақилона (лаҳзаҳои алоҳидаи тарбиявӣ) дар шакли муттаҳид истифода мешуданд [155;27].

Мо кори худро дар асоси принципҳои зерин бунёд кардем:

-яқум, бодиқкат интихоб кардани мавод, ки аз рӯйи имкониятҳои синну соли кӯдакон муайян карда шуд;

-дуюм, пайвастани кори таълиму тарбия ва фаъолияти кӯдакони синни томактабӣ бо соҳаҳои гуногуни меҳнат (инкишофи нутқ, шиносой бо табиат, бозиҳои гуногун);

-сеюм, chalbi faъolonaи kūdakon;

-chorum, dar tashkili muхiti нутқ az имкониятҳои инкишофи шаклҳои бозӣ ба таври максималӣ истифода бурда шуд.

Барои санҷидани самараи кори иҷрошуда дар охири машғулият бо усули мушоҳида диагностикаи назоратӣ, инчунин, усули таҷрибавиро бо усули семантиկӣ муайян кардани малакаи нутқи kūdakoni таҳсилоти томактабӣ Е. Струнина, А. Ушакова истифода бурда шуд [197;54].

Таҳқиқот нишон дод, ки сатҳи малакаҳои муошират дар kūdakon боло рафтааст, онҳо ҳангоми ба миён омадани ихтилофҳо гуфтушунид карданро ёд гирифтанд. Технологияи бозӣ на танҳо барои тағийир додани шахсияти kūdakon мусоидат кард, балки ба рушди зеҳнӣ ва нутқи онҳо низ мусоидат кард. Ҳамин тариқ, дар оғози омӯзиш 1-нафар kūdak баҳои баландтарин гирифт, баҳои миёна 7- нафар kūdak ва 2-нафар kūdakон баҳои паст гирифтанд.

Маълумоти таҷрибаи назоратӣ нишон медиҳад, ки дараҷаи инкишофи маҳорати нутқ дар 20% паст, дар 70% kūdakон дараҷаи миёнаи инкишофи маҳорати нутқ ва дар 10 % баланд аст.

Истифодаи машқҳои бозӣ дар технологияи ислоҳӣ барои ислоҳи лакнатзабонӣ имкон дод, ки сатҳи баланди инкишофи нутқи kūdakон ба даст ояд, ки ин на танҳо аз rӯйи натиҷаҳои ташхиси назоратӣ, балки аз rӯйи натиҷаҳои иҷрои супоришҳо дар рафти таълим низ нишон дода мешавад.

Омӯзгорони гурӯҳ тағийиротро дар kūdakон на танҳо дар нутқ, балки аз нуқтаи назари шахсӣ низ қайд карданд, дар kūdakони синни томактабӣ тарси ҷавоб аз байн рафт, сухан равонтар шуд, kūdakони синни томактабӣ бештар муошират кардан гирифтанд.

Ҳамин тариқ, кори ислоҳӣ бо kūdakон натиҷаҳои намоён дод. Эҷоди вазъиятҳои мақсадноки бозӣ малакаҳои муоширати мустақилонаи kūdakонро ташаккул дода, ба онҳо барои гузаштан аз муоширати

шифоҳӣ дар марҳилаи аввали кор ба изҳороти муфассал дар охири машғулият мусоидат меқунад.

Бозиҳо барои кӯдакони лакнатзабон аҳамияти зерини табобатӣ доранд:

-таълим ва мустаҳкам намудани малакаҳои дурусти муошират ва рафтори кӯдакон дар машғулиятҳои гуногун;

-ин бозиҳо ҳамчун омили зарурӣ барои интиқоли малакаҳои нави нутқ аз шароити маҳсус (мактаб) ба шароити шинос ва ҳаррӯза хизмат меқунанд;

Дар бозиҳо кӯдак қобилияти рафтори дурустро дар ҳолатҳои нутқ, ки бо фаъолияти ўхос аст, ба даст меорад, ба дигарон ва мавқеи худ дар колектив, ҳамсолон дуруст муносибат меқунад ва дар ҷомеаи ҳамсолон малакаҳои муносиби рафторӣ пайдо меқунад. Методологияи фаъолияти бозӣ барои ба вучуд овардани муносибати ягона ба кӯдакон, ба вучуд овардани робитаи зич байни логопедия ва кори тарбиявӣ кумак меқунад, ки барои таҳқими рафтори фаъолонаи кӯдакон ва муоширати дурусти берун аз он шароит фароҳам меорад [159;209].

Дар системаи бозиҳои гуногун кӯдакон қоидаҳои рафтор дар бозиҳо ва ҳолатҳои хаёлӣ, vale воқеӣ, ки воқеаҳои ҳаёт ва муносибатҳои байни одамонро инъикос меқунанд, меомӯзанд.

Шаклҳои азхудшудаи муносибатҳо барои аз нав барқарор намудани рафтору гуфтори кӯдакон бо қалонсол ва бартараф намудани нуқсони нутқ мусоидат меқунанд. Албатта, аз самти психологии масъалае, ки мо меомузем, сар карда, раванди педагогии дорои дурнамои бештар, инкишофи кӯдак, амалий намудани неруи ҳар як кӯдак дар шароити муосир, дар давраи гуманизатсияи тарбияи томактабӣ бо логопед, мураббия, кӯдакони кӯдакистони маҳсуси №151 “Бойчечак” ва ширхоргоҳ-кӯдакистони хусусии “Наберача”-и шаҳри Душанбе таҳқиқот сурат гирифт.

Дар муассисаи таълимии томактабии мо дар рафти бартараф намудани лакнатзабонӣ маҳсус машғулиятиҳои нақшбозӣ ба сифати

роҳбари фаъолияти кӯдакони синни томактабӣ дода мешаванд. Бозӣ ҳамчун воситай таълимӣ барои кӯдакони лакнатзабон ва ислоҳи инҳирофҳои шахсӣ истифода мешавад. Дар рафти бозӣ кӯдакон бартараф кардани душвориҳои психологиро дар муошират меомӯзанд, хотира, тасаввур ва тафаккурро инкишоф медиҳанд, бенуқсон сухан гуфтанро ёд мегиранд.

Инкишофи фаъолияти бозиҳои кӯдакони таҳсилоти томактабӣ, барои ислоҳи рафтор, инкишофи нутқ, барҳам додани лакнатзабонӣ тавассути системаи бозиҳои гуногун сурат мегирад. Мо нақши пешбарандаро ба бозиҳои сурудхонӣ, бозиҳои хомушӣ, бозиҳои дидактикӣ мебахшем.

Бозиҳои нақшбозӣ, мобилий, драмавӣ барои ислоҳ намудани лакнатзабонӣ аҳамияти зиёд дод. Хусусияти бозӣ, тақсимоти нақшҳо, фаъолияти нутқии кӯдакон, сатҳи мустақилият аз синну сол, имкониятҳои психофизикӣ ва марҳилаҳои кор вобаста аст. Дар марҳилаи аввали кор бо кӯдакони лакнатзабон, ҳангоми татбиқи «речай муошират» мо бозиҳоеро истифода бурдем, ки ба инкишофи шаклҳои гайривербалии муошират нигаронида шуда буд.

Дар ин марҳила ҷавобҳои лакнатзабонӣ иҷозат дода мешаванд («Ҳа», «Не») ва пас аз чанд вақт сухани пичирросӣ ҷорӣ карда мешавад. Бозиҳо интихоб карда мешаванд, ки ба суст шудани ҷараён ва фароҳам овардани шароит барои ислоҳи нуқсон ёрӣ мерасонад. Муошират барои иҷрои ин вазифаҳо дармоншинос ва муаллим сужети бозии дилхушии даҳониро мекашанд, ки дар он кӯдакони синни томактабӣ иштирок мекунанд. Сужети мувоғиқ, нақшҳо, имову ишораҳо ва мимикаи мувоғиқ тавассути ҳаракатҳо ба роҳ монда шуд.

Ҳангоми гузаронидани ин гуна бозиҳо диққати логопед ба ташаккули ифоданокии ҳаракат ва ифодаи ҷеҳра нигаронида шуд. Оҳиста-оҳиста бозиҳое ҷорӣ карда мешаванд, ки муоширати байни персонажҳоро дар бар мегиранд. Дар кӯдакони гирифтори лакнатзабонӣ, раванди фаъолияти бозӣ фишори эмотсионалӣ бартараф

карда мешавад, устуровй ба нүқсон кам мешавад, имкониятҳои муоширати ғайрирасмӣ бойтар ва озодтар мешаванд. Кӯдакон аз тақлид ба рафтори ҳайвонҳои гуногун ва тарзи муоширати онҳо бо ҳамдигар хурсанданд.

Бозиҳое, ки мо дар ин марҳила мегузаронем, ба ташаккули колектив, фаъолияти қӯдакони таҳсилоти томактабӣ, қобилияти ба мақсадҳои умумии колектив тобеъ гардондани рафтори онҳо ёрӣ мерасонад. Дар вақти гузаштан ба шаклҳои сабуки нутқ (муттахидкунанда, инъикоскунанда, саволу чавоб) нақши бозии тарбиявӣ душвор мегардад. Бо ёрии бозӣ, эҳтимолияти амалҳои худсарона зиёд мешавад. Кӯдакон риоя кардани талаботро на танҳо аз калонсолон, балки аз ҳамсолони худ низ меомӯзанд. Аммо дар ин марҳила ронанда дар бозиҳо бо ёрии қофияҳои ҳисобӣ (муоширати ритмикий бо ҳаракати даст) интихоб карда мешавад.

Дар ин давра мо аз бозиҳои драмавӣ, театрӣ, рӯимизӣ ва лухтак ва ғайра истифода мебарем, ки дар он суханронии мустақил истифода мешавад. Ҳамин тариқ, майнаи сари қӯдак ба суханронии пайгиона одат мешавад, ки ба ӯ имкон медиҳад, ки бо лакнатзабонӣ видоъ кунад.

Хулоса бояд гуфт, ки бо вучуди ҷиддӣ будани вазифа бозиҳои логопедӣ қӯдаконро аз лакнатзабонӣ озод мекунанд, қӯдакони синни томактабиро ба ҳаёти пурҷушу хурӯши қӯдакистон мутобиқ мекунад, бо завқ ба машғулият машғул мешаванд, бозӣ мекунанд, суруд меҳонанд, расм мекашанд, ба афсонаҳо нақшофарӣ мекунанд. Амалия нишон медиҳад, ки дар натиҷаи ин муносибат қӯдакон ба таҳсил дар мактаб ҳаматарафа омода мешаванд, бенуқсон муошират мекунанд ва бомуваффақият таълимро дар мактаб давом медиҳанд [183;133-134].

## **Хулосаи боби яқум**

1. Равиши лакнатзабон ва зухуроти он аз бисъёр чиҳат ба ҳолати психо-психофизикии кӯдакони синни томактабӣ вобаста аст. Дар кӯдакони гирифтори лакнатзабонӣ сатҳи пасти соҳаи асабҳои равонии кӯдак муайян карда шуд.
2. Тахқиқоти донишмандон ватанию хориҷӣ оид ба пайдоиши лакнанзабонӣ ва ислоҳи он дар тамаддуни инсонӣ дараҷаи сабук, дараҷаи миёна ва дараҷаи вазнин ба иллати узвӣ дар қисматҳои муҳталифи дастгоҳи нутқи вобаста буда, дар муошират кӯдак бо мушкили ҳарф мезанад.
3. Лакнатзабонӣ ба табиати нарми кӯдакон таъсир мерасонад. Дар байнни кӯдакони синни томактабӣ бо вучуди он ки бо ҳамсолон ва қалонсолон ба осонӣ муошират мекунанд, фарқ мекунанд. Кӯдакони синни томактабӣ омили ноустувор дар аввал бо майли том ба муошират машғул мешаванд, ба кору фаъолиятҳо бо шавқ зоҳир мекунанд, вале баъдтар нисбат ба ҳоҳишҳои қалонсолон, оила барои ичрои ин ё он кор пассивӣ, бепарвой зоҳир мекунанд. Ба вазъияти мушкилот базӯр ворид мешаванд, ҳавасмандгардонии фаъолияти ҳудро талаб мекунанд ва баъди пешниҳодҳои такрорӣ аз ичрои вазифаи зарурӣ даст мекашанд. Кӯдаконе, ки нисбати ҳамсуҳбат муносибати манғӣ доранд, рафтори пӯшида, шармгин, баъзан ҳашмгинона доранд. Зарурати ичрои дарҳост, вазифа, маҳсусан, дар муҳити нав, боиси аксуламалҳои невротикӣ, баъзан рафтори қариб аутистӣ мегардад. Кӯдакон ба гурӯҳи ҳамсолон ё қалонсолон ниёз надоранд. Муошират ба таври қатъӣ интихоб карда мешавад. Ҷалби кӯдакон ба фаъолияти гурӯҳӣ аз ҷониби ғайрифаъол ё фаъол муқовимат карда мешавад.
4. Лакнати забон ҳам дар писарон ва ҳам дар духтарон дида мешавад. Нуқсони лакнатзабонӣ аз сабаби кам ҳарф задани писарон бештар дар онҳо мушоҳида мешавад.

5. Лакнатзабон ба ташаккули функцияҳои моторӣ таъсир мерасонад, эҳтимолияти инкишоф наёфтани минтақаи ҳаракати кӯдакро ҳатто то пайдо шудани лакнатзабонӣ, ки ба пайдоиши нуқсон мусоидат меқунад, рад кардан мумкин нест. Дар баробари пайдо шудани лакнатзабонӣ суст инкишоф ёфтани малакаҳои ҳаракат тезтар зоҳир шуда, қавӣ мегардад.
6. Лакнатзабонӣ ин вайрон шудани суръат, ритм ва равони нутқ аст, ки дар натиҷаи ларзиш дар мушакҳои дастгоҳи нутқ пайдо мешавад. Сабабҳои ин метавонад омилҳои зиёди гуногун бошанд, аз ҷумла ихтилиси системаи асад, осеби равонӣ, ирсият, синну сол, деморфизми чинсӣ, ихтилиси физиологӣ, муносибатҳои оилавӣ ва ғайра.
7. Механизми лакнатзабонӣ аз ҷониби муҳаққиқон ҳам аз мавқеъҳои клиникӣ ва физиологӣ, инчунин нейрофизиологӣ, равонӣ ва психолингвистӣ баррасӣ карда мешаванд. Омӯзиши механизмҳои лакнатзабонӣ ба шумо имкон медиҳад, ки аломатҳо ва сабабҳои пайдоиши онро муайян кунед.
8. Барои бомуваффақият аз нав омӯхтани нутқ на танҳо дар гурӯҳ, балки дар ҳаёти ҳаррӯза, зарур аст, ки муҳити шодмонӣ ва бароҳати пур аз унсурҳои бозӣ фароҳам оварда шавад. Падару модарон бояд на танҳо вазифаҳои логопедро ба таври механикӣ иҷро кунанд, балки мақсадҳои ҳақиқии ҳар як машқ-бозиро фаҳманд.
9. Ба ақидаи мутафаккирон бозӣ воситаи ислоҳ намудани лакнатзабонӣ ба ҳисоб меравад. Машқҳои бозӣ бо воситаи расмҳои ҳайвонот, наботот, растаниҳо, бо тӯб, қалам, ашё, бозичаҳо ба кӯдакон омӯзонидани ибораҳоро талафуз мувофиқи ҷадвали тартибдодашуда гузаронида мешавад.

## **БОБИ II . ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГИИ ИСЛОХИ ЛАКНАТЗАБОНӢ ДАР КӮДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБӢ**

### **2.1. Технологияи педагогии ислохи лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ**

Ҳадафҳои логопедӣ тавассути як қатор бозиҳои ба ҳам алоқаманд (дидактикӣ, бозиҳои берунӣ бо қоидаҳо, бозиҳо бо сурудхонӣ ва ғ.), ки мавзуи машғулиятро инъикос мекунанд ва сенарияи ягонаро ташкил медиҳанд, ба даст оварда мешаванд. Дар машғулиятаҳои логопедӣ логопед вазъиятҳои гуногуни бозиро ба вучуд меорад, ки ҳадафҳои ҳар як марҳилаи кори ислоҳиро амалӣ созад. Методологияи фаъолияти бозӣ дар марҳилаҳои гуногуни омӯзиш бо роҳҳои гуногун истифода мешавад. Дар ҷараёни муоина логопед барои муайян кардани соҳти иллат, хусусиятҳои психофизикӣ ва шахсии кӯдакон, муайян кардани характеристики фаъолияти бозии онҳо аз бозиҳои гуногун истифода мебарад. Дар давраи маҳдудияти нутқ (хомӯшӣ ва пиҷирроси нутқ) бозиҳои мақсаднок интихобшуда ба логопед барои суст кардани зухуроти нодурусти нутқ ва фароҳам овардани шароит барои тарбияи шаклҳои содаи нутқ инъикосшаванда кӯмак мекунанд.

Мустаҳкам намудани малакаҳои муоширати фаъол дар бозиҳо, намоишҳо, бозиҳои эҷодӣ, дар машғулиятаҳо аз рӯи маводи барномавӣ дар кӯдакон амалӣ карда мешавад. Ба падару модарон яке аз шаклҳои самарабахши кори машваратӣ пешниҳод карда мешавад.

Хусусияти муҳими нутқ аз он иборат аст, ки ҳамчун воситаи муоширати байни одамон ва ифодаи эҳсосот, фикрҳо, муносибати монизмат мекунад. Ташаккул ва инкишофи шахсият, ки дар тамоми умри инсон ба амал меояд, ба бомуваффақият азхуд намудани маданияти нутқи қаломи модарӣ ва мукаммал истифода бурдани сарвати забонӣ алоқаи зич дорад. Лакнатзабонӣ ба инсон маълум аст, зоҳиран то замоне ки нутқи инсон вучуд дорад. Лакнатзабонӣ яке аз маъмултарин ихтилоли

нүтк аст. Он одатан дар синни барвақти кӯдакӣ оғоз меёбад ва агар табобат накунанд, метавонад солҳои зиёд боқӣ монад. Лакнатзабонӣ дар вайрон кардани ритм ва равонии нутқ зоҳир мешавад, ки дар натиҷаи халалдоршавӣ, дароз кардан ё такрори овозҳо ва ҳиҷоҳои алоҳида ба вучуд меояд. Лакнатзабонӣ дар маҷмуъ ва аломатҳои алоҳидаи он бо номувоғиқӣ хос аст, онҳо дар тӯли якчанд рӯз, ҳафтаҳо ва ҳатто моҳҳо зиёд ё кам мешаванд. Аксар вакт мушкилиҳои нутқ ва нокомии ба амал омада, боиси зиёд шудани сарфи қувваи асаб ва баъзан боиси осеби ҷиддии равонӣ мегардад, ки метавонад эҳсоси пастӣ, озорӣ, нотавонӣ ва дигар эҳсосоти манфиро дар кӯдак ба вучуд орад.

Оқибати маҳдуд шудани робитаҳои иҷтимоӣ, ба дур шудан ба олами худ ва паст шудани фаъолияти иҷтимоӣ боис мегардад. Бо дарки зарурати таъсири ҳамаҷониба ба кӯдаки лакнатзабонӣ аҳамияти муносибати дифференсиализатсияро дар инкишоф, аз нав тарбия кардани шахсият ва нутқи кӯдаки лакнатзабонӣ таъкид кардан лозим аст. Дар ин бобат аз ҳама пешомаднок истифода бурдани фаъолияти пешбарандай кӯдакони синни томактабӣ- бозӣ ба ҳисоб меравад. Маҳз дар ин фаъолият кӯдак фаъолона инкишоф меёбад - нутқ, тафаккур, хотираи худсарона, мустақилият, фаъолият, малакаҳои ҳаракат, қобилияти идора кардани рафтори ӯ ташаккул меёбад [77;153].

Дар бозӣ кӯдакон таҷрибаи иҷтимоии муносибатҳои одамонро азхуд мекунанд, он ба онҳо имкон медиҳад, ки мустақилона дастаҳои гуногуни мутақобила эҷод кунанд. Ҳар як бозӣ як фаъолият аст. Бо ин фаҳмиш он имкониятҳои васеъро барои истифодаи бозӣ бо мақсадҳои ислоҳӣ мекушояд. Бозӣ яке аз падидаҳое мебошад, ки инсонро дар тӯли ҳаёт ҳамроҳӣ мекунад. Бозӣ як падидаи бисёрҷанба ва мураккаб буда, пайваста таваҷҷуҳи муҳаққиқонро ба худ ҷалб мекунад. Назарияи таълимию тарбиявӣ, ки дар системаи маорифи ватанӣ ба вучуд омадааст, истифодаи бозиҳоро дар дидактикаи системаҳои томактабӣ пурзӯр кардааст.

Мұхимияти тақрибаи педагогі дар он аст, ки он имкон медиҳад, ки дар муассисай таълимии томактабы бо күдакони дорой нұқсонҳои вазнини шадиди нутқ кори сатхи баланд ташкил карда шавад. Маводи дар ин тақриба пешниҳодшуда ба күдакон имкон медиҳад, ки фаъолияти шифохы ғана фикриашонро инкишоф диҳанд, доираи сенсори-мотори инкишоф дода шавад, малакаҳои муюширатро такмил диҳанд, дар ташаккули малакаи нутқронии салоҳиятдор машқ кунанд.

Тақрибаи таҳқиқот нишон дод, ки ҳангоми лакнатзабони, пеш аз ҳама, «рухи» беморро табобат кардан, ба вай бовари ҳосил кардан лозим аст. Мо дар амал бо күдаконе, ки аз лакнатзабони мушкилій мекашанд, рұға рұға шуда, усулҳои зиёд ва системаҳои кор бо онҳоро омұхтам. Мо интихоби худро қатъ кардам ва онро аз рұи якчанд усулҳо санцидам ва инчунин худам як қатор машқҳои истироҳатиро ба таври бози таҳия кардам.

Холатҳои мақсадноки бози малакаҳои нутқи мустақилонаи күдаконро ташаккул медиҳанд, ба онҳо барои гузаштан аз муюшират бо калимаҳо дар марҳилаи аввали кор ба изҳороти муфассал дар охири машғулият күмак мекунанд. Ба күдакони лакнатзабон афзоиши ҳаяқонбахшии эмотсионалій, нооромии ҳаракат, ноустувори ва хастагии равандҳои асаб хос мебошанд. Бо душвориҳои нутқ күдак шиддати мушакхоро ҳам дар узвҳои артикулясиони ғана ҳам дар тамоми бадан зиёд мекунад. Барои күмак кардан ба худ муштҳои худро мебандад ё дасташро бо зұр ба даҳонаш пахш мекунад, зеро намедонад, ки дар ин ҳолат чиң кор кардан лозим аст.

Барои күдакони лакнатзабони, усулҳои бози барои ташкили речай әхтиётін дар машғулиятҳои логопедій ва дар хона истифода мешаванд. Барои ташаккули маҳорати нави нутқ мусоидат кардан лозим аст, ки фаъолияти нутқии күдакон дар давраи ибтидои кор кам карда, ҳацми баёнияҳои онҳо маҳсусан маҳдуд карда шавад. Одатан ин корро кардан душвор аст ва бози ба күдак күмак мекунад, ки дар ҳолати хомүшии

нисбē қарор гирад. Одатан ин бозиро "Хомӯш"меноманд. Ба эътидол овардани нафаскашии нутқ аксар вақт халалдор мешавад. Муҳим аст, ки на танҳо кӯдакро ба ором кардани муошират ташвиқ кунед, балки инчунин ба ӯ имконият дихед, ки ҳангоми нафаскашӣ равshan, ҳамвор, ифоданок нутқ гӯяд [48;39].

Усулҳои бозӣ ба шумо имкон медиҳанд, ки ба ӯ нафаскашии оромонаро омӯзед. Дар давраи аввали кор оид ба бартараф намудани лакнатзабонӣ бозиҳо ва усулҳои бозӣ барои ба кӯдак таълим додани нутқи дуруст мусоидат мекунанд. Қобилияти нутқ гуфтан дар нафаскашӣ, такя ба садонокҳо, таъкиди талаффузи калимаҳо дар сегменти маънӣ, истифодаи таваққуф ва фишорҳои мантиқӣ воситай асосии бозӣ ба ҳисоб меравад. Чунин бозиҳо «Дар мамлакати ҷавобҳои кутоҳ» ном доранд.

Бо тадриҷан васеъ кардани ҳаҷми изҳорот малакаҳои дурусти нутқронӣ омӯзонида мешуд. Чунин бозиҳо ба кӯдак кӯмак мекунанд, ки фикрро на танҳо дар кӯтоҳ, балки дар ҷумлаҳои одии умумӣ низ равshan баён кунад. Номи ин гуна бозиҳо «Дар сарзамини ҷавобҳои пурра» мебошад. Бозичаҳо, аз қабили лӯхтакҳои дастӣ ё бибобос ба логопед аз сессияи аввал то ҷаласаи ниҳоӣ кӯмак мекунанд. Лӯхтакҳои эҳёшуда барои зудтар расидан ба ҳадафҳои кори логопедӣ кӯмак мекунанд ва кӯдаконро мафтун мекунанд.

Ҳангоми идора кардани лӯхтак изтироби мотории кӯдак аз байн меравад, тамоми ҳаракатҳои ӯ мақсаднок мешаванд. Ҳамаи ин кӯдаконро ором мегардонад, ба тартиб ва суст шудани нутқ мусоидат мекунад. Бозии «Саҳнасозӣ» ва «Нақшбозӣ», ки дар онҳо қобилияти кӯдакон барои тақлид кардани эҷодкорӣ ва мустаҳкам намудани маҳорати нутқи дуруст ва ба даст овардани озодии муоширати нутқ истифода мешаванд. Дар саҳначаи кӯдакон бе маҷбурий нутқ рондан ва амал карданро меомӯзанд ва нақшофариро ичро мекунанд.

Дар бозихои нақшоварӣ ҳангоми бозӣ кардани моделҳои гуногуни ҳолатҳои ҳаётӣ (масалан, «Дар мағоза», «Дар сартарошхона», «Рӯзи таваллуд» ва ғайра) кӯдакон ба нуткронии ташаббускор ниёзи табиӣ доранд. Вақте ки онҳо ҳангоми бозӣ "калонсол" мешаванд, дар муоширати шифоҳӣ эътиимод пайдо мекунанд. Дар ислоҳи лакнатзабонӣ кӯдакони синни томактабӣ нақши калон мебозанд.

Вазифаи логопед на танҳо ислоҳ кардани нутқи лакнатзабон, балки аз ҷиҳати психологӣ барои муошират дар ҳар шароит омода кардан аст. Як навъ имтиҳон барои кӯдакон ин баромадҳо дар шабнишиниҳои кӯдакона мебошад, ки дар он меҳмонон: кӯдакони дигар, волидон, хидматрасонон ва ғайраҳо ҳузур доранд. Ба волидайн муҳим аст, ки дар хона муоширати дурустро бо кӯдаки лакнатзабон нигоҳ доранд.

Технологияи Л.Н.Смирнов «Логопедия барои лакнатзабонӣ» як системаи машқҳои бозӣ, маводи нутқест, ки бо ҳама гуна ҳаракатҳо зич алоқаманданд: манипулясияҳо бо тасвирҳо, тӯб, қалам, ашё, бозичаҳо ва ғайра. Ин ҳаракатҳо як навъ синхронизатори нутқ мебошанд, ки раванди нутқро осон намуда, динамикаи мусоиди нутқро таъмин мекунанд. Дар ҷараёни машқҳои сершумори бозихо кӯдак лакнатзабониро бас мекунад, рефлекси нутқи ҳамвор инкишоф мейбад. Ӯ боварӣ ҳосил мекунад, ки бе қафо гап зада метавонад. Фикри кӯдак ба амали нутқ тадриҷан коҳиш ёфта, дар майна робитаҳои иловагӣ барқарор карда, динамикаи солими нутқ барқарор мегардад. Системаи пешниҳодшудаи машқҳои бозӣ барои соли хониш пешбинӣ шуда, хусусияти бисёрфункционалӣ дорад:

Ислоҳи нутқ ва шахсиятро таъмин мекунад, ҳисси суръат ва ритмро инкишоф медиҳад, диққат ва хотираро фаъол мекунад, оҳангӣ мушакҳоро халалдор мекунад, ҳамоҳангсозии ҳаракати нутқро инкишоф медиҳад, малакаҳои хуби моториро инкишоф медиҳад, маҳорати нутқронии босалоҳиятро ташаккул медиҳад. Дар машғулиятҳои аввал, тавсия дода мешавад, ки шаклҳои сабуки нутқро конюгатсионӣ

(калонсол бо кӯдак ибирахоро талаффуз мекунад) ва инъикос (кӯдак пас аз калонсолон матнро такрор мекунад) истифода баред [47;159].

Пас аз он ки амали нутқи кӯдакон беҳтар мешавад, логопед шакли саволу ҷавоби нутқро ҷорӣ мекунад. Дар нимаи дуюми сол кӯдакони синни томактабӣ аллакай мустақилона он ҷизеро, ки шунидаанд, нақл мекунанд, ҷизеро, ки дидаанд ё тасвир мекунанд, бо калонсолон ва дигар кӯдакон сӯҳбат мекунанд. Ҷизи асосие, ки ман қӯшиш мекардам, ин буд, ки машғулиятҳо хеле шавқовар мегузаранд ва системаи гузаронидани онҳо тамоми ҷиҳатҳои барқарор намудани нутқи дурустро пай дар пай фаро мегирад. Ин усулҳо ба кӯдакон хеле шавқманд буданд ва барои истифодаи системаҳои онҳо дар кор бо кӯдаконе, ки дар гурӯҳҳои муолиҷавӣ мубтало ҳастанд, асос гузоштанд.

Бо дарназардошти мушкилотҳои лакнатзабонӣ, синну соли кӯдакон, мазмуни барномаи ислоҳи нутқи кӯдакон аз рӯи усулҳои дар боло зикршуда система тартиб дода шуд. Машғулиятҳо ҳафтае 5-маротиба дар давоми 1 соат бо ҳар як зергурӯҳ гузаронида мешаванд, шумораи машғулиятҳо бо салоҳиди логопед гуногун буда, ислоҳи камбудиҳои алоҳидаи талаффузи овоз пешакӣ дар гурӯҳҳои алоҳида гузаронида мешавад.

Системаи марҳила ба марҳила таҳияшуда барои ислоҳи лакнатзабонӣ самаранок баромад. Дар ҳар як марҳила ҳама машғулиятҳо бо кӯдакони синни томактабӣ ба таври бозӣ гузаронида мешуданд, ки ин имкон дод, ки нутқи кӯдакони лакнатзабон бе маҷбуркунӣ, дар муҳити мусоид, бе ҳастагӣ, бо эҳсосоти мусбат хеле самаранок ислоҳ карда шавад. Бозӣ фаъолияти асосии кӯдак аст. Ин сарчашмаи ташаккули ахлоқию равонии ӯ, шарти ташаккули шахсият, малакаи гуфтор ва муоширати ӯ мебошад. Маҳз дар бозӣ кас метавонад ба таври муассир таъсири ислоҳкунандаро ба нутқ ва шахсияти кӯдак анҷом дишад. Логопед бо ташкили машғулият (ё қисмҳои алоҳидаи он) дар ин шакли фаъолияте, ки ба кӯдак ошно ва дастрас аст, бо ӯ «дар

заминаи баробар» муошират мекунад, меҳру муҳаббат ва боварии ўро ба даст меорад, саҳтирию шармгиниашро мағлуб мекунад.

Ҳолатҳои гуногуни бозӣ, ки аз ҷониби логопед моҳирона гузаронида шудааст, кӯдакро ба муоширати озоди нутқ ташвиқ намуда, дикқати ўро аз нуқсони нутқ дур мекунад ва барои психотерапияи мақсаднок имкониятҳои фаровон фароҳам меорад. Ҳуди бозӣ ба ҳолати умумии руҳии лакнатзабон таъсири судманд мерасонад, дар вай фаъолияти муқобилро ба вучуд меорад, ба манфиатҳо, фантазия ва тасаввуроти ў таъсир мерасонад. Ҳамаи ин самараи кори ислоҳиро зиёд мекунад. Дар баробари ин, усулҳои бозӣ кӯдаконро аз дилгиркунанда, ғайритабиӣ барои синну солашон, ҳаракати дарозмуддат дар машғулияташҳои логопедӣ озод карда, ба намудҳои алтернативии кори нутқ мусоидат мекунанд. Кӯдакони лакнатзабон зиётар бо бозичаҳо, қитобҳо, ҳайвонот ва ғайра сӯҳбат мекунанд.

Аз ин истифода бурдан ва бо ҳар роҳу восита нутқронии ороми кӯдакро нигоҳ доштан лозим аст, ки кори логопедӣ на дар шакли машғулияташҳо, балки дар шакли бозии ҷолибе, ки аз рӯи расмҳо, бозичаҳо, ашёҳо, ҳаракатҳо гузаронида шавад. Дар давоми бозӣ кӯдак сифатҳо ва малакаҳоеро ташаккул медиҳад, ки барои бартараф кардани лакнатзабонӣ заруранд. Бозӣ, ки ба эҳсосоти мусбат асос ёфтааст, ба кӯдак қўмак мекунад, ки алгоритми нутқронии ғайрифаъолро таҳия кунад. Пеш аз оғози машғулият бо падару модарон суҳбат барпо мегардад, ки дар рафти он сабабҳои лакнатзабонии кӯдакон муайян карда мешавад. Сипас падару модаронро бо қоидаҳо ва шароитҳое шинос мекунанд, ки дар онҳо ин бемориро бартараф кардан ва нутқронии лакнатзабониро ислоҳ кардан мумкин аст. Ба волидайн ғаҳмонда мешавад, ки лакнатзабонӣ чист ва аз чӣ пайдо мешавад. Инчунин, дар бораи беҳтар шудани умумии системаи асаби кӯдакони гирифтори лакнатзабонӣ, шароитҳое, ки ин система дар қадом ҳолат қўмак мекунад, шарҳ дода мешавад ва ҳар як қадами кор бо кӯдакон

мувофиқи система ва нақшай пешниҳодшуда гуфта мешавад, ки чаро ва барои чӣ шумо бояд аз ин қадамҳо гузаред.

Бозӣ бо як қатор хусусиятҳо ҳамчун фаъолияти пешбарандай кӯдакон фарқ мекунад. Он дар асоси тақлид ва дастаҷамъӣ бо ашё дар давраи кӯдакӣ ташаккул ёфта, барои кӯдаки синни томактабӣ як шакли инъикоси фаъоли эҷодии ҳаёти атроф мегардад.

Бозӣ мисли ҳама гуна фаъолияти инсонӣ хусусияти иҷтимоӣ дорад. Он тавассути амалҳои мураккаб, ки нутқро дар бар мегирад, амалӣ карда мешавад. Кӯдак ҳаёти қалонсолонро дар рафтору гуфтори худ инъикос намуда, бо ӯ муносибати эҳсосӣ дорад, бо дониш кор мекунад, онро муайян ва ғанӣ мегардонад, ки дар натиҷа бозӣ барои ташаккули қувваҳои маърифатӣ ва ахлоқии ӯ мусоидат мекунад. [173;32]

Дар шакли васеъшуда, бозӣ як фаъолияти дастаҷамъона мебошад, ки дар он кӯдакон таҷрибаи иҷтимоии муносибатҳои одамонро меомӯзанд. Аз худ кардани ин таҷриба бо роҳи инкишоф додани мустақилият, фаъолият, ташабbus ва қобилияти ташкилотчиғии онҳо сурат мегирад. Ба мақсадҳои педагогӣ истифода бурдани бозӣ танҳо ҷиҳати иҷтимоии ин фаъолиятро зиёд мекунад. Баъзе хусусиятҳои типологиии фардии кӯдакони синни томактабӣ дар бозиҳо барвақт пайдо мешаванд. Инро дар муҳити кӯдакон пайдо шудани роҳбарон, рафтори хоси кӯдакони шармгин, муоширатнашаванда тасдиқ мекунад. Маълум аст, ки кӯдакони гуногун на танҳо бо суръати гуногун инкишоф меёбанд, балки марҳилаҳои гуногуни инкишофи фардиро аз сар мегузаронанд.

Фаъолияти бозӣ имкон медиҳад, ки ин хусусиятҳои онтогенез ба назар гирифта шаванд. Дар фаъолияти бозӣ қобилияти идора кардани рафтори худ тавассути аз худ кардани қоидаҳое, ки қалонсолон дар рафти бозӣ таҳия кардаанд, ташаккул меёбад. Аз ин рӯ, фаъолияти бозӣ як воситаи тарбияи кӯдакон дар зери таъсири роҳнамоии мегардад. Ин хусусияти бозӣ имкон медиҳад, ки он дар кори ислоҳӣ бо кӯдакони лакнатзабон истифода бурда шавад. Дар рафти машғулиятиҳои бозӣ

рафтори кӯдакони лакнатзабон ба таври табиӣ, нозуқ ва бепарво буда, нуқсони нутқӣ онҳо ислоҳ карда мешавад. Ин ихтилиси нутқҳои худислоҳшаванда нест, балки фаъолияти нутқ ҳамчун ҷузъи фаъолияти бозӣ ва вобаста ба он тарбия карда мешавад. Фаъолияти нутқ асос ва моҳияти фаъолияти коммуникатсионӣ ва иҷтимоӣ буда, тамоми шаклҳои амали мутақобилаи миёнаравро ҳамчун маҷмуи равандҳои нутқ ва фаҳмиши амали инсонро дар бар мегирад. Шакли шифоҳӣ, имову ишора, мимиқа, ҳаракатҳои пантомима, реаксияҳои овозӣ ва гайра. Барои ба мақсадҳои муолиҷавӣ истифода бурдани машғулиятҳои бозӣ рафтори кӯдакони таҳсилоти томактабиро омӯхтан лозим аст.[49;67]

Кӯдакони мубтало ба як дастаи бозигарони синну соли гуногун муносибати норавшан доранд. Кӯдакони 4-5-солаи лакнатзабон дар гурӯҳҳои хурди иборат аз 2-3 нафар бозӣ карданро авлотар медонанд, аммо ҳама дӯстони худро фаромӯш карда, ба таври худ бозӣ мекунанд.

Дар бозиҳои дастаҷамъӣ онҳо бо як намуди амалҳо нақшҳои дуюмдараҷаро иҷро мекунанд: ронанда мошинро идора мекунад, доя ба кӯдакон ҳӯрок медиҳад ва гайра.

Кӯдакон дар нақшҳо хеле кам ихтилоф мекунанд ва худашон онҳоро чудо намекунанд. Одатан ба кӯдаке, ки дар ин синну сол лакнатзабон мешавад, нақшеро пешниҳод мекунанд, ки ҳамсолонаш фикр мекунанд, ки ў бояд аз ўҳдааш барояд. Дар байни кӯдакони лакнатзабон, ки дар паҳлӯи як гурӯҳи кӯдакони маъмулӣ танҳо бозӣ мекунанд, онҳо на ҳама вақт тулонӣ ва то охир бозиро иҷро мекунанд. Сеяки кӯдакони 5-6-сола ҳангоми иштирок дар бозиҳои гурӯҳӣ, сеюмӣ - дар бозиҳои гурӯҳи хурд бо як ё ду нафар ва каме бештар аз сеяки кӯдакон танҳо бозӣ карданро афзалтар медонанд. Кӯдакони бе нуқсони нутқ дар ин синну сол 50-60 дақиқа бозӣ мекунанд, бозии онҳо аз рӯйи сужетҳои мураккабтар инкишоф меёбад, ки дар онҳо кӯдакони зиёд иштирок мекунанд. Кӯдакони лакнатзабон аз чанд дақиқа то 20-дақиқа бозӣ карда

метавонанд, дар бозии онҳо тарафи мурофиавӣ бартарӣ дорад, инчунин қӯдакон қоидаҳои бозиро аз ҳолатҳои мушаххаси бозӣ фарқ намекунанд.

Дар қӯдакони 6-7-солаи лакнатзабон муносибат ба гурӯҳи ҳамсолони бозикунанда бо ҷамъ шудани таҷрибаи ҳаёт, пайдоиши манфиатҳои нав ва нисбатан устувор, инкишофи тасаввурот ва тафаккур муайян карда мешавад. Бозиҳои онҳо аз ҷиҳати сужет ва саҳнача пурмазмунтар, гуногунанд. Аксарияти қӯдакон дар бозиҳои дастаҷамъӣ ва гурӯҳҳои хурд иштирок мекунанд, аммо тақрибан панҷяки қӯдакон танҳо бозӣ қарданро афзалтар медонанд. Инҳо қӯдакони пӯшида, то андозае ғайрифаъол мебошанд, ки ҳангоми дар як даста ва дар бозиҳои умумӣ будан муддати тулонӣ тоб оварда наметавонанд. Дар шароити якрангӣ беҳтар кор мекунанд, стереотипҳои амал ва ҳамроҳии нутқро зуд аз худ мекунанд. Умуман, дар қӯдакони 4-7-сола лакнатзабонӣ аз ташаккул наёфтани малакаҳои муоширати гурӯҳӣ ва муошират бо гурӯҳи ҳамсолони бозикунанда шаҳодат медиҳад. Ин хислатҳо боиси суст инкишоф ёфтани рафтори оммавии қӯдаконе, ки лакнатзабонанд гардад. Маълум аст, ки рафтори иҷтимоӣ барои қӯдакони синни томактабӣ аллакай дар бозиҳои паҳлуӣ хос аст. Ин марҳилаи аввали рафтори иҷтимоӣ барои қӯдакони аз 4 то 7-сола қалонтар хос аст. Дар байни онҳо заминаҳое, ки ба манфиати асос ёфтаанд, каманд ва гурӯҳҳое, ки дар асоси дустӣ ва ҳамфирӯӣ нисбат ба ҳамдигар бозии устувор нишон медиҳанд, ягона нестанд.

Ба қӯдакони лакнатзабон бо нокифоягии идеяҳои бозӣ, парокандагии гурӯҳҳои бозӣ, ташаккул наёфтани маҳорати бозӣ хос аст. Зоро қӯдакони лакнатзабон дар омӯҳтани шаклҳои гуногуни рафтори иҷтимоӣ душворӣ мекашанд, зоро муҳити онҳо ба синну сол, фаъолияти бозиашон мувоғиқ нест. Омӯзиши фаъолияти бозикуни қӯдаки лакнатзабонро логопед ва муаллими динамика анҷом медиҳанд. Ғайр аз ин, ҳусусиятҳои бозии қӯдакони синни томактабӣ дар хона муайян карда мешаванд. Агар дар ибтидои таълими педагоги логопед муайян намояд,

ки ҳар як күдак ба яке аз чор гурӯхи клоникӣ мансуб аст, дар натиҷаи таҳқиқоти динамикии психологиию педагогӣ дараҷаи фаъолияти лакнатзабонӣ муайян карда мешавад.

Манзараи клиникии лакнатзабон муайян шуда, пурра карда мешавад ва бо ба назар гирифтани дараҷаи фаъолияти бозӣ ба логопед имкон медиҳад, ки мақсаднок гурӯҳҳои бозии устувири күдакони лакнатзабонро ташкил намояд. Ин ба тарбияи рафтори иҷтимоии онҳо ва умуман барқарорсозии иҷтимоии онҳо мусоидат меқунад [141; 55].

Дар бозиҳои мобилии нақлӣ онҳо метавонанд ҳам ба ҳамсолон ва ҳам ба қалонсолон назорат кунанд. Дар ҳолати аввал, ҳар як дар бозии умумӣ саҳми имконпазирро илова меқунад ва дуюм, талабот ба рафтори ҳар як бозигар меафзояд, ки ин дар күдакон сифатҳои ташкилотчигиро ошкор меқунад. Бо мақсади ба ҳам пайвастаний рафтори фаъол ва гуфтор, бозиҳои берунии дорои хусусияти варзишӣ ва фароғатӣ (сангпуштҳо, бибиҳо, бозиҳои тӯб) гузаронида мешаванд, ки ба күдакон берун аз фаъолиятҳои бозӣ озод муюшират меқунанд. Ҳама бозиҳои берунӣ бо қоидаҳо дар күдакон хислат, мустақилият, ташаббус, истодагарӣ, қатъият ва дӯстиро инкишоф медиҳанд.

Дар зери таъсири логопед, ки бозӣ карданро медонад, ба дигарон ёрӣ мерасонад ва танҳо барои ғалаба кӯшиш меқунад, күдакон нақши ташкилкунандай бозиро фаҳмида, дар онҳо хоҳиши баланд бардоштани фаъолияти бозӣ ба вучуд меояд. Күдакон қоидаҳои бозиро риоя меқунанд, онҳоро бошуурона тағиیر медиҳанд, пурра меқунанд, кӯшиш меқунанд, ки нақшҳоро одилона тақсим кунанд, дар баҳо додан ба натиҷаҳои бозӣ ва рафтори бозии рафиқонашон муутазам ва объективӣ бошанд.

Аз ин рӯ, бозиҳои берунӣ бо қоидаҳо ба күдакони лакнатзабон таъсири мусбӣ мерасонанд ва барои бо нармиӣ ислоҳ кардани инҳирофҳои ӯ кӯмак меқунанд [184;52-54].

Ғайр аз ин машқҳои артикулятсия • «Аспча» • «Дандоншуюк» • «Тамошо» • «Забони нозанинро ҷазо диҳед» • Автоматикунони садоҳо • «Моторҳои қавӣ» • «Моторҳои заиф» • «Тӯб» • «Трек» • «Тасодуф» Инкишофи шунавоии фонематикӣ • «Пинҳон кардани дастаҳо» • «Пайраҳҳои ҳичойӣ» • «Ду баҳр» • «Туфон» • «Ду шаҳр» Ташаккули соҳтори ҳичовии калима • «Тасмаҳо» • «Ҳаторо ислоҳ кунед.” • «Калимаро ба ҳичоҳо ҷудо кунед», Кори лексика • «Калимаҳои мураккаб» • «Калимаҳои модарӣ» • «Ки дам - кардам» Такмили соҳтори грамматикии нутқ • «Киқӣ» • «Чӣ рафт» • «Калимаро бигир». "Садо" барои ислоҳ намудани лакнатзабонӣ истифода бурда мешавад.

Дар ин қисмати кор дар бораи хусусияти бозиҳо бо воситаи расм, диаграмма, зонд (мизи тиббӣ) мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор ёфт. Дар рафти таҳқиқот маълум гардид, ки қӯдаконе, ки дар оила тарбия меёбанд, нисбат ба қӯдаконе, ки дар муассисаи томактабӣ бо бозиҳои артекулятсионӣ барои ислоҳи лакнатзабонӣ омӯзиши мегиранд, ба табобати бештар мувафақ мешаванд. Волидон ба ин навъи бозиҳо («Аспча», «Дандоншуюк», «Тубча», «Мураббои ширин», "Садо", «Бо оби даҳон пуфак кардан» ва ғайра) бештар муроҷиат менамоянд.

Ин нишондиҳандаҳо дар диаграммаи зерин инъикос мейбанд:

**1) бозиҳои беруни - 40%, аз он ҷумла:**

аспча ва дандоншуюк - 20%

тубча- 20%

**2) бозиҳои беруна бо ҳаракатҳо - 60%, аз он ҷумла:**

Мураббои ширин - 7%


бо тӯб - 20,0%

Садо ва бо оби даҳон пуфак кардан - 10,0%

бо дигар ҳаракатҳо -13%

**3) бозиҳои дигар - 10%**

Натиҷаи он дар диаграмма нишон дода шудааст:



Ҳамин тариқ, ташхиси таҷрибави назоратӣ 1 кӯдак баҳои баландтарин гирифт, баҳои миёна -7 кӯдак, кӯдакони дорои холҳои паст - 2 нафар буданд. Маълумоти таҷрибаи назоратӣ нишон медиҳад, ки сатҳи инкишофи маҳорати нутқ дар 20% паст, дар 70% кӯдакон сатҳи миёнаи инкишофи маҳорати нутқ ва дар 10% баланд аст.

Тавре ки аз диаграмма дида мешавад, бозиҳои берунӣ бо тӯб, садо, ва бо оби даҳон пуфак кардан, нисбат ба дигар намудҳои бозиҳо дар кӯдакистон ва оила бештар истифода бурда мешавад. Ба андешаи мо, сабаби асосӣ инҳоянд:



1) бозии бо луоби даҳон пуфак кардан ба кӯдаки синни томактабӣ тез одат мешавад ва барои ислоҳи лакнатзабонӣ, инчунин барои фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ қулайтар истифода мешавад;

2) бозиҳои бо луоби даҳон пуфак кардан рағбати кӯдакони синни томактабиро бедор мекунанд ва хислати рақобатпазирӣ доранд;



3) бозиҳо ва садо дар кӯдакони синни томактабӣ барои хондани суруду таронаҳо, рақс, ритмикаи логопедӣ истифода бурда мешаванд;

4) бозӣ бо туб на танҳо барои чусту ҷолоқӣ, инчунин барои ислоҳи лакназабонӣ (тубчаҳои хурдро дар таги забон монда ҳарфи “Р”-ро талафғуз мекунем) истифода мешаванд.



Дар ҷараёни таҳқиқот бозии дидактикии “Автоматикунонии садои ҳарфи “Р” бо кӯдакони синни томактабӣ гузаронида шуд.

Бозии дидактикии «Автоматикунонии садои ҳарфи “Р”».

Мақсади бозӣ: Автоматикунонии садои ҳарфи “Р” дар алоҳидагӣ ва ҳичо.

Тавсифи кор: Ба кӯдак се корт пешниҳод карда шуд, ки бо ёрии онҳо раванди автоматикунонӣ ҷолибтар гашт. Корти якум ба автоматикунонии садои ҷудошудаи ҳарфи “Р”, дуюм ва сеюм - ба автоматикунонии садои ҳарфи “Р” дар ҳичо нигаронида шуд.

Ин сагча Рекс ном дорад. Метавонед мисли ӯ хурсандӣ кунед? Ба ӯ кумак кунед, ки ба ашёҳо бирасад (кӯдак ангушти худро ба роҳҳо мебараад ва садои ҳарфи "р-р-р" -ро талафғуз мекунад).

Бояд қайд намуд, ки бозиҳои таълимӣ ҳам дар оила, ҳам дар қӯдакистон, аз ҷумла, дар машғулиятҳои логопедӣ истифода бурда мешаванд.

**Бозиҳои драмавӣ.** Дар навъи ин бозиҳои саҳнавӣ (матни назмӣ, насрӣ, мизи, театри ангушт) қалима ба ҳаракати персонажҳо, расмкашӣ, ороиши декоратсия, асбобҳои мақсадноки саҳна алоқаманд аст. Дар ин бозиҳои саҳнавӣ қӯдакон метавонанд ба ҳамсолон ба қалонсолон назорату итоат кунанд. Дар ҳолати аввал, ҳар як қӯдаки дузабона дар бозии умумӣ саҳми имконпазирро илова мекунад ва дуюм, талабот ба рафтори ҳар як бозигар меафзояд, ки ин дар қӯдакон сифатҳои ташкилотчигиро ошкор мекунад.

Бинобар ин, логопед аз адабиёти қӯдакони синни томактабӣ матнҳоеро интихоб мекунад, ки аҳамияти тарбиявӣ доранд, барои бой будани захираи луғавӣ, пайдарпайи равшани ҳодисаю амал, ифодаи бадеии забонро доро буда, бо будани соҳти ибораҳо фарқ мекунанд.

Қӯдакон аввал дар драмасозии ҳамсароӣ иштирок мекунанд ва баъд бо ёрии логопед мустақилона ба талаффузи фардии нақш мегузоранд. Бозиҳои драмавӣ дар қӯдакон ифоданокии амал ва нутқ, тасаввурот, фантазия, ичрои ҳаваскорони эҷодӣ, ташкилотчиғӣ, сифатҳои коргардониро тарбия мекунанд. Онҳо ба ислоҳӣ хислатҳои фардии лакнатзабонӣ мусоидат мекунанд, ба қӯдакони гурӯҳи III ва IV –и клиники таъсири мусбат мерасонанд, фаъолияти бозии онҳоро баланд мебардоранд.

Диққати қӯдакон дар аксуlamали биной ба ҳамсӯҳбат ва тақлид ҳамчун асоси мустақилията беҳтар мешавад. Бозиҳои драмавии барои муфассал, пайдарпай баён кардани фикру зикри қӯдакони таҳсилоти томактабӣ, фаъолияти нутқӣ онҳоро танзим намуда, дар асоси онҳо ба вучуд омадани бозиҳои эҷодӣ саҳм мегузоранд.

Бозиҳои эҷодӣ мустақилияти қӯдаконро дар фаъолият ва сатҳи баланди худташкилкунӣ инъикос мекунанд. Дар қӯдакони лакнатзабон ин хислатҳо аввал дар бозиҳои эҷодӣ бо пешниҳоди логопед

(калонсолон) ва баъд аз руи нақшай худи кӯдакон инкишоф меёбанд. Нуқтаи асосии бозсозии эҷодӣ нақшбозӣ мебошад [134;109].

Дар раванди муошират бо дигар иштирокчиёни бозӣ кӯдак бо амалҳо ва суханҳо тасвир эҷод мекунад. Аз ин рӯ, бозиҳои эҷодӣ дар дар қобилияти кӯдакони қатъӣ барои риояи қоидаҳои рафтор дар ин ё он нақш ва берун аз он, риояи талаботи шарикӣ муҳим буда, ҳалли низоъҳои бавучудомада ташаккул медиҳанд. Бозиҳои эҷодӣ таҷрибаи ҷамъиятии кӯдакро бой мегардонанд, ба тарбия ва инкишоф додани рафтори фаъол, ҳудташкилкуни онҳо дар ҳар гуна фаъолият, хусусан, нутқ ёрӣ мерасонанд.

Дар кори муолиҷавӣ-тарбиявӣ бо кӯдакони лакнатзабон ҳамаи бозиҳо бо назардошти як қатор принсипҳо истифода бурда мешаванд. Пеш аз ҳама, принсипи кор ба амал бароварда мешавад. Ҳар як бозӣ бояд ҳамчун фаъолият ва системаи бозиҳо ҳамчун маҷмуи фаъолиятҳои гуногуни бо ҳам алоқаманд баррасӣ карда шаванд. Аз ин рӯ, бозӣ ҳамеша интихоби мавзуъ, таҳқиқи бозӣ барои кӯдакон, тақсими нақшҳо, оғоз, инкишоф, анҷоми бозӣ ва баҳодиҳии рафтори кӯдаконро дар бар мегирад. Чунин фаҳмиши бозӣ ба логопед имкон медиҳад, ки машқҳои бозӣ (бо тӯб, қироати шеър дар амал ва ғ.) ва бозиро ҳамчун фаъолият омехта нақунанд [24;44].

Принсипҳои системасозӣ, мувофиқат ва ба назар гирифтани синну сол имкон медиҳанд, ки бозиҳо дар системаи муайян бо тақсимоти муҳимтарин намудҳои бозиҳо барои ҳар як гурӯҳи синну сол ҷудо карда шаванд. Пайдарҳамии инкишофи бозӣ дар машғулиятҳои логопедӣ барои кӯдакони лакнатзабони аз ҳамсолони онҳо, ки дуруст ҳарф мезананд, фарқ мекунад. Агар дар кӯдакони синни томактабӣ калонсолон бозиро ҳамчун воситаи тарбия истифода бурда, пеш аз ҳама ба бозиҳои эҷодии кӯдакони синни томактабӣ тақъя кунанд, дар рафти ислоҳи бозӣ ба тарзи дигар мегузараад. Чунин пайдарпайии истифодаи бозиҳо имкон медиҳад, ки манзараи клиникии лакнатзабонӣ, баҳусус,

рафтори күдакон ва инкишофи худташкилий ва фаъолияти күдакони лакнатзабонро ба назар гирэм.

Гурӯҳҳои III ва IV ба логопед, күдакон имконият медиҳанд, ки ба талаботи колектив одат кунанд, зеро дар ин бозиҳо аз күдакони синни томактабӣ рафтори фаъол талаб карда намешавад. Күдакони гурӯҳҳои I ва II назар ба дигарон тезтар пешсаф мешаванд, шаклҳои сабуки нутқро (конюгат ва инъикос) аз худ меқунанд. Тағийрнапазирии шадиди рафтори онҳо, бекарории ҳаракат, оромии умумии бозӣ ва ҳаракатҳое, ки дар раванди суруд заруранд, аз қабили қадам задан, гардишҳои ҳамвори бадан, ба пеш ва ба паҳлӯ ҳам шудан, боло бардоштани дастҳо бо ҳаракат монеъ мешавад. Пас аз он ки логопед ба күдакон мефаҳмонад, ки дар бозиҳои муштарак чӣ тавр ба ҳамдигар кумак кардан лозим аст, күдакони гурӯҳи I ва II қӯшиш меқунанд, ки шитоб нақунанд ва бозингари сусттарро интизор шаванд.

Аз тарафи дигар, күдакони гурӯҳи III ва IV дар амал фаъоланд, дар ичрои нақшҳо далеранд, зеро онҳо мавқеи баробарии худро бо ҳама мебинанд. Дар ин раванд рушди фаъолияти бозӣ дар зери бозиҳои биной бо қоидаҳо идома меёбад, ки барои лакнатзабонии күдакони 4-5 сола аз ҷиҳати аҳамият дуюмдараҷа мебошанд. Күдакони ин синну сол дар бозӣ бо тӯб душворӣ мекашанд, аз ин рӯ, дар бозиҳо барои инкишоф додани ҳаракатҳо, парчам, гул ва ҳалқа тавсия дода мешавад. Дар таълими талаффузи инъикоси конъюгатсионӣ аллакай бозиҳои кушода бо сужет амалий карда мешаванд. Қоидаҳои бозиро фаҳмонда, худи логопед роҳбарро таъйин меқунад ва бо ў матнро талаффуз меқунад, күдакон амалҳоро ичро меқунанд. Дар тағийр додани роҳбарон, логопед маводи бозиро бо ҳама күдакон бо навбат талаффуз меқунад. Дар айни ҳол як бозии кушод барои ду гурӯҳ гузаронда мешавад, зеро аксарияти күдакони таҳсилоти томактабии гурӯҳҳои III ва IV ҳанӯз дар онҳо фаъолона иштирок карда наметавонанд ва күдакони таҳсилоти томактабии гурӯҳҳои I ва II фаъолияти ҳаракати худро хеле зиёд меқунанд. Логопед дар бозиҳои қофиявӣ рафтори онҳоро бо он танзим

мекунад, ки бо онҳо роҳбар ё сарварро интихоб мекунад. Ҳар касе, ки аввал мебарояд, сарвар аст ва кӯдаки ҳаяҷонзада, аз ҳад зиёд серталаб бояд дар бозӣ қоидаҳоро риоя кунад. Риояи қоидаҳо бо ёрии логопед ҳоҳиши худҳоҳонаи роҳбарони кӯдаконро барои ҳамеша аввал будан маҳдуд мекунад ва кӯдакони камфаъолро ташвиқ мекунад.

Бозиҳои дидактиқӣ дар системаи таълими кӯдакони таҳсилоти томактабии 4-5-сола, ки лакназабонӣ доранд, ҷои сеюмро ишғол намуда, «на танҳо барои омӯзонидани рафтори бозсозӣ, балки барои ислоҳи ихтилоли талафғузи овоз низ истифода мешаванд. Баъзан овоз бо бартараф намудани вайронкуниҳо, муҳофизат, нутқи кӯдак умуман, муътадил мегардад. Аксаран дар сари миз бозиҳои дидактиқӣ гузаронида мешаванд: кӯдакон ором мешинанд, бо ангуштон, дастҳояшон ҳаракатҳои хурд мекунанд, бо логопед дар бораи фаъолият гап мезананд [67;517].

Дар рисолаи илмӣ пешниҳод мешавад, ки на ҳар як оила медонад, ки чӣ гуна муносибатҳо бо кӯдакони дорои нутқсони лакназабонӣ дошта бошад. Логопед кӯшиш мекунад, ки ба волидон дар тартиб додани речай кор барои кӯдакон, дар хона кӯмак расонад. Корҳои ислоҳӣ бурдани оила, чӣ гуна рафтор карданро ҳангоми нуқсони лакназабонӣ дар кӯдакон, ба волидайн таълим додани усулҳои нутқ (калонсолон бояд дар хотир дошта бошанд, ки муоширати онҳо барои кӯдак намуна аст).

Барои бомуваффақият аз нав омӯхтани нутқ на танҳо дар гурӯҳ, балки дар ҳаёти ҳаррӯза, зарур аст, ки муҳити шодмонӣ ва бароҳати пур аз унсурҳои бозӣ фароҳам оварда шавад. Падару модарон бояд на танҳо вазифаҳои логопедро ба таври механиқӣ иҷро кунанд, балки мақсадҳои ҳақиқии ҳар як машқ-бозиро фаҳманд.

Бисёре аз бозиҳои пешниҳодшударо дар машғулиятҳо бо хонандагони лакназабон истифода бурдан мумкин аст, ки ба волидайн тавсияҳо пешниҳод карда мешавад.

Рӯзи хуб, азизон!

Дар нутқи фарзандатон ягон мушкилот вучуд дорад?

Бо донистани тарзи муюшират, кӯдак аллакай ҳис мекунад, ки ин машқҳо ҳатмӣ мебошанд. Аз ин рӯ, вазифаи асосии волидайн таваҷҷуҳи ислоҳи нуқсони кӯдак мебошад. Аммо ин корро чӣ тавр бояд кард? Тавассути бозиҳо! Имрӯз мо дар бораи аз байн бурдани лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ дар заминаи бозӣ сӯҳбат мекунем.

-Ту чӣ фикр мекунӣ?

-Оё шумо инро медонед?

Аз нуқтаи назари одӣ, ман ҳама чизи истироҳатқунандаро номбар мекунам: муаммоҳо, расмҳо ва ғайра. Аммо ин комилан дуруст нест.

Лакнатзабонӣ як бемориест, ки бо он бояд самаранок мубориза бурд. Аз ин рӯ, бозиҳо дар ин ҷо низ бояд маҳсус бошанд. Мақсад аз он иборат аст, ки кӯдак на танҳо аз мушкилиҳо раҳо мешавад, балки аз муюшират дар даста наметарсад.

## **2.2. Татбиқи технологияи педагогии ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонии кӯдакони синни томактабӣ дар озмоиши педагогӣ**

Лакнатзабонӣ ҳамчун нуқсони нутқи шифоҳӣ на танҳо бо кашиш хӯрдани мушакҳое, ки ҳангоми нутқронӣ иштирок мекунанд, муайян карда мешавад, инчунин он аз нуқтаи назари неврологӣ ҳусусиятҳои педагогӣ-психологӣ мушкилотҳоро ба вуҷуд оварда, ба ниҳоди эмотсионалӣ- иродавӣ ва ҳарактери кӯдаки лакнатзабон таъсири манғӣ мерасонад.

Мувофиқи натиҷаҳои тадқиқоти дар боло овардашуда, лакнатзабониро дар муассисаҳои таълимии томактабӣ бо роҳҳои зерин ислоҳ кардан мумкин аст:

- якҷоя бо кӯдакон анҷом додани корҳои ислоҳӣ ва барои пешгирий кардани лакнатзабонӣ, логопедҳо, муаллимон ва волидон бо кӯдакон кор карда, кӯшиш мекунанд, ки речай ҳаррӯзаро қатъиян риоя кунанд;

- бо кӯдакони гурӯҳ мунтазам танаффусҳо ва бозиҳои гурӯҳӣ мегузаронад: бо сухан, ангушт ва ҳаракат, бозиҳои нишастан, бозиҳои театрӣ, бозиҳои эҳсосот (бо зонд);

-барои ислоҳ намудани лакнатзабонӣ дарсҳои инкишофи мусиқӣ ва ҷисмонӣ гузаронида мешавад;

- логопед дар шакли комплексҳои истироҳатӣ гузаронида шавад;

Аввалин маълумотҳо дар бораи одамони лакнатзабон дар китобҳои Ф. Аристотел, А.И.Сино ва дигарон оварда шудааст, ки онҳо лакнатзабониро ҳамчун беморӣ, шарҳ дода методҳои табобат кардани онро бо воситаи бозӣ дар синни томактабӣ пешниҳод карда буданд [7;177, 190;140].

Дар адабиёт лакнатзабониро чун ҳалалдор шудани психика аз ҳисоби аксуламали дуюмдараҷа ба норасоии нутқ меноманд (С. И. Павлов) [146;74,93].

Лакнатзабонӣ ҳамчун нуқсони нутқи шифоҳӣ на танҳо бо кашиш хурдани мушакҳое, ки ҳангоми нутқронӣ иштирок мекунанд муайян

карда мешавад, он аз нүқтаи назари неврологӣ ба хусусиятҳои педагогӣ - психологӣ мушкилотҳоро ба вучуд оварда ба ниҳоди эмотсионалӣ-иродавӣ ва характеристери кӯдаки лакнатзабон таъсири манғӣ мерасонад.

Қайд кардан зарур аст, ки дар тамоми ҷаҳон тадқиқотҳои илмии олимон бештар ба лакнатзабонӣ бахшида шудааст; нисбат ба лакнатзабон методҳои гуногуни бартараф кардан ва корҳои ислоҳӣ пешниҳод гардидааст.

Муҳаққиқон ислоҳи лакнатзабониро дар кӯдакони томактабӣ аз чунин, вазифаҳо иборат доистааст:

1. Гузаронидани таҳлили назариявии адабиёти маҳсуси психологию педагогӣ оид ба масъалаи таҳқиқот;
2. Таҳлили назариявии адабиёти психологию педагогӣ барои муайян намудани хусусиятҳои фаъолияти бозиқунии кӯдакони нүқсони лакнатзабонӣ;
3. Ташаккул додани усулҳои бозӣ бо истифода аз қум ва об барои бартараф кардани лакнатзабонӣ дар кӯдакони таҳсилоти томактабӣ.

Барои ислоҳ намудани лакнатзабонӣ омӯзгор-логопед Маҳмадиева Мухаббат Пирмаҳмадовна дар дастури “Маҳси логопедӣ” қисми якум ва дуюм чунин маҳсҳои логопедиро пешниҳод намудааст, ки онро мо дар таҳқиқот истифода бурда, натиҷабардорӣ намудем.

Маҳси логопедӣ ин як усули табобат ва пешгири мебошад, ки ҳаракатҳои маҳс барои фаъолияти мушакҳо шароити мусоид фароҳам оварда, интиқоли ҳаяҷони асабро тезонид.

Ҳаракатҳои маҳс барои фаъолияти мушакҳо шароити мусоид фароҳам оварда, интиқоли ҳаяҷони асабро тезонид. Ҳамагуна маҳс хастагиро ислоҳ кард, фаъолияти ҷисмонӣ ва рӯҳиро зиёд кард, сабукӣ ва ҳушҳолӣ бахшид. Комплексҳои маҳс ба эътидол овардани праксиси артикулятсионӣ мусоидат намуд, диксияи кӯдакро беҳтар кард, ки паҳлуи просодикии нутқро ба эътидол овард. Логопедҳо на ҳама вақт маҳсро дар машғулиятҳо истифода мебаранд, аммо таъсири мусбати он

бешубұха аён аст. Усулҳои маҳс вобаста ба нұқсони нутқ интихоб карда шуд.

### **Вазифаҳои асосии маҳси логопеді:**

- ба эътидол овардани қувваи мушакҳо;
- беҳтар кардани сифати ҳаракатҳои артикуляторӣ (дақиқӣ, ҳаҷм, ивазшаванда);
- беҳтар кардани нишонаҳои патологӣ (гиперкинез, девиатсия ва гайра)

Дар амалия логопедҳо бояд маҳси зондиро истифода баранд. Санчишҳо бояд ба давра тобовар бошад. Зондро бо тампони спиртӣ пок кардани онҳо безарағардонии дурустро таъмин карда, барои ҳар як кӯдак алоҳида истифода бурда мешавад. Инчунин зондҳо дар дорухонаҳо фурӯхта мешаванд. Зондҳои пластикӣ ва зондҳои аз пӯлоди зангногир тайёршуда дар маҳс истифода мешаванд. Е.И. Скляренко (1996) зондҳои дизартрикиро таҳия карда, Е.В. Новикова (2000)- комплекси маҳси зонд ва маҷмуи зондҳоро омода намудааст [141;319].

### **Нишондодҳо барои истифодаи маҳси логопеді:**

- вайрон шудани тонус (қувваи мушакҳо);
- суст ҷорӣ намудани овозҳо дар нутқ;
- то 3 сол сабабҳои ноаён дар рушди нутқ (этиологияи норавшан);
- дар ҳолатҳои тару тозаи лакнатзабони (табиати невротикӣ);

Одатан, пас аз ду курс (16 ё 20 сессия бо фосилаи байни курсҳо тақрибан 3 ҳафта), натиҷа аллакай ба таври равшан намоён аст. Масалан, дар кӯдакони дар инкишофи нутқ «ҷаҳиши» мушоҳида мешавад. Кӯдак ба сухан оғоз мекунад. Албатта, нұқсонҳои мураккаби нутқ таъсири мураккабро талаб мекунад ва танҳо маҳс коғӣ нест, шумо бояд онро бо дигар усулҳо якчоя ба роҳ монед.

Хүчра барои маҳс бояд на камтар аз 10 метри мураббаъ бошад. Ҳарорати хүчра бояд бароҳат, тақрибан 22 дараҷа бошад. Ба мо мизи маҳсуси маҳсӣ лозим аст, ки бояд ба баландии муқарраркардаи логопед

мувофиқат кунад. Сатҳи миз набояд аз ҳад саҳт ё мулоим бошад. Зарур аст, ки талаботи умумии гигиенӣ аз ҷониби мутахассис риоя карда шавад - либоси тоза, ҷам кардани мӯй, тоза шӯстани дастҳо. Пӯст бояд пок бошад - бидуни буридан, абразишҳо, доғҳо, пӯстулоҳҳо (инчунин пӯсти мизоч). Дастпӯшакҳо танҳо барои маҳсҳои логопедии забон ҳангоми тамос бо луобпардаи даҳони мизоч истифода мешаванд. Маҳси минтақаҳои дигар бидуни дастпӯшак бо дастони тоза анҷом дода мешавад. Пӯшидани ҷавоҳирот ба дастони мутахассис ҳангоми кор низ манъ аст. Нохунҳои худро тоза, кӯтоҳ нигоҳ доред. Дастҳои худро хушк ва гарм нигоҳ доред. Логопед бояд пеш аз машғулият ва баъд аз машғулият дастҳои худро бишӯяд.

Бояд қайд кард, ки маҳси логопедӣ-ин як усули табобат ва пешгири мебошад, ки ҳаракатҳои маҳс барои фаъолияти мушакҳо шароити мусоид фароҳам оварда, интиқоли ҳаяҷони асабро метезонад. Ҳамагуна маҳс хастагиро ислоҳ карда, фаъолияти ҷисмонӣ ва рӯҳиро зиёд карда, сабуқӣ ва хушҳолӣ мебахшад. Барои ислоҳ намудани лакнатзабонӣ аз чунин маҳсҳои логопедӣ дар таҳқиқот истифода намудем.

Аз ҷумла, зондҳо барои маҳси мушакҳои забон, устухони руҳсора, лабҳо, коми нарм истифода бурда мешаванд.

## Зондҳои маҳс

### Зонди №1




Чунин зондҳо барои ислоҳ намудани лакнатзабонӣ, маҳси мушакҳои забон, устухони руҳсора, лабҳо, коми нарм истифода мешавад. Зонд барои ҳалонда кардани мушакҳо таъин шудааст ва нӯгҳои зонд қунд буда, осеби мушакҳоро бартараф мекунад. Онро ҳамчун бозӣ пешниҳод намуда, кӯдакон бо истифода аз зондҳои пластикӣ сурудро ҳонда, такрор менамоянд (суруди яку, дую, сею чор).

Дар натицаи ин таъсир, мушакҳо фаъолона амал менамоянд. Ҳангоми халондан, ҳаракатҳои кӯтоҳ, зуд-зуди сабук истифода карда шуда инчунин, халондан бояд ба ҳам наздик бошад. Таъсири шадидтарро тавассути истифодаи усули халонданро бо ҷунбондан ба даст овардан мумкин аст: бо гузоштани зонд дар ҷои муайян, онро ба рост, чап, ақиб дар тули 4-6 сония истифода бурда шуд.

Усули дигари нишондодашуда: бо ғарқ кардани зонд ба мушакҳо, ҳаракати гардиш бо самти соат (ё ба самти муқобил) анҷом дода шуд. Вақти фишор-5 сония истифода бурда шуд. Зонд аз нуқтаи пахшкуни ҷудо карда шуд.

### Зонди №2




Барои ислоҳ намудани лакнатзабонӣ дар маҳси мушакҳои забон, устухони руҳсора, лаб иштирок қард. Зонд барои «молидани» мушакҳо тарҳрезӣ шудааст: бо пашш кардани ҳалқа ба мушакҳо (ғарқшавии амиқи зонд), 6 маротиба ҳаракатҳо аз боло ва поён анҷом дода шуд. Зонд аз ҷои фишурда ҷудонопазир аст. Сипас зонди «ҳашт»-ро дар масофаи кӯтоҳе ҳаракат медиҳем ва масофаи навбатиро маҳс мекунем. Зонд дар баробари забон ҳаракат мекунад ва мушакҳоро ғарқ мекунад, онҳоро дар ҷояш мечунбонад ва маҷбур месозад, ки як гурӯҳи мушакҳои бодбезакшакл фаъолона кор кунанд. Қӯдакони синни томактабӣ бо воситаи бозӣ забон, устухони руҳсора, лаби худро бо зондҳои пласмаси маҳс карданд [123;202].

### Зондҳои №3, №4, № 5 «Чанаҳо» қалон, миёна, хурд.


Ин зондҳо дар самти мушакҳои забон, устухони руҳсораҳо, коми нарм, лабҳо ба самти гуногун ҳаракат мекунанд ва онҳоро маҷбур мекунанд, ки фаъолона кор кунанд. Ҳалқаҳои зондҳо тавре сохта шудаанд, ки шумо метавонед бо воситаи бозӣ аз ҳар ду ҷониб кор кунед.

### Зондҳои №3, №4, № 5



Агар аз як тараф ду нуктаи фишор ва лағжиш интихоб карда шавад, пас аз тарафи дигар, зонти рақами 3 истифода бурда шуд. Қисми болоии зондҳо низ дар маҳс иштирок карданд; ҳангоми пахш кардани мушакҳо истифода бурда шудаанд. «Чанаҳо» усулҳои маҳсро ичро карданд, аммо зонти майдони маҳсшаванда ва шиддати фишор барои онҳо гуногун буд. Илова бар ин, зонди №5 (тарафи 2) халонданро ва ҳаракатҳои бозгашти кашишдорро ичро кард [123;27].

### Зонд № 6 «Табарча»



Ин зонд дар маҳси забон фаъолона истифода бурда шуд. Ин барои маҳси мушакҳои устухони руҳсора, лабҳо, коми мулоим иштирок мекунад, рӯйи калонро (дар муқоиса бо зондҳои дар боло тавсифшуда)

фаро мегирад ва ба аппарати мушакҳо ба таври шадид таъсир мерасонад. Зонд барои ичрои ду техника тарҳрезӣ шудааст: фишор ба таври қатъӣ («поракуни» мушакҳо) ва лағжиш дар мушакҳо.

Дар зери фишор оҳанги мушакҳо ба эътидол меояд, қувваи кашидашавии мушакҳо меафзояд ва ҳаракапазири низ меафзояд. Дараҷаи фишор аз ҳолати мушакҳо вобаста аст: қувваи ҳаракат пасттар бошад, фишор ҳамон қадар шадидтар мешавад. Ҳаракатҳои фишор зуд-зуд рух медиҳанд, фосилаи байни вақти фишор 5- сонияро дар бар мегирад. Бо воситаи бозӣ ҷандирӣ ва устуории мушакҳоро лағжидан беҳтар мекунад, шиддатро сабук мекунад.

### Зонд № 7 «Чорчилиқ»



Ин навъи зонд дар маҳси мушакҳои устухони руҳсора ва лаб иштирок мекунад. Он дар бозӣ ҳангоми маҳс кардани қисмҳои миёна, назди решагии забон истифода бурда шуд, он ба мо имкон дод, ки ба мушакҳое амал кунед, ки баланд кардани забонро таъмин мекунанд. Бо пахш кардани забон ва ба қафо тела додани он, мо онро маҷбур соҳтем, ки ба кори мушакҳои қитъаҳои нишондодаи забон дохил шуд ва «Чорчилиқ» метавонад барои фишурдани мушакҳои забон истифода шуда, онҳоро дар ин фишори нимсоҳт то 30- сония нигоҳ дорад. Бо қӯмаки ў корҳои зеринро ичро карда тавонистем:

-ҳаракатҳои фишурдан (фишор). Вақти фишор -5 сония.

-ҳаракатҳои бозгашти кашишдор ақиб- пеш (кашидан).

Пас аз анҷом додани 5-6 ҳаракат дар як нуқта, сипас зондро ба масофаи начандон дур ҳаракат кардем, то ин ки минтақаи дигарро маҳс кунем.

-пахш кардани ҳаракатҳои даврашакл ба рост ба чап (тофта даровардани зонд ба мушакҳо). Вақти фишор -5 сонияро дар бар гирифт.

Бо зондхо мондани овозҳои пуштизабонӣ **К, Г, Х**, ва овозҳои **Ш, Ч, Р**, мувофиқ аст.

### Зонди №8 «Теладиҳанда»



Дар маҳс кардан мушакҳои устухони руҳсора, лаб, коми нарм иштирок мекунад. Ба мушакҳои тулонӣ, кӯндалангӣ, бодбезакшаклии забон таъсир мерасонад ва онҳоро барқарор мекунад.

Маҳсҳо на танҳо барои ислоҳ намудани лакнатзабонӣ, балки барои кӯдакони дорои- эпизиндром, эпилепсия, стоматит, гингивит, осеби пӯсти луобпарда, аллергия, ҳассосияти шадиди пӯст, нишонаҳои аввалини бемории соматикӣ, ҳама гуна бемориҳои музмин дар марҳилаи авҷгири, герпес, метеоризм истифода бурда шуд.

Маҳси логопедӣ одатан, пас аз ду курс (16 ё 20 сессия бо фосилаи байни курсҳо тақрибан 3 ҳафта), натиҷа дода, ба таври равшан намоён шуд. Масалан, дар кӯдакони бенуқсон дар инкишофи нутқ «ҷаҳиш» мушоҳида мешавад. Кӯдак ба сухан оғоз мекунад. Албатта, нуқсонҳои мураккаби лакнатзабонӣ таъсири мураккабро талаб мекунад ва танҳо маҳс коғӣ нест, шумо бояд онро бо дигар усулҳо якҷоя ба роҳ монед, ки онро мо ба тариқи бозӣ бо зондҳо нишон медиҳем [123;31].



Дар маҳсҳо ба воситай бозӣ бештар асбобҳои пластиқӣ истифода бурда шуд, то ин ки ба қӯдакон таъсири бад нарасонад. Бо воситай дандоншӯяк (зубная щотка) қӯдак дандонҳо ва руҳсораҳоро бо забон, бо лабҳои пӯшида масҳ карда, ба ҳаракати даҳони моҳӣ тақлид мекунад; [123;22].

Машқи дигар ҳангоми хондани суруд. Ба шумо лозим аст, ки руҳсораҳои худро ламс карда, ҳаворо озод кунед.

Инчунин, дар фаъолияти бозӣ барои қӯдакони лакнатзабон маҳс кардани забон ва бозиҳои сурудхонӣ - рақсҳои мудаввар, бозиҳои драмавиро муфид меҳисобанд Онҳо оҳангҳои рақс, рақси мудавварро бо ибтидиои оҳанги дураҳшон ва асоси суруди ритмикии одӣ васеъ истифода мебаранд.



Дар ин бозиҳо дар қӯдакон қобилияти идора кардани бадани худ, мутаносиб кардани суръат ва ритми ҳаракатро босуръат ва ритми мусиқӣ, ифоданокии ҳаракатҳо - бо хусусияти ҳамроҳии мусиқӣ инкишоф медиҳанд. Бо қӯдакони лакнатзабон бозиҳои ҳаракати миёна ва паст гузаронида мешаванд, то суръати нафаскашӣ ва суханронии қӯдакон халалдор нашавад. Бозиҳои берунӣ бо ҳаракатҳои одӣ, бозиҳои берунӣ бо сужети ва варзиш ва вақтҳушӣ мавҷуданд [124;22].

Мо ҳама машқҳоро дар зери мусиқӣ ичро кардем ва мусиқиро тавре интихоб кардем, ки дар порчаҳои мусиқӣ, суръат, ритм, хислат ва қувваи садо тағиироти дураҳшон ба амал омад, зоро маҳз чунин мусиқӣ ба қӯдак қӯмак мекунад, ки иваз кардани ҳаракатро ёд гирад. аз як ҳаракат ба ҳаракати дигар.



Мо дар кори худ инчунин машқҳои интиқоли акцентро ҳамчун воситаи баён, ҳамчун сигнал барои анҷоми порчаи мусиқӣ ва ичрои дастури мувофиқ (масалан, ист) истифода мебарем.

Азбаски аксари кӯдакон робитай байни ҳаракат ва тағирёбии сигнали мусиқиро хеле оҳиста муқаррар мекунанд, яъне онҳо қисман пас аз сигнале, ки таваққуфро талаб мекунад, ҳаракатро идома медиҳанд, мо аз машқҳои «Тӯб ба мусиқӣ гузаштан» истифода кардем. Ба зери мусиқӣ гузаштани байрак», «Ҳаракат дар давра» ва ғайра истифода намудем.

Дар ибтидои машғулиятҳои логопедӣ ин бозиҳо ва машқҳо барои кӯдакон душвор буданд. Баъз аз ҷандин маротиба такрор кардан онҳо ҳатто пас аз қатъ шудани мусиқӣ ҳаракатро идома доданд. Инак, мо ба ҳулосае омадем, ки ин машқҳоро бо мусиқии сусттар ичро кардан лозим аст. Танҳо оҳиста-оҳиста, вакте ки кӯдакон муваффақият пайдо карданд, мо суръатро тезондем. Сипас, ба сифати мушкил, мо машқҳоро дохил кардем, ки дар онҳо шумораи сигналҳо зиёд мешаванд ва ҳаракатҳо ҳамеша бо навҳои нав иваз карда мешаванд.

Вакте ки мо ба ичрои машқҳо дар асоси гузаштан аз як ҳаракат ба ҳаракати дигар шурӯъ кардем, мо ба он дучор шудем, ки Садбарг порчаҳои мусиқии аз ҷиҳати суръат наздиқро аниқ фарқ намекард, аз ин рӯ мо аввал машқҳои иборат аз ҳаракатҳои муқобил, масалан, роҳ рафтани ва давиданро омӯзонидем.

Ин ду ҳаракат низ ба ду оҳангӣ аз рӯи суръати муқобил мувофиқат мекунанд: гаштугузор бо марш, давидан бо мусиқӣ бо суръати тез. Аввал ин оҳангҳоро навоҳтем, баъд ба онҳо ҳар ду ҳаракат - давидан ва роҳ

гаштанро ичро кардем. Аксарияти күдакон барои бодикқат ва дақиқ ичро кардани супориш ҳамеша ба ҳавасмандкунӣ ниёз доштанд. Ҳамин ки күдакон бе ягон ёрӣ ва таклиф ба ичрои супориш шуруъ карданد, мо ба машқҳои ивазкунӣ гузаштем, ки аз се ҳаракати иборат буд. Дар ин ҷо кор чунин пеш рафт: аввал ду ҳаракати шинос ва як ҳаракати нав доданд. Онҳо се порчаи мусиқиро шуниданд ва аз күдак ҳоҳиш карданд, ки фаҳмонад, ки қадом ҳаракатҳо ва бо қадом пайдарпай ичро карда шаванд. Танҳо баъд онҳо ба ин кор шурӯъ карданд. Пайдарҳамии порчаҳо аз машғулият ба машғулият тағйир ёфт.

Истифодаи рег ва об дар кори фардӣ бо күдакони лакнатзабон муфид ҳисобида мешавад. Мушоҳидаҳои күдакони лакнатзабон нишон доданд, ки аз як қатор ашё ва маводи барои машғулият пешниҳодшуда - қаламҳои ранга, фломастер, рангҳо, пластилин, конструктор, пазлҳо, расмҳои ҷудошуда, бозичаҳои гуногун-аксари күдакон пайваста бозиҳоро бо оби гарм ( $37\text{-}38^{\circ}\text{C}$ ) инчунин бозӣ бо қумро интихоб карданд. Барои күдакони таҳсилоти томактабӣ, ин пеш аз ҳама бозиест, ки на омӯзиши дидактикӣ, балки лаззати бузург медиҳад. Агар күдакон надонанд, ки чӣ гуна суханро бо ҳаракатҳои даст дар об ё қум якҷоя кардан - онҳо бозӣ мекунанд ё гап мезананд, ба онҳо инро мо омӯзонидем [191;109].

Барои ислоҳи лакнатзабонӣ ба күдак нахуст таълим дода мешавад, ки ҳангоми омӯхтан ва машқ кардани машқҳои артикулятсия, автоматикунонии садоҳои ҷудогона, талаффузи ҳиҷо, калимаҳо ҳаракатҳои забон ва ангуштҳоро дар об ё қум якҷоя кунад.

Агар тарафи овозбарории нутқи күдак осеб надиҳад, ўро маҷбур кардан лозим аст, ки шеърҳои шинос, қофияҳои күдаконаро бо ҳаракатҳои ритмикиӣ дар қум ё об нақл кунад. Аксар вақт аз логопед талаб карда мешавад, ки дasti күдакро ба дasti худ гирифта, якҷоя кор кунад.

Принципи кори ислоҳӣ: «Дар як вақт бозӣ кунед ва гап занед».

Таңхизотҳои зарурӣ: Барои ислоҳи лакнатзабонӣ дар машғулиятҳои фардӣ бо қӯдакон (вақти машғулият то 15 дақиқа) шумо метавонед қуттии андозаи 50x70 см истифода бурда, онро бо реги майда, аз филтршуда бо қабати 9 см пур кунед. Ҳавзи васеъ ё мудаввар, ранги кабуди торик барои об, бо чуқурии 50 см, ки дар стенди маҳсус ё мизи қӯдакон наасб карда шудааст, мувоғиқ аст. Ба гуфтаи табибони чашм, ранги тира чашми қӯдакро асабонӣ намекунад ва дурахши офтоб ва равшани сунъии дурахшон хомӯш мешавад. Ранги кабуди пластмасса, ки аз он ҳавз соҳта шудааст, ба ранги табиии об дар табиат наздиктарин аст. Барои бозиҳо бо қум ва об қӯдак бояд пешдомани клеёнка ва дастмоле дошта бошад. Намунаҳои истифодаи рег ва об дар кори фардии ислоҳӣ бо қӯдакони 5-7 -сола лакнатзабонӣ истифода бурда мешавад. Инкишофи нафаскашии диафрагматикӣ (нафаскашии диафрагматикӣ) - «Бе баланд кардани китфҳо аз бинии худ ҳаворо нафас гиред ва меъдаатонро бо «тӯб» варам кунед. Оҳиста ва ҳамвор нафас кашед. Кӯшиш кунед, ки тавре вазида бошед, ки ҷараёни ҳаво хеле дароз бошад»; [21;266].



- «Роҳро ҳамвор кунед»;
- «Дар зери рег чӣ? - "Сӯроҳ";
- "Ба ҳаргӯш кумак кунед" ;
- "Роҳи дӯст" - "Сирри" - "Азичумони хуб";
- "Тӯфон";
- "Сайругашт дар баҳр";

Ин фаъолиятҳо ба танзими оҳанги мушакҳо, ислоҳи шиддат аз мушакҳои ангуштон ва беҳтар кардани малакаҳои хуби моторӣ оварда мерасонад. Дастҳои худро ба қум ё об гузоред, ангуштони худро оромтар ҳис кунед.

- Ангуштони худро ба қум ё об ғарқ кунед, муштҳои худро фишурда ва кушоед;
- Ангуштон худро ба қум ё об ғарқ кунед, ба навбат ангушти хурдро, сипас ангушти калонро аз як тараф ва дар ҳар ду даст дар як вақт фишурда ва кушоед.
- Ангуштони худро ба қум ё об гузоред ва бо ҳаракатҳои сабук "мавҷҳо" эҷод кунед;
- Ангуштони худро дар қум ғӯтонед ва машқҳои алтернативии ангуштонро ичро кунед ("гӯшҳо" - "шоҳҳо", "як ангушт - ҳама ангуштҳо");
- Ҳангоми ичрои вазифаҳо бо ангуштони дasti қисми зиёти дасти дуюм бояд дар қум ё оби гарм ғарқ карда шавад.

Дар як машғулияти фардии логопед, бо истифода аз рег ва об, шумо метавонед корҳоро ҳам дар ҷанбаҳои гуногуни нутқи кӯдак ва ҳам алоҳида оид ба талаффузи садоӣ, грамматика, гуфтори муттаҳид, ва ғайра гузаронед. Ин кор бояд на камтар аз як маротиба дар як ҳафта анҷом дода шавад.

Аёният: Ҳама таҷҳизот мустақилона ҳарида мешаванд ва воситаҳои асосии бозӣ (рег ва об) моро дар ҳаёти ҳаррӯза ихота мекунанд, бинобар ин, пайдо кардани онҳо душвор нест. Пешдоман ва дастмолро волидайн алоҳида барои фарзандонашон меҳаранд.

Бозиҳои логопедӣ бо қум ва об дар машғулиятҳои фардӣ бо кӯдакони 5-7-сола бояд эҳсосоти мусбиро дар кӯдакон бедор намояд. Онҳо хоҳиши такрор ба такрор бозӣ кардан ва пайвастан бо дигар намудҳои корҳои ислоҳии ҳамарӯза, бо ҳаракатҳо гузаронад. Мисол бозӣ бо тӯб, машқҳои нафаскашӣ аз руи усули А.Н. Стрельникова (7-10

дақиқа), сурудхонии хорӣ ва фардӣ (10-15 дақиқа), ба туфайли чунин машғулиятҳо дар кӯдакон нутқи ҳамвор ва спазм, нафаскашии дурусти диафрагматикӣ, нутқи мураттаб, малакаҳои мотории майда ва ғайра инкишоф меёбанд [196;56].

Анализатори мотории нутқ дар раванди дарки нутқ нақши ингибиторӣ (боздории нутқӣ) мебозад. Камбудиҳои талаффуз, тасвирҳои артикулятории норавшан ба азхудкунии норавшани хусусиятҳои дифференсиалии шунавоӣ мусоидат мекунанд. Мушкилоти талаффуз кӯдакро аз имкони равшан кардани садои шунидашуда ва равшантар дарк кардани он маҳрум мекунад. Дар навбати худ, анализатори шунавоӣ ба анализатори нутқи моторӣ таъсири манфии худро мерасонад. Дарк ва назорати норавшани шунавоӣ боиси доимӣ нигоҳ доштани нуқсонҳои талаффузи овозӣ дар нутқи кӯдакони мубтало мегардад.

Чанбаҳои методологии истроҳи лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ бо ёрии технологияҳои бозӣ, мо шартан ду марҳилаи корро барои таҷриба муайян намудем:

1. Марҳилаи омодагӣ;
2. Марҳилаи асосӣ (таълими бевосита).

Дар машғулият ва ё дар ҳаёти ҳаррӯза. Таҷриба дар солҳои таҳсили 2020-2024 гузаронида шуд. Дар марҳилаи омодагӣ мо методологияи машғулиятҳои бозиро бо кӯдакони лакнатзабони синни томактабӣ омӯҳтем, барои бозиҳои минбаъда васоити дидактикӣ омода намудем ва бо волидон сӯҳбат доштем, ки дар рафти он ба волидайни кӯдакони лакнатзабон нигоҳ доштани муоширати дуруст бо лакнатзабонӣ то чӣ андоза муҳим аст, гуфтем. Дар давраи дуюм кор дар гурӯҳ ва дар рузгор ташкил карда шуд. Кори истроҳӣ на танҳо ба ташаккули маҳорати нутқ ва барҳам додани лакнатзабонии кӯдакон, балки ба ташаккули хислатҳои муайяни ҳарактер ва малакаҳои рафтори фаъоли кӯдакон нигаронида шуда буд.

Ҳамин тариқ, барномаи ислоҳӣ як қатор марҳилаҳоро дар бар гирифт. Вазифаи марҳилаи аввал бартараф кардани мавқеи бегона нисбат ба ҳамсолон, несту нобуд кардани монеаҳои муҳофизатӣ, ки кӯдаки лакнатзабонро аз дигарон ҷудо мекунанд. Дар кӯдакони лакнатзабон тарс аз он, ки онҳоро нодида мегиранд, рад мекунанд, онҳо ҳоҳиши ҳудро ба ҳар гуна роҳе тавассути намоиши ҳашмгинонаи қудрати ҳуд, ё ба ҳуд қашидан ва тамоман нодида гирифтани дигарон ба вучуд меоранд. Таваҷҷӯҳ ва меҳрубонии ҳамсолон метавонад ин тарсро бартараф кунад. Барои он бозиҳоро ташкил мекунанд, ки дар онҳо кӯдакон бояд ба ҳамдигар чизи мусбат гӯянд, номҳои меҳрубон гузоранд, дар дигарон танҳо хислатҳои ҳубро таъкид кунанд, кӯшиш кунанд, ки барои дӯстон кори ҳуше кунанд. Масалан, ба ҷашми ҳамсоя нигоҳ карда, ба ӯ чанд сухани нек гуфтан, барои ҷизе ӯро таъриф кардан, вайда ё орзуи нек кардан, туҳфа интихоб кардан ва додан лозим аст. Шумо метавонед ба кӯдак бо пӯшидани "айнаки садбарг" пешниҳод кунед, кӯшиш кунед, ки дар як ҳамсолон ҳарчи бештар фазилатҳоро бубинед. Махсусан, вакте ки қасе ин камолотро дар ӯ бубинад, гуворо мешавад. Вазифаи асосии ин гуна бозиҳо аз он иборат аст, ки ба кӯдакони лакнатзабон нишон диҳем, ки дигарон бо онҳо муносибати ҳуб доранд ва омодаанд барои онҳо ҷизи ҳубе бигӯянд [179;107].

Марҳилаи навбатии кор ба он нигаронида шудааст, ки ба кӯдакон дуруст дарк кардани ҳамсолон - ҳаракат, амал, изҳороти онҳоро омӯзонем. Ачиб аст, ки кӯдакони синни томактабӣ аксар вақт онҳоро пайхас намекунанд. Агар кӯдак таваҷҷуҳи ҳудро ба ҳуд дошта бошад, ӯ ба кӯдакони дигар танҳо, вақте ки онҳо ба ӯ ҳалал мерасонанд ё таҳдид мекунанд, ё ҳангоми дидани бозичаҳои ҷолиб дар дасташон диққат медиҳад. Вазифаи қалонсолон дар ин мавридҳо ҷалб кардани диққати кӯдак ба дигар кӯдакон, таълим додан, ба онҳо гӯш кардан ва нигоҳ кардан ба онҳо мебошад. Роҳи беҳтарини ин кор тақрор кардани суханҳо

ё амалҳои каси дигар аст. Қобилияти чунин «монандӣ» як қадами муҳим дар рушди ҳисси чомеа ва мансубият ба дигарон аст.

Бисёр бозиҳои қӯдакона ба ташаккули ин қобилият нигаронида шудаанд. Корҳои ислоҳии минбаъда ба қӯдаки лакнатзабон имконияти изҳори дастгирӣ ба дигарон, қӯмак ба онҳо дар шароити душвор бозиро истифода бурдан бомаврид аст. Чунин дастгирӣ ва қӯмак ба ҳамсолон, ҳатто агар онҳо танҳо бо қоидаҳои бозӣ ҳавасманд қарда шаванд, ба қӯдак имкон медиҳад, ки аз кори хайри худ қаноатмандӣ пайдо кунад. Ғамхорӣ ва иштирок дар ниёзҳои шарикони онҳо қӯдаконро муттаҳид мекунад ва ҳисси мансубият ба ҳамдигарро ба вуҷуд меорад. Ин дастгирӣ аз қӯдак қурбониҳои маҳсусро талаб намекунад, зоро он аз амалҳои оддии бозӣ иборат аст: “наҷот додан” қӯмак кардан ба “лухтак” ё “бибии пир” дар бозӣ, ба касе роҳ додан. Аммо ин ҳама амалҳоро худи қӯдакон бидуни дастуру раҳнамоии қалонсолон анҷом медиҳанд.

Дар марҳилаи охирини кори ислоҳӣ, ташкили фаъолияти муштараки қӯдакон мумкин аст, вақте ки онҳо бояд амалҳои худро ҳамоҳанг созанд ва бо ҳамдигар гуфтушунид кунанд. Аксар вақт, ташаккули муносибатҳои байнишахсӣ байни қӯдакон пешниҳод қарда мешавад, ки аз фаъолияти муштараки онҳо оғоз мешавад. Аммо бо муносибати душманона, бегонапарастӣ ба дигарон, вақте ки қӯдак «ҳамсолеро намебинад», бартарии худро нишон додан меҳоҳад, манфиатҳои ӯро ба инобат гирифтани намехоҳад, фаъолияти қӯдакон воқеан якҷоя намешавад, онҳоро муттаҳҳид қарда наметавонад. Тавре ки тачриба нишон медиҳад, фаъолияти умумӣ танҳо дар сурати муносибатҳои байнишахсӣ муқарраршуда имконпазир аст. Қӯдаконе, ки муошираташон душвор аст, худмарказ буда, (ҳам ҳашмгин ва ҳам худбин) барои муошират омода нестанд. Дар аввал, беҳтар аст, ки фаъолияти муштаракро дар ҷуфтҳо ташкил кунед, ки дар он ду қӯдак кори худро мустақилона, аз дигарон «пинҳон» эҷод мекунанд.

Ин ба муттаҳидшавӣ мусоидат мекунад, кӯдаконро ба гуфтушунид ва ҳамоҳангсозии қӯшишҳои худ ташвиқ мекунад. Гузашта аз ин, чунин вазифаҳо набояд рақобатпазир бошанд, балки самаранок бошанд. Ин барномаи ислоҳӣ бозиҳои логопедиро дар бар мегирад, ки ба ташаккули малакаҳои мустақилонаи нутқи кӯдакон нигаронида шудааст, ки ба онҳо барои гузаштан аз муошират бо қалимаҳо дар марҳилаи аввали кор ба изҳороти муфассал дар охири машғулият мусоидат мекунад. Ҳамин тариқ, истифодаи технологияҳои бозӣ дар ислоҳи лакнатзабонӣ дар кӯдакон тавассути маҷмуи воситаҳои гуногун ва шаклҳои таъсиррасонӣ ба онҳо амалӣ карда мешавад.

Шаклҳои бозӣ дар кори таълимӣ бо кӯдакони лакнатзабони синни томактабӣ ҳам дар машғулият ва ҳам дар раванди фаъолияти мустақилона (лаҳзаҳои ҷудогонаи тарбиявӣ) дар шакли муттаҳид истифода мешуданд.

Мо кори ҳудро дар асоси принсипҳои зерин бунёд кардем:

-якум, дар интихоби дақиқи мавод, ки аз рӯйи имкониятҳои синну соли кӯдакон муайян карда мешавад;

-дуюм, ҳамгирои кор бо самтҳои гуногуни кори таълиму тарбия ва фаъолияти кӯдакон (инкишофи нутқ, шиносой бо табиат, бозиҳои гуногун);

-сеюм, фарогирии фаъолонаи кӯдакон;

-чорум, ба таври максималӣ истифода бурдани неруи инкишофи шаклҳои бозии кор дар ташкили муҳити нутқ.

Барои санҷидани самаранокии корҳои анҷомдода дар охири машғулият мо ташхиси назоратӣ бо усули мушоҳида, инчунин усули таҷрибавӣ бо усули семантиկӣ барои ташхиси малакаҳои нутқи кӯдакони синни томактабӣ аз пажуҳиши Е.Струнина ва О.Ушакова истифода бурдем. Таҳқиқот нишон дод, ки сатҳи малакаҳои муошират дар кӯдакон афзоиш ёфтааст - онҳо ҳангоми ба миён омадани ихтилофҳо гуфтушунид карданро ёд гирифтанд. Барномаи бозии гузаронидашуда на танҳо

барои тағийир додани шахсияти кӯдакон қўмак кард, балки ба рушди зеҳнӣ ва нутқи онҳо низ мусоидат кард [197;45].

Истифодаи чорабиниҳои бозӣ дар барномаи ислоҳӣ барои ислоҳӣ лакнатзабонӣ имкон дод, ки сатҳи баланди инкишофи нутқи кӯдакон ба даст ояд, зеро на танҳо аз рӯйи натиҷаҳои ташхиси назоратӣ, балки инчунин натиҷаҳои иҷрои супоришҳо дар рафти кори таълимӣ дар кӯдакистон ба роҳ монда шавад.

Дар рафти таҷриба, инчунин, ҳодисаҳои вайрон кардани таҳлили фонемикӣ, синтез, ифодаҳои фонемикӣ ошкор карда шуданд. Вайронкуниҳо дар инҳо зуҳур ёфтанд. Кӯдакони таҳсилоти томактабие, ки лакнатзабонӣ доранд, дар муайян кардани овози ҳамсадо дар талафузи ду-се калимаҳо душвориҳои зиёд доштанд. Таъқид кардани садоноки охирин ва ҳамсадои аввали калима, муайян кардани пайдарпай ва шумораи овозҳо дар калима, муайян кардани чойгиршавии овоз дар калима дида мешуд. Дар синтези калимаҳои духела бо ҳампайванд, ҳангоми ихтироъ кардани калимаҳои дорoi овози додашуда дар мавқei муайян (хусусан дар мобайн ва охири калима) миқдори зиёди хатоиҳо мушоҳида карда шуданд.

Таъсири мутақобила ва робитai мутақобилаи мафхумҳои акустикӣ ва гуфторӣ-мотории садо рушди пайгиранаи таҳлили фонемикиро таъмин мекунад. Ихтиоли кӯдаконе, ки лакнатзабонӣ доранд мутақобила аз сабаби фаъолияти нокифояи анализатори нутқи ҳаракаткунанда ба ташаккули пурраи равандҳои фонематикӣ (дарки фонематикӣ, тасвирҳои фонематикӣ, таҳлил ва синтез) халал мерасонад.

Кӯдакони лакнатзабон аз такя ба артикулясия, талафузи возех, ки барои пароканда кардани симои садои калима, дарк ва дақиқ муайян кардани таркиби садои он мусоидат мекунанд, маҳруманд.

Кӯдакони таҳсилоти томактабӣ, ки лакнатзабонӣ доранд, дар татбиқи шаклҳои оддии таҳлили фонематикӣ носаҳеҳӣ ва душвориҳои амалӣ намудани шаклҳои мураккаби онро доранд. Аз ин рӯ, кӯдакони дорoi қабати садои калима ҳамчун предмети фаъолият, дуруст дарк

кардани вазифа худсарона чудо кардани унсурҳои он, аксар вақт як унсурро бо унсури дигар иваз мекунанд. Дар раванди таҳлили фонематикӣ қисмҳои калимаҳоро дар баробари овозҳо, ҳичо, намоиши сатҳи ночизи ориентасияро (ҷои худро муайян кардан) дар воқеияти солим номгузорӣ мекунанд. Ба ташаккули таҳлили фонемикӣ душвориҳои фарқкунонии шунавоии овозҳо низ таъсири манғӣ мерасонад, ки дар душвории фарқ кардани калимаҳои овоздиҳӣ он фарқҳои фонемикӣ, ки барои фарқкунонии калима асос ёфтаанд, зоҳир мегардад. Кӯдакони лакнатзабон дар бораи таркиби садои калимаҳо тасаввуроти дақиқ надоштанд [77;118].

Ҳамзамон маълум гардид, ки ҷузъи семантиկӣ ба амалҳои фонематикӣ дар кӯдакони таҳсилоти томактабии мубталои лакнатзабонӣ мусоидат мекунанд.

Ҳамин тарик, таҳқиқот вайроншавии функцияҳои фонематикро дар кӯдакони синни томактабӣ, ки лакнатзабонӣ доранд ва дар сатҳои гуногун зоҳир мешаванд, ошкор намуд. Бо кӯдакон барои ислоҳ намудани лакнатзабонӣ технологияи бозиро бояд истифода бурд.

## **2.3. Ҷамъбаси озмоиш ва натиҷаҳои бадастомада**

Забони нутқ яке аз параметрҳои асосии изҳороти шартии меъёри мебошад. Он, пеш аз ҳама, бо риояи параметрҳои нутқи просодикӣ ва мотории нутқ таъмин карда мешавад.

Вайронкуни шеваи нутқ дар риоя накардани ин параметрҳо зоҳир мешавад, ки дар натиҷа нутқи муошират бо суръати ғайримуқаррарӣ коста мегардад, бо овози баланд садо медиҳад, бо сутунҳои мушаххас қатъ мегардад, ки дар доираи масъалаи нуқсоншиносӣ, лакнатзабонӣ номида мешавад. Лакнатзабонӣ, ки дар натиҷаи ларзиши мушакҳои дастгоҳи периферикӣ (ғайримарказӣ) нутқ ба вучуд меояд, зуҳури беруни лакнатзабонӣ буда, дар айни замон сабаби асосии вайрон шудани фаҳмиши нутқ мебошад.

Дар марҳилаи қаблии таҳқиқот зарурати амалии дохил кардани фаъолияти бозиро ба системаи кор, оид ба ислоҳи лакнатзабонии қӯдакони синни томактабӣ исбот намудам.

Вазифаҳои корҳои ислоҳиро чунин пешниҳод намудем:

1. Ба қӯдакон талаффизи дурустро омӯзонидем;
2. Аппарати артикуляториро мустаҳкам ва инкишоф додем;
3. Қобилияти гӯш кардани калимаи садонокро инкишоф додем, онро бо мавзӯъ алоқаманд кардем;
4. Дарки фонематикӣ, нафаскашии нутқ, воситаҳои интонатсияи ифодаро инкишоф додем;
5. Қобилияти қӯдаконро дар талаффизи садонокҳо (а, у, и, о, е) ва баъзе ҳамсадоҳо (н - т - д - к - ғ; ф - в; т - с - с-в), ҳамчунин аниқ талаффиуз кардани калимаҳоро такмил додем;
6. Малакаҳои ҳаракати дастгоҳи сухан-моторӣ, дарки шунавоӣ, шунидани нутқ ва нафаскашии нутқ, аниқ ва мустаҳкам кардани артикулясияи садоҳоро ташаккул додем ;
7. Суръати дурусти муошират, ифоданокии интонатсияро инкишоф додем;

8. Ташаккул додани малакаи возех талаффуз кардани калимаҳо ва ибораҳои кӯтоҳ, оромона, бо интонатсияҳои табии сухан гуфтанро омӯзондем;

Дар натиҷа чунин шароити бомуваффақият ба даст овардани комёбихо имконпазир гардид.

1. Ташкили муҳити инкишофёбанда, ки ба ташаккули фарҳангӣ солими нутқ дар фаъолияти бозӣ мусоидат кардем;

2. Васеъ намудани доираи андешаи кӯдакон;

3. Маданияти гуфтори тарбиятгар ва калонсолони атроф;

4. Истифодаи бозиҳо ва машқҳои маҳсус дар меҳнат;

5. Муносибати зич бо оилаҳои кӯдакон;

Бозиҳо ва машқҳо мувофиқи синну соли кӯдакон интихоб карда шуд, инчунин хусусиятҳои кӯдакон низ ба назар гирифта шуд.

1. Дар кӯдакистон мавҷудияти муҳити фаннӣ: «Утоқи болоии забони тоҷикӣ», ки дар он ашёҳои ҷолиби санъати миллӣ, ашёи рӯзгор ҷамъ оварда шуд;

2. Дар ҳӯҷраи гурӯҳ гӯшаи фаъолияти театрӣ тавре муҷаҳҳаз карда шуд, ки кӯдакон ба ҳама гуна бозичаҳо дастрасӣ дошта бошанд ва барои рушди ғояҳои худ мавод интихоб карданд;

3. Макети театр, экран, минбари саҳна барои театри миз, инчунин, театрҳои гуногун: миз, фонус, соя, ангушт соҳта шудаанд; элементҳои костюмҳо, инчунин худи баъзе либосҳо мавҷуданд;.

4. Интихоби бозиҳои театрӣ тартиб дода шуд;

Бартарии бозиҳо дар он аст, ки онҳоро на танҳо дар машғулият ва фаъолияти муштараки тарбиятгар бо кӯдакон истифода бурдан мумкин аст, балки дар фаъолияти мустақилонаи кӯдакон, низ заминаи мусоиди эмотсионалӣ ба вучуд овардем.

- дар асоси кор бо паронимҳои (калимаҳои ҳаммаъно) фонетикий шунавоии фонематикии кӯдакони синни томактабиро такмил додем;

-чараёни интонатсияро ҳамчун пропедевтикаи (пешгири) таҳлили фонемикӣ истифода бурдем;

- интихоб кардани овоз ва амалиёт бо он, бо назардошти шароити комбинаторӣ (ҳамсояҳои фонетикӣ) ва мавқеяти овози омӯҳташуда дар ҳичро ва калима интихоб кардани маводи нутқ;

- бо пешниҳоди вожаҳои гурӯҳҳои гуногуни мавзӯй ва баъзе ҳосилаҳои ин вожаҳо, таваҷҷуҳи хоса ба рушди семантикаи калима ва ҷузъҳои морфемикии он дода, захираи луғавии қӯдаконро васеъ намудем; Дар ҷараёни кор, пеш аз ҳама, ба назар гирифта мешавад, ки ҳар як қӯдак дар қадом дараҷаи инкишофи фонемикӣ мебошад.

1. Такмили шунавоии фонемикии қӯдакони синни томактабӣ дар асоси кор бо паронимҳои фонетикӣ.

Аксарияти олимон қайд менамоянд, ки қобилияти нозук фарқ кардани фонемаҳоро шарти зарурии фарқ кардани калимаҳои аз ҷиҳати садо монанд, вале аз ҷиҳати маъно гуногун, яъне, паронимҳои фонетикӣ (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.Е. Хватцев, Д.Б. Эльконин ва ғ.) гуфтан мумкин аст. Ба гуфтаи Т.Б.Филичева овозҳое, ки дар калима аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ба фарқкунӣ, фаҳмидани онҳо ва дар натиҷа эътирофи минбаъдаи калимаҳои пештар дар ин тафовутҳо омӯҳташуда мусоидат карда шуд. Ин аст, ки ҳусусиятҳои фонемикӣ барои фарқ кардани калимаҳои пеш маълум ва нав асбобе ба вучуд омад [105;32, 116;307, 213;219, 228;23, 205;200].

Дар бораи қобилияти фарқ кардани паронимҳои фонетикӣ аз гуфтаҳои Н.А.Чевелева дараҷаи инкишофи шунавоии фонемикии қӯдакони дусоларо ошкор намудем. Аз ин рӯ, дар раванди ташаккули фонематикии қӯдак қобилияти аз рӯйи гӯш фарқ кардани калимаҳои дорои фонемаҳои мутақобила асосист.


Дар асоси ин, онҳо кори худро аз бозихое оғоз мекунанд, ки мақсадашон дарк кардан ва фарқ кардани паронимҳои фонетикӣ ва ҳичкоҳои дорои фонемаҳои муҳолиф мебошанд [220;72].

Силсилаи машқҳои пешниҳодшуда бевосита ба ислоҳи шунавоии фонематикӣ нигаронида шуд. Ҳама бозиҳо ҳатман бо маводи биной мувофиқ тасвир карда шуд. Асосан муқоисаи худи калима бо ифодаи он асос ёфт. Танҳо пас аз он ки маънои калимаро қӯдакон хуб дарк кунанд, яъне тасвири калима ва тасвири ашёе, ки бо он калима ифода ёфтааст, ба таври возех мувофиқат кард, супоришҳои бозӣ бидуни таваҷҷуҳ ба мазмуни предмети калимаҳо ҷорӣ карда шуд. Инҳо баъзе аз вазифаҳои бозӣ ба ҳисоб мераванд, ки барои татбиқи самти зикршуда истифода мешаванд.

### **Бозии "Кулбача"**

**Мақсад:** инкишоф додани шунавоии фонемикии қӯдакон дар асоси маводи тасвирийӣ.

**Таҷҳизот:** тасвирҳои мавзуъ, кулоҳҳо бо тасвири ҳайвонот, хона.



### **Раванди бозӣ:**

Баъзе қӯдакон кулоҳҳоеро бо тасвири ҳайвонҳо пӯшида, ҷуфт мешаванд. Ронанда дар хона менишинад, қӯдакони боқимонда тамошобинанд, рафти бозиро пай бурда, шарҳ медиҳанд.

Як ҷуфти аввали қӯдакон ба хона наздик мешаванд. Ин хирс ва муш аст. Як бача тирезаи хонаро мекӯбад. Ронанда мепурсад: - Он ҷо кист? Қӯдакон бо навбат худро «Муш» меноманд. «Хирс» аз хона пурсон мешавад. Ронанда аз тамошобинон мепурсад, кӣ ба наздаш омадааст ва

оё онҳоро ба хона ичозат додан мумкин аст. Баъд яке аз тамошобинон ба хона рафта, меҳмононро даъват карда, нишон медиҳад.

Баъд ҷуфти дуюм ба хона наздик мешаванд: Дарро кӯфта мепурсанд, ки дар хона кӣ зиндагӣ мекунад. - Муш ва хирс. - "Ва шумо кистед?" - "Гурба" ҷавоб медиҳад Ҳаминхел бозӣ идома мейбад.

### **Бозии "Тарозу"**

**Максад:** Омӯзиши кӯдакон дар интихоб, талаффуз ва фарқияти паронимҳои фонетикий, ки дорои садоҳои мутақобила мебошанд.

**Таҷҳизот:** Туғчи ҳамвор бо ҷайбҳои ба як пораи картон басташуда, маҷмуи тасвирҳои мавзуъ: лак, хона - моҳӣ, кит - гурба ва ғайра. Кортҳои ҷуфтшуда дорои расмҳое, ки номашон садоҳои мутақобиларо дар бар мегирад, тақрибан якхела вазн доранд. Як ҷуфти дигари kortҳо вазнашон гуногун аст.



### **Раванди бозӣ:**

Логопед ба кӯдакони лакнатзабон мефаҳмонад, ки тарозу солим аст, бинобар ин, мо наметавонем ба онҳо тарозуи вазни хонаро баркашем: "Мо калимаҳоеро, ки аз рӯйи гӯш фарқ мекунанд, бо як садо баркашем. Мо калимаҳои рӯйи қоғаз навишташуда надорем, аммо расмҳо дорем. Ҳар як расм дорои унвон аст. Ҳоло мо онҳоро номбар мекунем ва баркашем". Агар кӯдакон нисбии садоро барои ҳар як калима дуруст интихоб кунанд, вазни онҳо мувофиқат мекунад. Бозӣ ба таври дастаҷамъӣ, бо талаффузи номи ҳар як ҷуфти корт сурат мегирад. Вақте ки кӯдакон малакаҳои шунавоӣ ва талаффузи фонематикии худро такмил медиҳанд, онҳо на танҳо ҷуфтҳои фонетикиро номбар мекунанд,

балки күшиш мекунанд фахманд, ки онҳо бо қадом садоҳо фарқ кунанд [51;43].

### **Бозии "Ҷуфтро интихоб кунед"**

**Мақсад:** инкишоф додани шунавоии фонемикии кӯдакон дар асоси маводи тасвирий.

**Таҷхизот:** тасвирҳои мавзуъ, хонаҳои бисёрошёна бо тиреза.

### **Раванди бозӣ:**

Кӯдакон ба се даста тақсим мешаванд, ки ҳар қадоме аз ҷаҳор нафар иборат аст. Ду гурӯҳ бевосита бозӣ мекунанд ва кӯдакони гурӯҳ сеюм ба ичрои дурусти супориши аъзоёни гурӯҳҳои дигар назорат мекунанд.



Логопед ба ҳар як даста расмҳои ҳудро пешниҳод мекунад ва мефаҳмад, ки кӯдакон медонанд, ки дар онҳо чӣ нишон дода шудааст. Баъд ба кӯдакон фаҳмонда медиҳанд, ки ҳар як расм як ҷуфт дорад, номашон ба ҳам монанд аст. Кӯдакон бояд ин ҷуфтҳоро пайдо кунанд, номи онҳоро талаффуз кунанд ва сипас онҳоро дар як ошёнаи хона ҷойгир кунанд.

Дастае, ки ҳамаи ҷуфтҳоро зудтар ва бидуни хато пайдо мекунад, ғолиб мешавад. Намунаҳои паронимҳои фонетикий: по - қошуқ, гӯш - тапонча, танк - чана, ҷӯяк - бун, ангӯшт - писар, қум - ҷӯроб, асои сайд - мурғобӣ ва f [78;29].

### **Бозии "Ҷумларо анҷом дихед"**

**Мақсад:** Инкишоф додани шунавоии фонемикии кӯдакони лакнатзабон, омӯхтани интихоби паронимҳо аз рӯи маънои ҷумла.

**Таҷхизот:** Суратҳои мавзуъ.

### **Раванди бозӣ:**

Кӯдакон даъват карда мешаванд, ки бо истифода аз расмҳои мавзуъ хукмро анҷом диханд.

### **Барои намуна:**

Он дар баҳр шино мекунад ... (наҳанг, гурба). Кӯдакон барфӣ карданد ... (хона, пора, ҳаҷм). Дарахти солим канда шуд ... (шода, гамбусак, пиёз).

Бо интихоб кардани тасвири дуруст, кӯдак интихоби худро шарҳ медиҳад.

2. Ба сифати пропедевтика барои таҳлили фонемикӣ истифода бурдани ҷараёни интонатсия

### **Бозии ҳамсарай ("Хор")**

**Мақсад:** Дар кӯдакон ташаккул додани амалҳои интонатсия, «сурудхонӣ»

### **Раванди бозӣ:**

Дар давоми бозӣ кӯдакон «суруд»-и садоҳои ҷудогонаро дар шакли ҳамсарай, ки аз рӯйи логопед намунавӣ шудаанд, ёд мегиранд.



Пеш аз саршавии бозӣ логопед ба кӯдакон аз таҳтаи электронӣ ҳамсаариро нишон медиҳад. Кӯдакон мебинанд, ки дирижёр чӣ кор карда истодааст ва ба кӯдакон бозӣ карданро таклиф мекунад. Кӯдакон аз ҷой бармехезанд ва бо мавҷи дasti логопед ба сурудхонӣ шурӯъ мекунанд. Вақте ки дасташ паст мешавад, фавран ҳомӯш мешаванд. Аввал кӯдакон як овози алоҳида, баъд ду овозро меҳонанд.

Баъзан ҳамсарои ба ду қисм тақсим кардан мумкин аст: яке як овозро месарояд, дигарашиб вобаста ба мавчи даст идома меёбад. Илова бар ин, логопед кайфияти намоишро муқаррар мекунад: ғамгинӣ, шодӣ ва ғайра.

### **Бозии "Калимаро ёб"**

**Мақсад:** инкишоф додани қобилияти шунидани овозҳои аввал, овозҳои охирин дар калимаҳо, оҳанги онҳо.

**Таҷҳизот:** Тасвирҳои мавзӯй, лухтакҳо ва бозичаҳои нарм, планшетҳо бо ҷайбҳо барои тасвирҳо ва ҳарфҳои мавзузъ.

### **Раванди бозӣ:**

Логопед мегӯяд, ки бояд номи писарону духтаронро омӯзем. Барои ин, шумо бояд аввалин садоҳои калимаҳоро муайян кунед - номи объектҳое, ки дар расмҳо дар таври чопӣ қашида шудаанд, нишон медиҳад.



Дар баробари ин махфӣ нигоҳ доштан ва номҳоро (intoniation) оромона талафғуз кардан лозим аст, ки касе нашунавад. Кӯдакон талаботи логопедро ичро мекунанд ва баъд аз он номи худашонро таҳмин мезананд.

Масалан, рӯйхати тасвирҳои мавзӯй барои хондани номи лола: гург, лайлак; гурба.

### **Бозии "Сабзавотро аз мева фарқ кунед"**

**Мақсад:** Ташаккул додани қобилияти шунидани садои аввалини калима, муайян кардани он аз рӯйи садо.

**Таҷҳизот:** Расмҳои мавзӯй, ки дар онҳо сабзавот, меваҷот ва дигар молҳо (либос, пойафзол, табақ ва ғ.), ҳарфҳои ҷуфтшуда (с, д, х, р, е ва ғ.) тасвир шудаанд.

**Раванди бозӣ:**

Як кӯдакро фурӯшанда интихоб мекунанд, дигарон ҳаридор мешаванд.

Ҳаридор аз ҳар як қатор ё бо навбат ба назди фурӯшанда меояд, ки дар паси ӯ лавҳае бо номи мағоза, масалан, «сабзавот ва меваҳо» овехта шудааст ва ҳоҳиш мекунад, ки ба ӯ маҳсулотеро фурӯшад, ки номаш бо садои муайян сар мешавад. Ин садоро ҳарф дар пулашон нишон медиҳад. Кӯдак молро мегирад, масалан: лаблабу ба садо [л], пул медиҳад ва ба ҷои худ менишинаид.



Кӯдаке, ки аз ҳама бештар ашё ҳарад, ғолиб мешавад.

3. Интихоби маводи нутқ бо назардошли шароити комбинаторӣ (ҳамсаъҳои фонетикӣ) ва мавқеяяти овоз дар ҳичо ва қалима барои гирифтани овоз ва амалҳо бо он.

Муқаррар шудааст, ки ҳичо унсури асосии нутқ мебошад. «Албатта, ҳичо дар худ маънои объективӣ надорад, балки ба таркиби қалима ва соҳти синтаксисӣ доҳил шуда, гурӯҳандӣ ва интихобҳо динамикаи нутқ, бофтаи зиндаи онро ташкил медиҳанд. Тавассути азnavsозии ҳичо таркиби овозии қалима тағиیر меёбад, тембрҳои нутқ тағиир меёбад, намудҳо ва пайдарпайи гуногуни таъкид ба амал меоянд, ки аллақай ба маънои объективӣ тағиироти ҷиддӣ ворид мекунанд [66;214].

Аммо, чунон ки мо дар боло кайд кардем, Т.Б.Филичева, инчунин ба он дикқати махсус дод, ки «ҳар як калима баробари ба ҳичо тақсим шудан ва ҳар як аз ин ҳичоҳо ҳамчун ташаккули алоҳида дода мешавад, десемантилизатсия (гум шудани маънои калима) мешавад. Механизми нутқ калимаҳоеро қабул меқунад, ки дар онҳо комплексҳои овозӣ бо воситаҳои динамикӣ муттаҳид шудаанд. Ба ҳичои калима талаффузшуда ҳангоми қабул бояд синтези иловагӣ гузарад. Танҳо дар ҳамин шароит вай шакли стереотипи муътадили шифоҳиро мегирад, ки дар лексикон захираи луғавии калимаҳо) маънои муайян доранд. Ин мавқеъ барои кор дар ҳар як садо ниҳоят муҳим аст [206;204].

Аз як тараф, чунон ки таҳқиқот нишон дод, дарки садо ва ҷудошавии он тавассути функцияҳои фонематикий аз ҷониби қӯдакони синни томактабӣ бо дизартрияи (аз юононии *dis* – пайвандаки инкоркунӣ ва *anthron-* аз ҳам ҷудокунӣ) тозашуда дар шароите, ки садои ҳамсадо дар ибтидои калима ҷойгир аст, устувортар ва бо душвории камтарин амалӣ карда мешавад. Ҳичои С-З (баробар ба калима) пас аз садонокҳои [a], [o] ва баъдтар [z] дар мавқеи қавӣ, инчунин дар ҳама гуна ҳичоҳо, вақте ки ҳамсадоҳои таъкидшуда пеш аз садои дароз меояд, ҳамсадо бо садонокҳои якхела мавқеи қавӣ пайдо мешавад.

Аз тарафи дигар, баъди изҳороти Н. Жинкин, зарур буд, ки ҳар як соҳтори ҳичои дорои садои барчаста ба калимаи гуфтор дар асоси маънои денотативии он дохил карда шавад [65;445].

4. Васеъ намудани захираи луғавии хонандагон тавассути пешниҳоди калимаҳои гурӯҳҳои гуногуни мавзӯй ва баъзе ҳосилаҳои ин калимаҳо.

Ба гуфтаи Т.Б.Филичева агар шаҳс дар ҷараёни ташаккули нутқ «аллакай дар таркиби зарурӣ луғатро аз худ карда бошад, пас танҳо масъалаи интиҳоби калимаҳо аз ин луғат ба миён меояд. Агар фарз кунем, ки луғат ҳанӯз азхуд карда нашудааст (ки ин маҳз дар қӯдаконе,

ки дар таълим мушкили лакнатзабонӣ доранд) чӣ мешавад, пас масъалаи ташаккули лексика ба миён меояд [205;156].

Васеъ намудани доираи фаъолияти нутқи кӯдакон дар таҷрибаи ташаккули мо, ҳамчунин гурухбандии мавзуии қалимаҳо, алоқамандии предмети онҳо, ташаккули қалимаҳои нав бо морфемаҳои сермаҳсул, тағир додани шаклҳои қалимаҳо яке аз самтҳои аввалиндарача гардид.

Ҳангоми интиҳоби лексикаи мавод барои ҳар як гурӯҳи мавзӯй мо аз мавқеъҳои зерин баромад кардем:

1. Мавҷудияти қалимаҳои пешниҳодшуда ҳам аз ҷиҳати фонематикӣ ва ҳам аз ҷиҳати талафғуз;
2. Содда будани таркиби ҳичо, чи аз ҷиҳати соҳт ва ҷӣ аз ҷиҳати шумораи ҳичоҳое, ки қалимаҳоро ташкил медиҳанд;
3. Басомади қалимаҳо дар нутқ.

Шакли асосии шиносой бо ашё дар ин давра мушоҳида ва фаъолияти амалӣ бо онҳо буд.

Барои амалӣ намудани ин соҳаи кор, расмҳои як гурӯҳи муайян мавзуи асосӣ буданд. Бинобар ин, расмҳои як мавзӯй ба бисёр мавзӯъҳои дигар, мунтазам доҳил карда шуданд. Дар баробари ин, бо морфемаҳои истеҳсоли соҳтани қалимаҳо машқ қарда шуд.

Дар мавзуи «ҷангал» кӯдакон ҷунин хитоб мекунанд: «Дарҳат, дарҳат, дарҳтон; занбурӯғ - занбурӯғ, бутта - бутта, бутта; гул - гул, гул, гул; майдаи алаф - алаф, алаф, гиёҳҳо ва ғайра.

Кӯдакон дубора ба ҳамон ашё занг зада, тасвирро дар расмҳо нишон медиҳанд ва бо ҷавоби дуруст онҳо чипҳои ҳавасмандқунанда мегиранд.

Дар баробари ин, кор оид ба интиҳоби қалима- хешовандон идома дорад. Логопед саволҳо медиҳад ва кӯдаконро ташвиқ мекунад, ки қалимаҳои категорияи грамматикии гуногунро ташкил кунанд:

- Хона аз ҷӯб соҳта шудааст. Хона - ҷӣ?
- Шӯрбо аз занбурӯғ пухта мешавад. Шӯрбо - ҷӣ? ва ғайра.

Дар аниқ ва васеъ намудани захираи луғавии кӯдакон, фахмонидан талаффузи ҳар як калима, бозихои дидактиқӣ бо маводҳои иллюстративии (асбобҳои аёни барои аз худ кардани матн) маҳсус интихобшуда, видеоклипҳо, инсенировкаҳо (саҳнабоб) аҳамияти калон доранд.

Биёед якчанд техникаи бозиро тавсиф кунем.

Ин бозихо гуногунанд ва истифодаи калимаҳои марбут ба қисмҳои гуногуни нутқро дар бар мегиранд. Мақсади бозихои дидактикий зер инкишоф додани захираи луғавии кӯдакон, зиёд намудани меъёрҳои дуруст дар анализатори нутқи мотории кӯдак ва дар натиҷа такмил додани дарки фонематикӣ мебошад.

**Бозии "Фикр кунед!"** Мақсад: инкишоф додани луғат, зиёд кардани шумораи стандартҳои дуруст.

**Таҷҳизот:** оинаи нилгун, видеомагнитофон, сабти овоз.

Логопед ҳангоми муаррифии мавзуи «Ҳайвоноти хонагӣ» аз кӯдакон мепурсад: «Ба ман бигӯед, чи мияв мекунад? чӣ аккос мекунад? Агар кӯдак дуруст ҷавоб диҳад, дар экрани оинаи нилгун тасвири «ҳайвони гапзан» пайдо мешавад. Сипас, кӯдакон бо навбат ба ҳайвонҳо овоз медиҳанд ва ҷавоб медиҳанд, ки онҳо чӣ гуна "гуфтаанд" [164;68].

**Бозии "Ҷустуҷӯ ва ном"**

**Мақсад:** инкишоф додани луғат, зиёд кардани шумораи стандартҳои дуруст.

**Таҷҳизот:** оинаи нилгун, видеомагнитофон, сабти овоз, тасвирҳои мавзӯъ, бозичаҳо.

Логопед кӯдаконро даъват мекунад, ки аз рӯйи мавзӯъ тасвирро пайдо кунанд ва баръакс. «Ба модарамон ёрӣ расонед» (барои кӯдакон - гурба, барои гӯсолаҳо - ғов ва ғайра).

Авалан, кӯдакон бо маводи тасвирӣ ва бозичаҳои ҳаҷм "кор" мекунанд. Сипас, кӯдакон "падару модар" ё "фарзандонро" ба ҳайвоноте, ки дар экран нишон дода шудаанд, мувофиқат мекунанд. Агар интихоб

дуруст карда шавад, логопед садои оинаи нилгунро даргионда, кӯдакон гайр аз ҳайвони дар экран тасвиршуда овози ўро низ мешунаванд.

### **Бозии "Мавзуро ба таври дигар номбар кунед"**

**Мақсад:** инкишоф додани луғат, зиёд кардани шумораи стандартҳои дуруст.

**Таҷхизот:** бозичаҳои нарм, саҳифаи ибтидой.

### **Раванди бозӣ:**

Логопед бозиро бо чунин суханон оғоз мекунад: «Хирси хурдакакро калимаҳои гуногун номидан мумкин аст: хирс бача, хирс, хирс, хирс, хирс».

"Агар фил хурд бошад, шумо онро чӣ номида метавонед?"

Интихоби калимаҳо аз маҷмуи расмҳои дар саҳифа ҷойгиршуда ҳангоми омӯзиши ҳарфи мушаххас вобаста аст,

### **Бозии "Камтар - бештар"**

**Мақсад:** инкишоф додани луғат, зиёд кардани шумораи стандартҳои дуруст.

**Таҷхизот:** тасвирҳои мавзуъ, мардон - диаграммаҳо, телевизион.

### **Раванди бозӣ:**

Логопед ба объекти дар экран (расм) нишондодашуда занг мезанад ва ҳоҳиш мекунад, ки номи онро гузорад. Сипас логопед тасвири ҳамон, вале хурдтар, баъд хеле хурд ва ниҳоят азимро нишон медиҳад. Кӯдакон бо навбат ба ашё номгузорӣ мекунанд. Баъд аз ин дар тахта як қатор ҷадвалҳо одамон: ҳаҷми муътадил, хурд ва калон пайдо мешавад.

Дар зери ҷадвали якум карточка гузашта мешавад, кӯдакон аввал бо ёрии логопед, баъд мустақилона калимаҳои нав месозанд. Агар зарур бошад, кӯдакон метавонанд андозаи ашёро бо дастони худ нишон диханд. Масалан, «Тамоку, дуд, дуд, дуд» [169;19].

### **Бозии "Сабзавот ҷамъ кунед"**

**Мақсад:** инкишоф додани луғат, зиёд кардани шумораи стандартҳои дуруст.

**Таҷҳизот:** сабадҳо барои ҷамъоварии сабзавот, картаҳо бо тасвири сабзавот.

**Раванди бозӣ:** Пеш аз оғози бозӣ мағҳумҳои «боғ», «сабзавот», инчунин номи баъзе сабзавотҳо аниқ карда мешаванд. Ба қӯдакон сабадҳои калон дода мешавад, ки дар он тасвири контури сабзавотҳои гуногун (сабзӣ, пиёз, бодиинг, помидор, лаблабу ва ғайра) тасвир шудааст.



Дар тахта тасвири боғи катҳо акс ёфтааст. Кортҳо бо сабзавот дар катҳо, дар слотҳо "рӯёнанд". Аввал дар қадом катҳо қадом сабзавот рӯёnda мешавад ва баъд қӯдакон ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ мекунанд. Қӯдакон як-як ба назди тахта баромада, ду сабзавоти яхеларо чида, ҳангоми нишон додани расмҳои мувоғиқ мегӯянд: «Ман бодиинг ва бодиинг чидаам». Сабзавоти ҷамъовардашуда (карта бо тасвири он) ба қовокии сабад гузошта мешавад.

Дар вакти тайёр қардан ва гузарондани машғулиятҳо ба ташаккули табъи мусбати эмотсионалии қӯдакон, тарбияи дарки эмотсионалийтимсолии мазмуни афсона диққати маҳсус додан лозим аст. Ба ин маводҳои муайяни адабӣ, ҳамроҳии мусиқӣ, бозичаҳо, элементҳои либосҳо (шака-ниқоб), аз нав ба тартиб даровардани одитарин мебел дар хонаи қӯдакона, соҳтани экранҳо натичаи дилҳоҳ дода, шавқу ҳаваси қӯдаконро ба фаъолияти дарпешистодаи бозсозӣ бедор менамуданд, ёрӣ мерасонданд. Қӯдакон ба тамошои намоишҳои театрии лакнатаズбонӣ, маҳсусан, театри бозичаҳо, театри ангуштон ва бозӣ бо ангуштон таваҷҷуҳӣ маҳсус доранд. Дар вакти тайёрӣ ба бозиҳои театрӣ қӯдаконро

беихтийрі ба бозі кардани «афсона» даъват мекунанд, баъзан күдакон асари адабиро худашон интихоб мекунанд. Кор ба таври фарді (кор аз рўй ҳаракатҳои муайян, диксия), дар гурӯхи хурд ва умумӣ гузаронида мешавад.

Асоси таълим, ташаккули маданияти солими нутқ - ташаккули қобилияти шунидани нутқ, дарки мазмуни он, инчунин тамаркуз, «мутобиқ кардан» ба дарки нутқ мебошад.

Аристотел сабаби асосии лакнатзабониро «намии майна», кўтоҳии забон ва тангии ҳалқ медонист [7;200].

Мақсади таҳқиқоти эмпирикӣ: бартараф кардани лакнатзабонӣ бо кумаки машғулиятҳои күдакони таҳсилоти томактабӣ бо воситай ҷумла технологияи бозӣ

Барои самаранокии ин ҳадаф ташхиси ҳамаҷонибаи психологию педагогии күдакони синни томактабӣ бо лакнатзабонӣ гузаронида ва таҳлил карда мешавад. Самаранокии машғулияти логопедӣ мураккаб, ки унсурҳои бозиро барои күдакони таҳсилоти томактабии мубталои лакнатзабонӣ дар бар мегиранд, соҳтем ва ба таври таҷрибавӣ санцидем.

Корҳои озмоиши дар күдакистони маҳсуси №151 “Бойчечак” ва ширхоргоҳ-күдакистони ҳусусии “Наберача” бо күдакони синни томактабӣ гузаронида шуд.

Логопед бо күдакон кори зергурӯҳӣ ва фардӣ анҷом медиҳад. Фаъолияти логопед ба ташаккули малакаҳои муоширати озод, ташаккули рафтори боваринок ва бемонеа, инкишоф додани равандҳои равонӣ нигаронида шудааст, ки барои омодасозии күдакон ба мактаб хеле муҳим аст. Ў кори худро барои ноил шудан, ба ҳадафҳои зерин равона мекунад:

- бо воситай бозӣ, рушди нафаскашии физиологӣ ва нутқ;
- дар күдакон ташаккул додани ҳисси суръат ва ритм, қобилияти интиқол додани он дар нутқ;
- дар күдак ташаккул додани қобилияти эҳсоси боварӣ ва озод дар раванди муошират бо лухтакҳо.

Дар таҳқиқот аз бозиҳои логопедӣ дар муддати аз 6 моҳ то 1 сол барои ислоҳи нуқсони лакнатзабонӣ дар қӯдакон истифода шуд:

### **Бозии "Баръакс гӯед".**

**Мақсад:** Инкишоф додани шунавоии фонематикий.

**Таҷхизот:** Истифодаи расмҳое, ки объектҳоро тасвир мекунанд ва номашон паронимҳои фонетикий мебошанд.

### **Рафти бозӣ:**

Логопед қалимаро талаффуз мекунад, қӯдакон гӯш мекунанд, такрор мекунанд, расмро нишон медиҳанд ва расми дигареро мечӯянд, ки, ки дар номи он садои мутақобила мавҷуд аст.

"Як, ду, се - бехато такрор кунед".

Ҳангоми тайёр кардани машғулияти бозӣ натиҷаҳои ташхиси қӯдакони синни томактабӣ ба назар гирифта шуд. Марҳилаҳои корҳо оид ба ислоҳи лакнатзабонӣ бо технологияи бозӣ дар қӯдакони таҳсилоти томактабӣ, инчунин мундариҷаи он дар ҷадвали 4 -оварда шудаанд.

**Ҷадвали 1** - Корҳо оид ба бартараф намудани лакнатзабонӣ дар қӯдакони синни томактабӣ бо истифода аз технологияи бозӣ

Марҳилаҳо	Мундариҷа	Вақти гузаронидан
Машқҳои логопедӣ барои бедор кардани мушакҳои забон (бо воситаи бозӣ)	Муоинаи машқҳои артикулятсионӣ дар қӯдакони синни томактабӣ	10.09.2022с 13.09.2022 с.
Маҳсҳои логопедӣ барои бедор кардани мушакҳои артикулятсионӣ (бо воситаи бозӣ)	Истифодаи зонд, шпател, ритмикаи логопедӣ	10.10.2022с. 10.11.2022с.
Назоратӣ, бозиҳои логопедӣ барои ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ	Таҳлили назорати корҳои ислоҳӣ. Ҷамъбости кор	11.01.2023с 27.01.2023с.

Ҳангоми муоинаи қӯдакони синни томактабӣ нақшай чорабиниҳо-вазифаҳоро тартиб додем:

- аввал шумо бояд маълумоти анамнезии кўдаконро (чамъоварии мавод оид ба кўдак ва оилаи ў) омӯхтем;
- омӯзиши хислатҳои шахсияти кўдакони лакнатзабон;
- муҳоҳидаи гурӯҳи кўдакони синни томактаби лакнати забондошта.

Дар таҳқиқот 8 нафар кўдаки синни томактабӣ бо нуқсони лакнатзабонӣ ҷалб карда шуд. Хусусиятҳои кўдакон дар ҷадвали 2 - оварда шудаанд.

#### **Ҷадвали 2 - Анамнези иштирокчиёни таҷриба**

<b>Ном</b>	<b>Синну соли таваллуд</b>	<b>Маълумот дар бораи кўдаки лакнатзабон ва машқҳои логопедӣ барои бедор кардани мушакҳои забон (бо воситаи бозӣ)</b>
Садбарг	5, 9- сола 13.01.2019 с.	Шакли омехта (бемории ирсии лакнатзабонӣ). Лакнатзабонии тоникий дорад. Аппарати артикуляторӣ ва ҳаракати лабҳо ва забон ба табобат ниёз доранд, хусусияти газидан дорад. Аз уҳдаи бозии “Хотираро ислоҳ қунед” баромада тавонист. Дар дигар бозихоҳам серҳаракат аст.
Лола	5,7 -сола 25.06.2019 с.	Шакли невротикии лакнатзабонӣ дорад. Нуқсонаш клоникий мебошад. Дар 2-солагӣ ба лакнатзабонӣ дучор шудааст. Аз ўҳдаи бозии “Дандоншӯяк” баромад. Бо ҳамсолонаш бозихоро афзалтар дониста, тез монда мешавад.
Акбар	5,6- сола 5.11. 2019 с.	Шакли омехта (бемории ирсӣ ба лакнатзабонӣ). Ин кўдак нуқсони тоникий дошта, хоби хеле бад дорад. Аз уҳдаи бозии “Мураббои ширин” баромада

		натауонист. Ба бозиҳо майл надорад.
Назар	5,7- сола 26.04. 2019 с.	Шакли невротикии лакнатзабонӣ дорад. Дар ў нуқсони клоникӣ мавҷуд аст. Ин нуқсон дар 4,5- солаги пайдо шудааст. Баъд аз гузаронидани бозии “Туфон” муоширати ў мувоғиқи меъёр инкишоф ёфт, аппарати артикуляторӣ ва рафтораш муқаррар шуд. Бозии нақшофариро дӯст медорад.
Соня-Сомия	5- сола 1.10. 2019 с.	Шакли невротикии лакнатзабонӣ дорад. Дар ў нуқсони клоникӣ мавҷуд аст. Баъд аз гузаронидани бозии “Бо оби даҳон пуфак кардан” хоб ва дастгохи артикуляторӣ бе патология нутқ муқаррарӣ шуд
Кароматулло	5,1- сола 18.09. 2019 с.	Шакли омехтаи лакнатзабонӣ, нуқсони тоникӣ дорад. Баъд аз бозии “Аспча” нуқсони артикулятсионӣ беҳтар гардид. Дар вақти бозӣ тез қаҳр мекунад.
Валихоча	5,9- сола 7.02. 2019 с.	Шакли неврозӣ шабоҳати лакнатзабонӣ ва нуқсони тоникӣ дорад. Баъд аз бозии “Пайраҳаҳои ҳиҷоӣ” қобилиятнок гардид, аммо шармгинияш бартараф нашуд. Дар ҳамаи бозиҳо кӯшиш мекунад, ки муошират нақунад.
Оимниссо	5,3- сола 13.10. 2019 с.	Шакли невротикии клоникии лакнатзабонӣ дорад. Рафтораш дастгохи артикуляторӣ бо бозии “Тапонча” ислоҳ карда шуд ва хобаш низ муқаррар гардид. Ташкилқунандай бозӣ худро мөҳисобад.

Барои чамъ овардани маълумоти ибтидой дар бораи лакнатзабонии кӯдакони синни томактабӣ маълумотҳои анамнестикиро (маълумот дар бемор ё аҳли оила) таҳлил кардан лозим буд, ки дар рафти он муайян карда шуд, ки шакли лакнатзабонӣ, рагкашӣ, инкишофи нутқ, рафтор, хоб, ва ғайра ба ҷашм мерасид. Нуқсони шакли лакнатзабонӣ, ки дар кӯдакони синни томактабӣ рагкашӣ, нодурустии инкишофи нутқ бо воситай машқҳои логопедӣ барои бедор кардани мушакҳои забон истифода бурда шуд.

Бо дарназардошти натиҷаи маълумотҳои бадастомада метавон таҳмин кард, ки лакнатзабонӣ дар кӯдаконе, ки аз рагкаши мушакҳо ба ин нуқсон шудаанд, яъне дар кӯдакони таҳсилоти томактабӣ таъсири бештар дорад.

Мушоҳида дар машғулиятҳои фардӣ ва гурӯҳӣ бо логопед гузаронида шуд. Дар рафти мушоҳида бештар ба он диққат дода шуд, ки кӯдакон дар гурӯҳ чӣ тавр рафтор мекунанд, нутқи худро чӣ тавр баён мекунанд, лакнати забонашон то чӣ андоза вазнин аст, рафторашон дар муомила бо дигарон чӣ тавр гузарнида мешавад. Нуқсони лакнатзабонӣ бо воситай бозиҳои логопедӣ барои бедор кардани мушакҳои забон ислоҳ карда шуд.

Дар ҷадвали 3, технологияи ислоҳи нуқсонҳои лакнатзабонӣ бо воситай маҳсҳои логопедӣ, ки барои бедор кардани мушакҳои забон равона гардидаанд, оварда шудаанд.

Натиҷаи маҳс дар **ҷадвали 3** оварда шудааст.

### Ҷадвали 3.

Ном	Истифодаи маҳсҳои логопедӣ барои бедор кардани мушакҳои артикуляционӣ (бо воситай бозӣ)
Садбарг	Ӯ дар гурӯҳ баъд аз таҳқиқот хеле фаъол буда, нутқаш ба сатҳи баланд баромад. Бо воситай зонд забон, устухони руҳсора ва лаб ба муҳлати 10-рӯз маҳс карда шуд.
Лола	Дар гурӯҳ хомӯширо пешаи худ гузоштааст. Бо зондҳои №3,4,5 “Чанаҳо” маҳси логопедӣ барои коми нарм ва

	лабҳо ба самтҳои гуногун ҳаракат дода шуд.
Акбар	Дар гурӯҳ шармгин буда, фаъолияти нутқ ва захираи луғавияш кам буд. Баъд аз маҳс бо зонди “Табарча” ва дагар маҳсҳои забон нуқсон бартараф карда нашуд. Дар бозӣ канораҷӯй мекунад.
Назар	Дар машғулият иштирок намекунад. Маҳорати моторикааш суст инкишоф ёфтааст. Барои бозӣ кӯшиш намекунад. Дар ҷараёни маҳс низ шавқу рағбат надорад.
Соня-Сомия	Бо воситай бозии маҳси “Чорчилик” қисмати миёнаи забон, назди решагии забон, истифода бурда шуд. Баъд аз бозӣ захираи луғавиаш пассиф монд, нуқсони лакнатзабонӣ каме бартараф шуд.
Кароматулло	Худ бозиро оғоз мекунад ва ба хубӣ анҷом медиҳад. Бо воситай маҳси “Зонди теладиҳанд” машқҳои тулонӣ гузаронида шуд, ки дар кӯндалангӣ, бозбезакшаклии забон гузаронида шуд ва онҳо барқарор карда шуданд.
Валихоча	Дар гурӯҳ фаъол аст. Баъд аз маҳс кардани забон ва бозиҳои сурудхонӣ, ва рақсҳои мунаvvар фаъолияти нутқаш баланд мешавад. Бозикуниро дӯст медорад.
Оимниссо	Баъд аз гузаронидани маҳс бо воситай шоткаи дандоншӯяк ва бо воситай бозии қум ва об нуқсони лакнатзабони ислоҳ карда шуд. Дар бозииҳои дигар низ хеле фаъол гардид.

Дар асоси натиҷаҳои мониторинги як гурӯҳи кӯдакони синни томактабӣ ба хulosae омадан мумкин аст, ки дар аксари кӯдакони гурӯҳ сатҳи пасти мутобиқшавии иҷтимоӣ мушоҳида мешаванд, дар қисми дигари кӯдакон малакаҳои мотории суст инкишоф ёфтааст.

Барои тасдиқи самаранокии машғулиятҳои комплексӣ таҳқиқоти таҷрибавӣ гузаронида шуд, ки дар он иштирокчиёни таҷриба, кӯдакони таҳсилоти томактабӣ, ки лакнати забон доранд, бо воситай маҳс (зонт ва

шпател) ба ду зергурұх тақсим карда шуданд. Гурұххой иштироккунандагони таcriба хусусиятҳои якхела, як хел шароит доранд.

Бо гурұхи якум, күдакони таҳсилоти томактабы, ки лакнатзабонй доранд, кор аз рұйи усулҳои анъанавы, бозы бо зонт гузаронда шуд. Кор бо гурұхи дуюм, күдакони таҳсилоти томактабы, ки лакнатзабонй доранд, аз рұйи маңмуи маҳс бо машқұо тартиб дода шуда буд.

Бо мақсади ислоҳ намудани лакнатзабонй бо күдакон бозихои логопеди гузаронида шуд. Баъд аз баргузории бозихо бо онҳо сұхбат гузаронда шуд. Натичаи бадастомада дар ҹадвали 4 -оварда шудааст.

#### **Ҷадвали 4.**

<b>Ном</b>	<b>Бозихои логопеди барои ислоҳ намудани нұқсони лакнатзабонй</b>
Садбарг	Бозы карданро бо нафаскашы дұст медорад. Баъд аз бозии “Чумларо анчом дихед” инкишофи фонематикии күдак хубтар гардид. Бо воситаи бозихои логопеди нұқсони лакнатзабонй бартараф карда шуд.
Лола	Хондани сурудро дұст медорад. Аз ухдаи бозии ҳамроҳы (Хор) баромада метавонад. Күшиш мекунад, ки аз үхдаи дирижёрі баромада тавонад.
Акбар	Талаффузи логопедро бодиққат гүш карда, такрор мекунад. Аз ухдаи бозии “Баръакс гүед” мебарояд.
Назар	Бозии бо оби даҳон пүф карданро дұст медорад. Аз ухдаи ҳамаи бозихои логопеди хуб мебарояд.
Соня-Сомия	Барои ислоҳ намудани нұқсони лакнатзабонй бозии “Сабзавот ҹамъ кунед” истифода бурда шуд. Дар вақти ҹамоварии сабзавот аз ухдаи омода кардани ағсона баромад.
Кароматулло	Аз ухдаи бозии “Тарозу” баромада метавонад. Құфтхой фонетикиро номбар карда метавонанд ва садохоро дуруст

	интихоб мекунанд.
Валихоча	Аз рўйи мавзуи “Чангаль” ҳикоя карданро дўст медорад, лекин бо азият онро аз худ мекунад.
Оимниссо	Баъд аз бозиҳои “Чустучу бо ном” ва дигар бозиҳо дар ислоҳи нуқсони лакнатзабонӣ бартарӣ дида шуд. Нуқсони лакнатзабонии ў миёна буда, ба бозиҳо шавқу рағбат дорад.

Инчунин, логопедҳо ва мураббиён дар нимаи якум ва дуюми рӯз барои кӯдакон бозиҳои фардии истироҳаткунанда ташкил мекарданд. Логопед ба ғайр аз бозиҳои фардӣ барои ислоҳи кӯдакони лакнатзабон чорабиниҳои фарҳангӣ, аз қабили рақсҳо ва сурудхонӣ, ки онро ритмикаи логопедӣ меноманд, мегузарониданд.

Маълумот дар бораи аҳли хонавода ҳамчун сухбат гузаронида шуд. Инчунин, бо воситаи бозӣ барои ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ дар гурӯҳҳои томактабӣ истифода бурда шуд.

Натиҷаи ибтидоии ташхис барои ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ дар кӯдакон нақши муҳими бозӣ ва сухбатро бо онҳо нишон медиҳад. Дар кӯдакони таҳсилоти томактабӣ нуқсони лакнатзабонӣ малакаҳои муюшират дар сатҳи паст қарор дошт ва баъд аз бозиҳо бартарӣ дида шуд.

Гузаронидани машғулият бо воситаи бозӣ, маҳс ва машқҳо ва усулҳои логопедии ритмикӣ, ки барои бартараф кардани лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ нигаронида шуд.

Дар марҳилаи ташаккули таҷриба 4 -кӯдаки таҳсилоти томактабӣ ширкат варзиданд. Машғулият ҳафтае ду маротиба гузаронида мешуданд, давомнокии машғулият 15-20 дақиқа буд.

Мақсад:Ислоҳи лакнатзабонӣ дар кӯдакони синни томактабӣ бо ёрии машқҳо, бо воситаи бозӣ.

Вазифаҳо:

1. Ташаккул додани малакаҳои муошират дар кӯдакони таҳсилоти томактабӣ, ки лакнатзабонӣ доранд;
2. Ташаккули фасеҳи нутқ дар кӯдакони таҳсилоти томактабӣ;
3. Инкишофи захираи луғавии пассивӣ ва фаъол;

Принципҳои методологии зерин низ риоя карда шуданд:

- Принсиipi мурakkabӣ;
- Принсиipi пайвастагӣ;
- принципҳои умумии дидактикӣ;
- Принсиipi марҳилавӣ;
- баҳисобгирии хусусиятҳои шахсӣ;
- баҳисобгирии фаъолияти роҳбарикунанда.

Ҳама гурӯҳҳо дорои соҳторӣ возех мебошанд:

- салом;
- қисми асосӣ;
- анҷоми машғулият.

Дар асоси параметрои дар боло зикршуда, маҷмуи гурӯҳҳо таҳия карда шуданд.

Гурӯҳҳои ҳамаҷониба барои ташаккули маҳорат ва малакаҳои нутқ ва ғайримаънӣ дар кӯдакони синни томактабӣ пешбинӣ шудаанд.

Барои тасдиқи самаранокии маҷмуи гурӯҳҳои таҳияшуда, кор бо гурӯҳи таҷрибавии кӯдакони таҳсилоти томактабӣ, ки лакнатзабонӣ доранд, гузаронида шуд.

3. Таҳлил ва моделсозии натиҷаҳои таҳқиқоти эмпирӣ

Мақсади ин марҳила санчиши самаранокии марҳилаи ташаккули таҳқиқоти эмпирӣ мебошад.

Вазифаҳо:


1. Гузаронидани ташхиси такрории ҳамаҷониба, аз ҷумла муоинаи такрории кӯдакони таҳсилоти томактабӣ бо нуқсони лакнатзабонӣ;

2. Таҳлили миқдорӣ ва сифатии натиҷаҳои гузаронидани машғулиятҳои комплексӣ бо кӯдакони таҳсилоти томактабӣ бо нуқсони лакнатзабонӣ;

Дар асоси ин, мо дар машғулиятҳо, бозиҳои дидактикий, эҷодӣ, нақшофарӣ, драмавӣ, маҳси логопедӣ ва ғайраҳо бо истифода аз машқҳои ислоҳӣ ташкил карда, бо ин роҳ дар бештари кӯдакон нуқсони лакнатзабонӣ ислоҳ карда шуд.

Тасдиқи самаранокии маҷмуи методикаҳои таҳияшуда, ки дар кор бо гурӯҳи кӯдакони синни томактабӣ барои ислоҳи лакнатзабонӣ истифода шуданд, дар диаграмма оварда шудаааст.

Диаграммаи 1.




Аз натиҷаҳои бадастомада пешравиҳои назаррасро мебинем. Аз ҷумла, 12,5% сатҳи баланди машқҳои бозикунӣ, 75% кӯдакон сатҳи миёнаи машқҳои бозикунӣ, 12,5% кӯдакон машқҳои бозикунӣ дар сатҳи паст қарор доранд.

Баъд аз таҳқиқот дар 1-нафар кӯдак, дар сатҳи баланд нуқсони лакнатзабонӣ тамоман бартараф шуд, дар 6-нафар кӯдакон ифоданокии нутқ беҳтар шуд, дар 1-нафар кӯдак ифоданокии нутқ дар як сатҳ боқӣ монд.

Дар ҷадвали №3 бо воситаи зонд, шпател ва бозиҳои ритмиկӣ ислоҳи нуқсони лакнатзабонӣ дар таҳқиқот истифода бурда шуд. Натиҷаи таҳқиқот чунин сурат гирифт.


**Диаграммаи 2.**



Аз ҷадвал ҷунин бармеояд, ки аз 8 -нафар озмудашудагон, яъне мавриди ташхиси педагогӣ фарогирифташуда, фақат 3 -нафар кӯдак, (37,5%) бо воситаи маҳси логопедӣ нуқсони нутқ дар сатҳи баланд ислоҳ гардида, 3 нафар, яъне (37,5%) дар сатҳи миёна ва 2 нафар кӯдак (25%) дар сатҳи паст қарор доранд.

Таҳқиқот дар ҷадвали 4, барои ислоҳ намудани лакназабонӣ бозиҳои рӯйи мизӣ, эҷодӣ, театрӣ, ангуштӣ дар мавзуи “Баръакс гӯед”, “Тарозу”, “Кулбача”, “Ҷуфтро интихоб кунед”, “Ҷумларо анҷом дихед”, “Хор”, “Калимаро ёбед”, “Сабзавот” ва ғайра гузаронида шуда, мо дар ҷараёни таҳқиқот ҷунин натиҷабардорӣ намудем:

**Диаграммаи 3.**



Ташхиси педагогӣ оид ба бозиҳои логопедӣ барои ислоҳ намудани нуқсони лакназабонӣ, иҷрои супориши амалӣ, ба вазъи нутқронӣ яъне натиҷаи ташхиси педагогӣ ҷунин буд; 5-нафар дараҷаи баланд, 3-нафар дараҷаи миёнаи нуқсони лакназабонӣ бартараф карда шуд.

Аз چадвали 2-юм 1-нафар, аз چадвали 3-юм 2-нафар аз дарацаи паст баъди корҳои ислоҳӣ ба дарацаи миёна ва баланд гузаронида шуд. Аз 8-нафар қӯдак нуқсони лакнатзабонӣ баъд аз корҳои ислоҳӣ бо воситаи бозӣ бартараф карда шуд.

Ба таври иловагӣ, ташхиси 10-нафар қӯдакони ширхоргоҳ-қӯдакистони хусусии “Наберача” гузаронида шуд. Натиҷаи пурсиш чунин сурат гирифт.

Мо дар бисёр соҳаҳо пешравиҳои назаррасро мебинем. 2-нафар қӯдакон (20%), сатҳи баланди бозикунӣ доранд. 6-нафар қӯдакон (60%) қӯдакон сатҳи миёнаи бозикунӣ доранд. Инчунин 2-нафар қӯдакон (20%) қӯдакон бозикунӣ дар сатҳи паст қарор доранд.

Дар 60% қӯдакон (6-нафар қӯдак) ифоданокии нутқ беҳтар шуд, дар 20% қӯдакон (2-нафар қӯдак) ифоданокии нутқ дар як сатҳ боқӣ монд. Фаъолияти нутқ дар 20% қӯдакон (2-нафар қӯдак) афзоиш ёфт.

Давомнокӣ ва басомади гирифторӣ дар 60% қӯдакон (6-нафар қӯдак) коҳиши ёфта, дар 20% қӯдакон (2-нафар қӯдак) дар ҳамон сатҳ боқӣ мондааст. Фаъолияти нутқ дар 20% қӯдакон (2-нафар қӯдак) афзоиш ёфт.

Таҳқиқот дар ду қӯдакистон баъд аз гузаронидани бозиҳои логопедӣ натиҷабардорӣ карда шуд:

Барои баробар кардани фоиз дар چадвал нишондодро ба таври зерин пешниҳод намудем:

№	Сатҳи рушд	Озмудшавандагон	
		Нафар	Ба ҳисоби %
1.	Баланд	11	61,1 %
2	Миёна	5	27,8 %
3	Паст	2	11,1 %
4	Ҳамагӣ	18 нафар	100 %

-дарацаи баланд ислоҳ намудани нуқсони лакнатзабонӣ дар 11-нафар қӯдак; - дарацаи миёнадар 5-нафар қӯдак; -дарацаи пастро 2 - нафар қӯдак соҳиб гаштанд. Баланд-61,1%. Миёна-27,8%. Паст-11,1%.

Дар натиҷаи таҳқиқот ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст:

- дар муқоиса бо муоинаи ибтидой, афзоиши хоси шахсият дар раванди технологияи бозӣ дар гурӯҳи таҷрибавии кӯдакони синни томактабӣ нуқсони лакнатзабонӣ мушоҳида мешавад:

- зарурати муошират бо кӯдакон вучуд дорад;
- зухуроти фаъолӣ дар гурӯҳ .

Гузаронидани таҷрибаи назоратӣ имкон дод, ки ба самараи кори иҷрошуда баҳо дода шавад. Ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои логопедӣ бо кӯдакони лакнатзабон бояд машқҳои ислоҳӣ бо воситаи технологияи бозӣ, ки устувории диққат, мушоҳида, қобилияти такрор кардани як қатор амалҳои пайдарпайи додашуда, қобилияти иваз кардани онҳо инкишоф меёбанд, гузаронида шаванд.

Бо дохил кардани супоришҳо оид ба устувории диққат, мушоҳида, қобилияти такрор кардани силсилаи амалҳои пайдарпай, қобилияти гузаштан аз як ҳаракат ба ҳаракати дигар, дар хотира нигоҳ доштани миқдори муайяни ҳаракат, мо тағиироти мусбатро дар мушоҳидаҳо ва мушоҳидаҳои таҳқиқоти таҷрибавии худ қайд кардем. Маълумоте, ки ба даст оварда шуд, барои тасдиқи гипотезаи мо ҳамчун асос пешниҳод гардид.

## **Хулосаи боби дуюм**

Истифодаи машқҳои ислоҳӣ ва тарбиявӣ дар машғулиятҳои ритми логопедии кӯдакони синни мактабӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба хулосае омадем, ки машғулиятҳо барои рушди овоз ва нафаскашии дурусти нутқ ҳангоми лакнатзабонии кӯдакон хеле зарур ва муфиданд, зоро кӯдакон аксар вақт аз садои худ метарсанد, оромона ва номуайян ҳарф мезананд ва ин нуқсонро тақвият мебахшад, яъне машқҳои логоритмикӣ бо дохил намудани машқҳои ислоҳию тарбиявӣ барои ислоҳи он кумак мекунанд ва танҳо бо кори мутобиқшудаи муташаккилонаи мутахассисони гуногун натиҷаи мусбат ба даст овардан мумкин аст.

Роҳҳои зиёде барои ислоҳи лакнатзабонӣ дар кӯдакон вучуд доранд.

1. Интихоби шакли бозӣ бояд аз ҷиҳати педагогӣ ва дидактикӣ асоснок бошад. Логопед бояд донад, ки ин ё он бозиро бо қадом мақсад мегузаронад.
2. Бозихо бояд аз ҷиҳати мазмун ҷолиб бошанд ва бо возехӣ ҳамроҳ бошанд.
3. Бозихо бояд ба синну сол ва имкониятҳои кӯдакон ва нуқсони лакнатзабонӣ мувофиқ бошанд.
4. Вақти тайёрӣ ва гузаронидани бозӣ ва манфиатҳои он бояд дар таносуби оқилона бо ҳам бошанд. Давомнокии бозӣ аз 5 то 15 дақиқа аст.
5. Бозихо бояд бо суръати суст гузаронида шаванд, то кӯдак имконият пайдо қунад, ки вазифаро фаҳмад, интихоби бошуурона барои пешгирий аз ҳатоихо қунад ва логопед ба ӯ дар ин кор кӯмак карда тавонад.
6. Дар бозӣ ба иштироки фаъоли нутқи ҳамаи кӯдакон муваффақ шудан лозим аст.

7. Ҳангоми ташкили бозӣ, кӯдакон бояд малакаҳои идоракунии нутқи худ ва нутқи ҳамсолони худро инкишоф диханд, барои дуруст ва зуд ичро кардани вазифаҳо саъӣ кунанд.

8. Логопед бевосита дар бозӣ иштирок мекунад, ҳангоми бозӣ ў дар нутқи кӯдакон ислоҳи зарурӣ ворид мекунад ва ҳатман барои ичрои дуруст, эҷодкорӣ ва ташаббус ташвиқ мекунад.

Бозии дидактиկӣ ҳамчун усули асосии таълим дар гурӯҳҳо барои кӯдаконе, ки умуми ноинкишофи нутқи лакнатзабонӣ доранд, гузаронида мешаванд.

Барои бозии кӯдак майдони васеъ, барои сайри хаёлоти бой ва эҷодкорӣ фароҳам оварда шудааст. Машқҳои бозӣ бояд дар фазои ором ва хуш истиқбол карда шаванд. Шумораи вазифаҳои ба кӯдак пешниҳодшаванда бояд ба имкониятҳои фардии ў ва тавсияҳои логопед мувофиқат кунанд.

Дар ҳеч сурат, мо набояд ичрои бозиро маҷбур қунем, кӯдаконро барои кореро натавонистан маломат намоем.

На танҳо ба кӯдак чизро омӯхтан, балки дар ў эътиимод ба худ, боварӣ дар худ, қобилияти дифоъ ва қарори худро муҳофиза кардан муҳим аст.

**Бозиҳои логопедӣ бо истифодаи усулҳои гуногун гузаронида мешаванд.** Усули таълим дар педагогика ҳамчун як роҳи фаъолияти муштараки омӯзгор ва кӯдакон ба ҳисоб меравад, ки ба рушди дониш, маҳорат, малакаҳо аз ҷониби кӯдакон, ташаккули қобилияти ақлӣ, рафтор ва сифатҳои шахсӣ равона карда шудааст.

Интихоб ва истифодаи ин ё он усули амалий, аёни ва шифоҳиро хусусияти нуқсони нутқ, мувзӯъ, ҳадафҳо ва вазифаҳои ислоҳӣ-логопедӣ, марҳилаи кор, синну сол, хусусиятҳои фардии-психологии кӯдак муайян мекунад.

Дар ҳар як марҳилаи кори логопед самаранокии азхудкунии малакаҳои дурусти нутқ тавассути гурӯҳи мувофиқи усулҳо таъмин карда мешавад.

Усули аз ҳама самарабахш истифодаи бозихо дидактиқ (таълимӣ) ҳамчун яке аз шаклҳои таъсири тарбиявии калонсолон ба қӯдак ва дар айни замон - намуди асосии фаъолияти қӯдакони томактабӣ мебошад.

Ҳамин тариқ, бозии дидактиқ ду мақсад дорад: яке аз онҳо таълимӣ аст, ки шахси калонсол ба он қӯшиш меқунад ва дигаре бозиест, ки қӯдак барои он амал меқунад.

Зарур аст, ки ин ду мақсад якдигарро такмил диҳанд ва азхудкуни маводи барномавиро таъмин кунанд. Аз ин рӯ, вазифаҳои логопед, ки ба рушди нутқ нигаронида шудаанд, беҳтараш ба тарзи бозӣ истифода мешаванд.

Аз ин рӯ, вазифаҳое, ки ба рушди малакаҳои таҳлил ва синтези омӯзиши хониш, инкишофи нутқ нигаронида шудаанд, ба тариқи бозӣ таълим дода мешаванд.

Як қатор бозихои дидактиқ ба принсипҳои зерин асос ёфтааст:

- бозии дидактиқ бояд ба нуқсони лакнатзабонӣ асос ёбад;
- бозии дидактиқ бояд ба иштироки таҳлилгарон мукаммалтар (биной ва шунавоӣ) дар раванди кори ислоҳӣ мусоидат кунад;
- таъйиноти ашё, расмҳо, дастурҳо, маънои саволҳо, шароити бозихо барои қӯдакон бояд равшан ва фаҳмо бошанд;
- воситаҳое, ки логопедҳо ҳангоми гузаронидани бозихо истифода мебаранд, бояд аёнӣ бошанд;
- шароити бозӣ ва микдори имтиёзҳое, ки дар он истифода мешаванд, бояд иштироки ҳамаи қӯдаконро ба раванди ислоҳот таъмин кунанд.

Барои кумак ба қӯдакон ва ташаккули тафаккури аёнӣ-инъикос дар онҳо, панелҳои маҳсусро истифода бурдан лозим аст. Вазифаҳои бозӣ барои қӯдакон, барои рушди нутқи лакнатзабонӣ пешбинӣ шуда, ҳамзамон ба рушди ҳамаҷонибаи қӯдак нигаронида шудаанд.

Ин тавассути ҷалби қӯдак ба як намуди муайяни бозихо ва ҳолатҳои нутқ ба даст оварда мешавад, ки дар он ӯ (қӯдак) иштирокчии фаъол аст, қобилияти мулоҳиза, ҷамъбаст, таҳлил ва хулосаҳои мустақилона дорад.

Ҳамин тарық, бо дарназардошти сохтори нүқсон дар күдакони дорои инкишофи нутқи умумӣ, мо бозихоеро истифода мебарем, ки ба рушди функсияҳои олии равонӣ дар күдакон, аз қабили идрок, диққат, хотира нигаронида шудаанд. Бозихо, дар күдакон дарки ҳамаҷонибаи мавзуъ, ташаккули луғат, аз худ кардани малакаҳои қалимасозиро ташаккул медиҳанд. Аз ин рӯ, гузаронидани бозихои дидактикӣ бо күдакон барои ислоҳи нүқсони лакнатзабонӣ муҳим аст.

## ХУЛОСА ВА ТАВСИЯХО

Омӯзиши доираи васеи масъалаҳои марбут ба усулҳои мусири гузаронидани дарсҳои логопедӣ бо қӯдаконе, ки нуқсони нутқӣ доранд, ба мо имкон дод, ки як қатор хулосаҳо ва тавсияҳо оид ба роҳҳои истифодаи технологияҳои бозӣ дар раванди машқҳои ислоҳӣ ва рушд, дар машғулиятҳои логопедӣ таҳия карда шаванд:

1. Дар ҷараёни гузаронидани тадқиқот аз рӯйи натиҷаҳои бадастомада мо ба хулосае омадем, ки дар аксари ҳолатҳо сабабҳои асосии лакнатзабонӣ метавонанд ҳолатҳои гуногуне бошанд, ки аз шароитҳои гуногун бармеоянд. Дар асоси ин, волидайн ва омӯзгорон ҳангоми муайян кардани ин сабабҳо ва интихоби роҳҳои ислоҳи шакли сустшавии нутқ дар қӯдакон бояд хеле дуруст ва бодиқкат бошанд. Ин ба онҳо имкон медиҳад, ки аз ҳолатҳои вазнинтар гардидан ҳолатҳои мавҷуда канорагирӣ қунанд.

2. Дар рисола маҷмуи машғулиятҳои таҷрибавӣ пешниҳод карда шудааст, ки нишон медиҳанд, ки чӣ гуна бозиҳои логопедӣ барои ислоҳи лакнатзабонӣ ба паст кардани ҳолати асабонии қӯдакони синни томактабӣ таъсири бузурги мусбӣ мерасонанд, ба ташаккули сифатҳои мусбати онҳо ва бартараф намудани ҷанбаҳои манфии иҷтимоисозии қӯдакон мусоидат мекунанд.

3. Истифодаи машқҳои ислоҳӣ ва тарбиявӣ бо воситаи бозӣ, дар машғулиятҳои ритмикаи логопедии қӯдакони таҳсилоти томактабӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба хулосае омадем, ки машғулиятҳо барои рушди овоз ва нафаскашии дурусти нутқ ҳангоми лакнатзабонӣ, истифодаи зонҳои тиббӣ, (зонд) қӯдакон хеле зарур ва муғиданд, зоро қӯдакон аксар вақт аз садои худ метарсанд, оромона ва номуайян ҳарф мезананд ва ин нуқсонро тақвият мебахшад, яъне машқҳо бо технологияи бозӣ дохил намудани машқҳои ислоҳию тарбиявӣ барои ислоҳӣ он кумак мекунанд ва фақат бо кори мутобиқшудаи муташаккилонаи мутахассисони гуногун натиҷаи мусбат ба даст овардан мумкин аст.

4. Дар асоси таҳлил ва омӯзиши шиддатгирии лакнатзабонӣ дар кӯдакон маълум шуд, ки аксарияти кӯдакон сатҳи миёнаи лакнат доранд. Дар асоси ин, бозиҳои дидактикӣ, бозиҳои эҷодӣ, нақшофарӣ, бозиҳои саҳнасозӣ, машқҳои логопедӣ ва ҳамаи он машқҳое, ки ба ислоҳ ва имкон фароҳам овардани нутқи кӯдакони нуқсони нутқӣ нигаронида шудаанд, ташкил карда шуданд.

5. Дар рафти тадқиқоти таҷрибавӣ дигаргуниҳои мусбат ба даст оварда шуданд, ки дар рафти он корҳо оид ба зиёд кардан ва инкишоф додани мушоҳида, алоқамандии як қатор амалҳои пайдарпай, дар хотира нигоҳ доштани миқдори муайяни амалҳо гузаронида шуданд, гузаштан аз як амал ба амали дигар. Мушоҳидаҳо дар таҳқиқоти таҷрибавӣ динамикаи мусбати ислоҳи камбудиҳоро нишон доданд, ки барои тасдиқи фарзияи ба миён гузошташуда асос шуда буданд.

#### **Дар алоқамандӣ ва хулоса тавсияҳои зерин пешниҳод мегарданд:**

1. Минбаъд мутахассисон-логопедҳо мавзуи мазкурро васеътар ва амиқтар таҳлилу омӯзиш намуда, бартарафсозии нӯқсонҳои нутқиро бо воситаи усулҳои нав ва ба воситаи машқҳои маҳсус пешниҳод намоянд.

2. Дар курсҳои такмили ихтисоси кадрҳои педагогӣ курсҳои маҳсус барои мутахассисони ин соҳа баргузор гардад.

3. Ҷиҳати омода кардани шумораи бештари мутахассисон вабаста ба самт чудо карда шавад.

4. Ба мутахассисоне, ки бо кӯдакони имконияти маҳсусдошта кор мекунанд, аз ҷумла, бо нуқсони нутқӣ барои гирифтани таҳсилоти олии маҳсус имконият дода шавад.

## Рӯйхати адабиёт

1. Альтшуллер, Г.С. Теории развития творческой личности: ч. Г.С.Альтшуллер. М: 2021. 211с
2. Амонов Р. Афсонаҳои халқии тоҷикӣ. Душанбе. 1980. 55с.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. - М: Просвещение. 2008. – 158с.
4. Andres Э.А. Недостатки речи и борьба против них в семье и школе. - Кронштадт. 1897. 105 с.
5. Анохин П.К. Избранные труды, М. Наука. 305с.
6. Анпилогова Б.Г., Сосенко Э.Ю., Федяковская Н.К. Пособие по развитию навыков устной речи. - М.: Русский язык. 2005. 136с.
7. Аристотел. Ф. Риторика. Пер. Н.Платоновой. Античные риторики. Собр. текстов, comment и общ. ред. А.А.Тахо-Годи. -М: 1978. 200с.
8. Арутюнян Л.З. Как лечить заикание: Методика устойчивой нормализации речи. - М: Эребрус. 2003. 130с.
9. Асатиани Н.М., Белякова Л.И., Калачева И.О. и др. Данные клинико-физиологического исследования детей дошкольного возраста, страдающих заиканием. Дефектология. - 1978. - №1. - С.240.
10. Асатиани Н.М., Казаков В.Г. Клиническая характеристика взрослых больных с затяжными формами заикания. - Журнал невропатологии и психиатрия. - 1974. - Вып. 4. - 438с.
11. Астахов В.М. Введение в дефектологию с основами нейропатопсихологии М. 1994. 65с.
12. Афрӯз, Ғуломалий. Муқаддимае бар равоншиносӣ ва омӯзишу парвариши кӯдакони истисноЯ.-Интишороти донишгоҳи Техрон. ҷони ҳаштум, 1834.
13. Ахавон, Валеуллоҳ. Арзишёбии шахсият.-Интишороти донишгоҳи Техрон, 357.

14. Ахутина Т.В. Порождение речи: нейролингвистический анализ синтаксиса. М.1989. 110с
15. Беккер К.П. Комплексный метод устранения заикания у детей дошкольного возраста. Заикание. - М.: Медицина, 1978. 151с.
16. Белякова Л.И. Проблемный подход к анализу патогенетических механизмов заикания. Заикание: проблемы теории и практики. Под ред. Беляковой Л.И. М.- 1992. 150 с.
17. Белякова Л.И., Дьякова Е. А. Заикание: Учеб. пособие для студ. Пед. Институтов по специальности "Логопедия". - М: В.Секачев, 2008. 263с.
18. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. - М., 1998. 304с.
19. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Речевые паузы в нормальной речи и при заикании. Вопросы психологии. № 3, 1993. С.94. 88с
20. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Сравнительный анализ речеязыковых параметров у лиц с нормальной речью и заикающихся. Психолингвистика и современная логопедия. Под ред. Халиловой Л.Б. М.-1997. С. 169. 156с
21. Белякова Л.М., Дьякова Е.А. Заикание. - М.: В. Секачев, 1998. – С.304. 266с.
22. Блехер Ф.Н. Дидактические игры и занимательные упражнения в 1 классе. М: 1964. С.160. 75с
23. Бобононов А.Қ. Тараққиёти физкультура ва спорт дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1971-1985. Дисс. канд. пед. Илм.- Душанбе, 1980. С.183
24. Богомолова А.И. Устранение заикания у детей и подростков. - М: 1977. 96 с.
25. Болдырева Т.А. Динамика формирования личности заикающихся. Заикание. Проблемы теории и практики. Под ред. Беляковой Л.Б. М- 1992. 87с.

26. Борисова Е.А. Развитие мимической интонационной выразительности речи у заикающихся дошкольников. Логопед №1, 2005. 205 с.
27. Бородич. А.М. Методика развития речи детей. М.1981. 256 с.
28. Борякова Н.Ю. Особенности формирования речевых высказываний у старших дошкольников с ЗПР М. 1983. 440с
29. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. - М: Просвещение, 2000. 40 с.
30. Валитова И.Е. психология развитие ребёнка дошкольного возраста. Минск 1999. 160 с.
31. Васильев Ю.А. Голосоречевой тренинг. - СПб.: Спб. гос. академ. театр. ист-ва, 2006. 415 с.
32. Венгер Л.А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст). - М., 1969. 365 с.
33. Вербовая Н.П., Головина О.М.,Урнова В.В. Искусство речи. М. - 1977. 154 с.
34. Власова Н. А., Герценштейн Э.Н. Опыт работы с логоневротиками дошкольного возраста. - Невропатология и психопатия. - 1939. - Т. VIII. - Вып. 9-10. 100 с.
35. Власова Н.А. Логопедическая работа с заикающимися дошкольниками. М. - 1959. 82 с.
36. Власова Н.А. О заикании детей дошкольного возраста. Педиатрия. -1974. - №7. 290 с.
37. Волкова Г.А. Коррекционная работа с заикающимися детьми дошкольного возраста по системе игр. Педагогические пути устранения речевых нарушений у детей. - Л. 1976. 235с.
38. Волкова Г.А. Заикание и дизонтогенез. Методы изучения и преодоления речевых расстройств СПб. Пресс. 2003. 240с.
39. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранение заикания у дошкольников.- М.,1983.- 143с.

40. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устраниении заикания у дошкольников. Логопедия. Методическое наследие. Кн. II. - М., 2003. -С. 245. 63с
41. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устраниении заикания у дошкольников. - М. 1983. С.240. 183с
42. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М., 1985. С.191.75с.
43. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. - СПб. 2003 С.144. 71с.
44. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии "Нарушение детской речи и их устремление в учебно-воспитательные процессы. М 1969. С.370. 34-58с.
45. Воронина А.П. Логопедическая работа по профилактике дисграфий в условии д/с для детей с нарушениями М. 1987. С.560.432с.
46. Воронина А.П. Воспитание детей в старший группе: Пособие для воспитателя дет. сада. [Текст]. Воронина А.П. Матусик. - М: Просвещение, 1983. С.175. 113с
47. Воронина А.П. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи. Под ред. С.С. Ляпидевского и В.И. Селиверстова. М., Просвещение, 1968. С.247. 74с.
48. Выгодская И.Б., Пеллингер Е.А., Успенская Л.П. Устранение заикания у дошкольников в игре. Пособие для логопедов. М.-1984. С.176. 62,67,76,79с
49. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Мысления и речь. Издательство А.Н. РСФСР 1956. С.517. 413с.
50. Выготский Л.С., Маркова А.К. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка. Вопросы психологии. - 1997. 96.с. С.100.62,76с.
51. Гвоздев А.Н. Вопросы улучшения детской речи. М. 1961. С.66. с.43

52. Гвоздев А.Н. От первых слов до первых классов. Саратов 1981. С.323. с.266
53. Гербова. В.В. Занятие по развитию речи старшей группе детского сада. М.1984. 144с
54. Гил Ват. Роҳнамоии дармони лакнати забон. Тарҷумай Ноҳиди Азимӣ. Техрон. С.162. 120с.
55. Гиляровский В.А. К вопросу о гене заикания у маленьких детей и нақши его для общего развития личности и его лечение. Советская невропатология, психиатрия и психогигиена. Т. 1 Вып. 9 -10, М.1932.- С.570. 582с.
56. Гиляровский В.А. О нарушениях речи и мерах борьбы с ними. Вопросы патологии речи. - Харьков, 1959. – С.32. 8,9с.
57. Гринер В.А. Логопедическая ритмика для дошкольников. - М: Учпедгиз, 1958. С.168. 19с.
58. Гринер В.А., Самойленко Н. С. Логопедическая ритмика. - М: Учпедгиз. 1941. С.80. 66 с.
59. Гутенберг С. П. Исследования и материалы, сб. 16, М., 1968. С.310. 146с.
60. Дель С.В. Исследование невербальных средств общения у младших школьников с заиканием. Логопед №3. 2005. С.415. 359с.
61. Дети с задержкой психического развития (подряд Власовой Т.А, Лубовского В.И., Цыпиной Н. А.) М. Педагогика 1984. С.256. 183с.
62. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Под ред. Л.А. Венгера. М., 1973. С.95. 34с
63. Дьякова Е. А. Речевые ошибки и особенности процесса речеобразования у заикающихся. Заикание. Проблемы теории и практики. Под ред. Л.И.Беляковой. М.-1992. 50с.
64. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М. 1985. 89с.
65. Жинкин Н.И. Заикание. Хрестоматия по логопедии. Под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селивёрстова.- М., 1997. 127с.

66. Жинкин Н.Н. Мышление и речь. М., Изд. АПН РСФСР 1963. 214с.
67. Жуковская Р.И. Воспитание ребенка в игре. - М. 1963
- Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры. Психологическая наука и образование. - М. 1996. - №3. С.584. 517с.
68. Заикание у подростков. Книга для логопеда. Из опыта работы. Сост. Буянов М.И. - М. - 1989. С.175. с92.
69. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. - М., 1986. С.320. 233с.
70. Запорожец А.В. Эльконин Д.Б. Психология детей дошкольного возраста. - М., 1964. С.352. 145с.
71. Зимняя И.А. Основы теории речевой деятельности. М.-1974. С.164. 72с.
72. Зыкова Т.В. О связи между трудовой деятельностью и интеллектуальным развитием ребенка. Дефектология. 1963. 10с.
73. Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. Ред. сост. В.И. Селиверстов. М., 1987. С.144. 84с..
74. Иматова Л. “Рангинкамон”. Душанбе. 2012. С.119. 65,67,69,76с.
75. Калачева И.О. Использование семейной психотерапии в процессе реабилитации детей раннего возраста, страдающих заиканием. Заикание: проблемы теории и практики. М.-1992. С.107. 100с.
76. Калмыкова И.Г. Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи в играх и упражнениях. - Ярославль: Академия развития. 2008. 185с.
77. Калягин В. Если ребенок заикается. - СПб. Москва, Харьков, Минск, 1998.153с.
78. Капранова С.В. Путешествие с волшебной источникой: Программа развивающе - коррекционной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. - Ростов-на-Дону. 2007. С.79. 29с.
79. Карпова С.Н. Колбова И.Н. Особенности ориентировки на слово у детей. М 1978.

80. Ковшиков В. А. Особенности заикания и педагогические пути его устранения у больных с различными нервно-психическими расстройствами: Автреф. дисс. ... канд. пед. наук. - М. 1972. - 246 с.
81. Ковшиков В.А. Исправление нарушений различных звуков. Спб.1995
82. Ковшиков В.А. Экспрессивная алалия. - М.:«Институт общегуманитарных исследований». В. Секачев, 2001. С.96. 54с.
83. Конвенсияи байналмиллалӣ оид ба маюбон. Душанбе. -2018. 43с.
84. Концепсияи мактаби миллии ҶТ.- Душанбе, 1995.-С.26. 14с.
85. Концепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Душанбе. 2006.
86. Концепсияи таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) самтҳои асосии рушди таҳсилоти фарогир. Душанбе. 2015.С.35.14,17с.
87. Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе, 2003. С.86. 36с.
88. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” Душанбе. 2015. 180с., 2004. 91с. 57,76с
89. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш». Душанбе. 1997. С.32. 14с.
90. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд. Душанбе. 2015. С.132. 84.85с.
91. Кочергина В.С. Брадилалия, тахилалия, спотыкание. Расстройства речи у детей и подростков. Под ред. С.С. Ляпидевского.- М., 1969. С. 270. 214-226с
92. Кочергина В.С. Классификация заикания у детей на основе патогенетического принципа. IV. Симпозиум детских психиатров социалистических стран: Тез. Докл. - М., 1976. - С. 242. 239с.
93. Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций детей 5-7 лет. - М: Академия развития. 2000. С.160.с76
94. Куршев В. А. Заикание. - М: Медицина. 1973. С.159.43с.

95. Куссмауль А. Расстройства речи. Опыт патологии речи. Д-ра Адольфа Куссмауля, профессора в Страсбурге. Киев Издание врача Б.А. Хавкина 1879г. IX С.276. 138с.
96. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи ташаккули тарзи ҳаёти солим то соли 2010» аз марта соли 2003. № 84. Душанбе 2003.
97. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хифзи иҷтимоии маъюбон Душанбе. 2010.
98. Курбонова Г. Автореферат. Влияние нравственно-волевых качеств у детей старшего дошкольного возраста в процессе использования народных подвижных игра. Душанбе-2016. С.22. 14,16,18с.
99. Лагузен Ч. Способ излечения заикания. - СПб. 1838. С.250. 47 с
100. Лалаева А.И. Нарушение речи у детей с ЗПР Спб. 1992. С.88с.
101. Лебединский М. С. Афазия, агнозии, апраксии. - Харьков, 1941. С.147. 75,125с.
102. Левина Н.Е. Заикание у детей. В кн: Преодоление заикания у детей. Под ред. Левиной Р.Е. М. 1975. С.70. 3-22с.
103. Левина Р.Е. Общее недоразвитие речи М. 1961. С.366. 327с.
104. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. Издательство: Альянс. 2013. С.367. 261с.
105. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры. Психологическая наука и образование. - М. 1996. - №3. С.31.19с
106. Леонтьев А.Н. Язык, речь, речевая деятельность. М.1961. 131с.
107. Либман А. Расстройства речи и методы их устранения. Под ред. С.С. Ляпидевского и С.Н.Шаховской. МГПИ им. В.И.Ленина. М. 1975. С. 240. 31,36с.
108. Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. М. 1986. С.144. 72с.
109. Логинова Е.А. Патология речи. Истобини изучения, диагностика, преодоления. Спб. 1992. С.208. 123с.
110. Логопедия. Заикание. Хрестоматия. - М., 2003. С.304. 98с

111. Логопедия. Под ред. Л.С. Волковой - М.: Просвещение, 1995. - 528с.
112. Логопедия. Под ред. Л.С. Волковой. - М: Просвещение. 1989. С.528. 399с.
113. Логопедия: Учебник для студ. Дефектол. Фак. Пед. Вузов. Под ред. Л.С. Волковой. - 5-е изд., перераб. И доп. - М: Владос., 2004. С.703.
114. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. Вузов. Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. - М., 1998. - 680 с.
115. Лохов М.И. Психофизиологические механизмы коррекции речи при заикании. С.-Пб. - 1994. С.304. 276с.
116. Лурия А.Р. Язык и сознание (под. Ред. Хомской Е.Д.) М. 1979. С. 500. 336,367с.
117. Лутфуллоев М, Абдуллоев И. таълими ибтидоии забон ва адабиёти тоҷик. Душанбе -2015. С.133. 119с.
118. Люблинская А.А. Очерки психологического развития ребенка. 2-е изд. - М., 1965. С60. 234с.
119. Ляпидевский С.С., Шембель А.Г. Заикание. Расстройства речи у детей и подростков. Под ред. С.С. Ляпидевского.- М., 1969. 287с. С.226.
120. Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маҷмуаи омори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон). Душанбе. 2006. С.95. 43с.
121. Мардоновой Х.А. Детская литература.Узбекистана. - Ташкент: Ёш гвардия, 1983. С150. 117с.
122. Маҳмадиева М. Маҳси логопедӣ. Душанбе. 2022. Қисми 1.С.270., Қисми 2.С.290.
123. Методика развития речи детей дошкольного возраста Пособие для воспитателя детского сада М. Просвящение 1987. С.274.
124. Майдова.Б., Дадобоева М. Асосҳои логопедия. Душанбе. 2018. С.138.

125. Мелонифар Бехрӯз. Равоншиносии қӯдакон ва навҷавонони истиснӣ интишороти мактаби олии Порс. шаҳривари 2536.
126. Меньшикова С.В. Коррекция заикания у детей. Практическое пособие для логопедов и родителей. Казань, 1999. С.112.
127. Методика развития речи детей дошкольного возраста Пособие для воспитателя детского сада (под ред. Федоренко Л.П., Фомичева Т.А.) 2-е издание М. Просвящение 1984. С.256.
128. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. - М: Просвещение. 1991. С.300.
129. Миронова С.А. Исправление заикания у дошкольников в процессе обучения. Преодоление заикания у дошкольников. Под ред. Проф. Р.Е. Левиной.- М: Педагогика, 1975. -С.150.
130. Миссоловин Л.Я. Заикание и его устранение. - СПб: ООО "СЛП", 1997. С.144.
131. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Взаимодействие взрослых с детьми в игре. Дошкольное воспитание. - 1993. - №4. - С.18.
132. Мудрость веков. Древняя медицина о сохранении здоровья. - Ленинград: Петрополь, 2001. С.224.
133. Мустафоқулов Т.Х. К вопросу активизации физкультуры в условиях жаркого климата в подготовительной группе. В кн: Совершенствование средств и методов физического воспитания учащейся молодежи. Душанбе, 1982. С.100.
134. Наливкин В.М. Очерки быта оседлого туземного населения Ферганы. Казань, 1986. С.180.
135. Намозов Т. Особенности систематизация Таджикских национальных игр [Матн]. Номаи донишгоҳ. Хуҷанд. 2018. №1 (54) с.210-215.
136. Начатой В.Г. Халмурад Упур Секреты Китайской медицины (1-том). М: Просвещение. 2002. С.203. 110с.
137. Некрасова Ю.Б. Игры в логопедической работе с детьми. М: 2016. С.561. 387с.

138. Немов Р.С. Психология (книга 1). Общие основы психологии. - М: Просвещение. 2007. С.148. 64с.
139. Неткачев Г.Д. Клиника и психотерапия заикания. М., 1914.- С.128. 53с.
140. Никольская И.М. Грановская Р.М. Психологическая защита у детей.-СПб: Речь. 2000. С.504. с.
141. Новикова Е.В. Зондовый массаж (коррекция звукопроизношения). М: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2000. С.496.
142. Нуров А. Педагогикаи этнопедагогӣ ва ҳалқии мардуми тоҷик. Душанбе. Шарқи озод. 2008. С.295.
143. Обидова М. Назари олимон - логопедҳо ба ошкор ва ислоҳнамоии баъзе нуқсонҳои нутқии хонандагони синфҳои ибтидой. [Матн]. Конференсияи илмӣ-амалии ҷумхурӣ Душанбе-2024 с.124-30.
144. Одинцова Т. С. Заикание у детей. - Ростов н. Д. 2000. С.288.
145. Основы теории и практики логопедии. Под. ред. Р.Е. Левиной. - М. 1968. С.376.
146. Очерки по патологии речи и голоса. - М., 1959. - С.204. 74-93с.
147. Павлов И.П. Нарушения речи и голоса у детей. М: Педагогика. 1975. С.266.
148. Панфилова М.А. Игротерапия общения. - М: Педагогика, 2017. С.160.
149. Парамонова Л.Г. О заикании: профилактика и преодоление недуга. - СПб: Детство-Пресс, 2010. С.128.
150. Певзнер М.С.. Психология. М: Смысл, 1997. С.287.
151. Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Как помочь заикающимся школьникам. - М.: Просвещение, 2005. С.175.
152. Перре М. Баумана У. Клиническая психология - СПб: Питер, 2002. С.33. 16с.
153. Петрусинский В.В. Игры - обучение, тренинг, досуг. - М: Новая школа, 2008.

154. Пещерова Е.М. Игры. Детские игры у таджиков и узбеков. (Музей антропологии и этнографии АН СССР). Т. 17.- Д., 1957. С.65.
155. Пещерова Е.М. Некоторые игры среди оседлого населения Туркестана. Бюллетень среднеазиатского университета, 1925. С.60.
156. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. Союз Спб. 1994. С.526. 408с.
157. Пидкастый П.И. Технология игры в обучении - М: Просвещение. 1992. С.322.
158. Пидкастым П.И. Ж.С. Хайдаровым. Технология игры в обучении и развитии. - М., 1996. 268с.
159. Пovalяева М.А. Педагогическая диагностика и коррекция речи (из опыта работы). - Ростов-на-Дону: Феникс. 1997. С.296.
160. Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах: Практическое руководство для заикающихся и логопедов. - СПб: Союз. 2001. С.287.
161. Программно-методическая оснащения коррекционно- развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. М: Наука-пресс 1998. С.192.
162. Психология: Словарь. Под общ. ред. А.В. Петровского. М.Г. Ярошевского. - М., 1990. С.494.
163. Радина Е.И. Воспитание правильной речи у детей дошкольного возраста. М. 1952. С.176.
164. Рамазонова Р. Дефектология. Душанбе. 2018. С.182.
165. Рамазонова Р. Салямова Д. Бозӣ воситаи ислоҳ намудани нуқсони нутқ ва ташаккули қобилияти хонандагони таҳсилоти ибтидой. Душанбе. 2022. С.158.
166. Рай Е.Ф. О заикании детей дошкольного возраста. М: Медицина, 1964. С.26.
167. Рай Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. - М: Просвещение. 1969. С.324.
168. Раҳимзода Ҳ. Барномаи таълимии тарзи ҳаёти солим барои хонандагони синфҳои 1-11. Душанбе, 2006. С.17.

169. Раҳмонов З., Раҳмонова Д. Асосҳои дефектология. Душанбе. 2018. С.182.
170. Раҳмонов Э.Ш. Дар бораи танзими расму оинҳои халқӣ. Душанбе: Ирфон, 1994. - С.24-25.
171. Раҳмонов Э.Ш. Ҷавонон ояндаи миллатанд. - Душанбе: Ирфон, 1988. - 93с.
172. Резниченко Т.С. Чтобы ребенок не заикался. – М: 2013. 56с.
173. Рождественская В.И., Павлова А.И. Игры и упражнения для исправления заикания. - М: 1978. С.64.
174. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях. Под ред. М.А. Васильевой. - М. 1986. С.112.
175. Рычкова Н.А. Карта динамического обследования ребёнка. Практическое пособие. - М: НКЦ. 2011. С.47.
176. Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. - М: Гном-Пресс, 1998. – С.36.
177. Сайтбаева Э.Р. Психолингвистический анализ связной речи заикающихся дошкольников в сравнении с нормой. Заикание: проблемы теории и практики. Под ред. Беляковой Л.И. М. - 1992. С.189.
178. Салямова Д. Ақидаи мутафаккирон оид ба пайдоиши лакнатзабонӣ ва ислоҳи он. [Матн]. /Паёми пажуҳишгоҳи рушди маориф. Душанбе-2022 №1 (37) с.103-107.
179. Салямова Д. Истифодаи фаъолияти бозӣ дар ислоҳи кӯдакони лакнатзабони таҳсилоти томактабӣ. [Матн]. Паёми Пажуҳишгоҳи рушди маориф. Душанбе-2022. №4 (40). С.109-114.
180. Самойленко Н.С. Ритмика с логоневротиками дошкольного возраста. М: 1931. С.300.
181. Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2016.
182. Сафаров Ш.А. Арзиши бозӣ дар дарси тарбияи ҷисмонӣ дар мактаби ибтидойӣ, рӯзҳои шанбе. Матн. Вестник ДДТТ. Душанбе, 2005. С.133-134. С.66.

183. Селиверстов В.И. Заикание у детей. Пособие для логопедов. - М: 1994. С.200.
184. Селиверстов В.И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидактические основы логопедического воздействия. - М: ВЛАДОС. 2000. С.208.
185. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М. 1994. С. 344.
186. Сеченов И.М. Избранные произведения М. Изд. АН СССР 1952. С.774.
187. Сикорский И.А. О заикании. - СПб. 1889. С.314.
188. Сикорский И.А. О заикании. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты). Учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений: В 2 тт. Т.І Под ред. Л.С.Волковой и В.И.Селиверстова. - М., 1997. - С.233.
189. Сино А.И. Дониш. Душанбе. 2010. С.476.
190. Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление М. 1968. С.248.
191. Сорокина Ю.А. Психолингвистические проблемы общения и обучения языку. - М: 1978. С.206.
192. Спец. Курс: Программа и методика развития речи детей дошк. Возраста в д/с М. 1994. С.198.
193. Степанов О.А., Вайнер М.Э., Чутко Н.Я. Методика игры с коррекционно - развивающими технологиями. Под ред. Г.Ф. Кумариной. - М: Академия. 2003. С.272.
194. Стратегияи миллии рушди маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020 ва то соли 2030. С.101.
195. Стрельникова А.Н. «Дыхательная гимнастика». М: 2007. С.100.
196. Струнина Е. Ушакова О. Развитие речи и творчества дошкольников. Изд. Сфера. 2020. С.152. 45,54с.
197. Тополянский В.Д. Струковская М.В. Психосоматические расстройства. - М: Медицина. 2015. 544с.
198. Турсунов Н.Н. Бозиҳои миллии берунӣ. Душанбе. ДДОТ, 1991.- 83с.

199. Турсунов Н.Н. Проблемаҳои инкишофи оммавии физкултура ва спорт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: Дониш, 1984.- С.65. 55с.
200. Тяпугин Н.П. Заикание. Изд. IV. - М: 1966. - С. 90 - 100.
201. Усова А.П. Обучение в детском саду. М: Просвещение. 1981. С.175. 119с.
202. Успенская Л. П. Учитесь правильно говорить. в 2 ч. Л. П. Успенская, М. Б. Успенский. - Москва: Просвещение. 1992. С.319.
203. Ушинский К.Д. Рассказы и сказки. М: 1978.-С.79. 2
204. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. - М., 1987. С.264.
205. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. - М: 1989. С.233.
206. Флоренская Ю.А. Клиника и терапия нарушения речи. - М: 1948. – С.124.
207. Флоренская Ю.А. Материалы к изучению клиники логоневрозов. Проблемы неврастений и неврозов. - М., Л., 1935. - Вып. 1. - С.125-111с.
208. Фрейд З. Видения психоанализа. М. 2021. С. 236. 138с.
209. Фрешель С.Э. Заикание. Ассоциативная афазия.- М: Госмедиздат. 1931. – С.171. 35,118с.
210. Хачапуридзе Б.И. Основная проблема дошкольной педагогики в свете закономерностей установок. М: 1946г. С.62.
211. Хватцев М.Е. Заикание - недуг устранимый. Логопедия. Методическое наследие. Кн. II. – М: 2003. - С.431.
212. Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие для логопедов и родителей. - М.: Аквариум; СПБ: Дельта, 1996. – С.300
213. Хомская Е.Д. Нейропсихология. - М: Медицина, 2007. С.384.
214. Хризман Т.П., Еремеева В.П., Ласкутова Т.Д. Эмоции, речь и активность мозга ребёнка. - М: Педагогика. 2006. С.232.
215. Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. - СПб: ПИТЕР-КОМ, 2002. С.21.

216. Цвынтарный В. Радость правильно говорить. - М: Центрполиграф. 2002. С.111.
217. Чевелёва Н.А. Исправление заикания у школьников в процессе обучения. - М: Просвещение, 1978. С.112.
218. Чевелёва Н.А. К вопросу о заикании у детей. Дефектология. - 1977. С.550.
219. Чевелёва Н.А. Преодоление заикания у детей. -М: 2001. С.128. 72с.
220. Васильева В.А. Учимся правильно говорить. - М: Центрполиграф. 2007. С.117.
221. Шевцова Е. Е. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция заикания. - М., 2009. – С.272.
222. Шевцова Е.Е. Преодоление рецидивов заикания. - М: В.Секачев, 2005.
223. Шермуҳаммедов Б. Назми халқии бачагонаи тоҷик. [Матн]. Шермуҳаммедов Б. Душанбе.1973. С.188.
224. Шкловский В. М. Заикание. - М: 1994. – С.256.
225. Шостак Б.И. О некоторых расстройствах моторики при заикании. М: 1967. 272с.
226. Шукуров Т. Рисолаи докторӣ. Душанбе 2002. С.165.
227. Эльконин Д.Б. Игра, ее место и роль в жизни и развитии детей. Дошкольное воспитание. - 1976. №5. - С.204.
228. Эльконин Д.Б. Основные вопросы теории детской игры. В сб: психология и педагогика игры дошкольника.- М: 1966. С.150. 23с.
229. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М: Просвещение. 1999. С.360.
230. Эчсон Рачин. Равоншиносии забон. Мутарҷим Абдулхалил Ҳочатӣ. Интишороти Амири Кабир. Техрон. 1364.
231. Эъломияи умумии ҳукуқи башар. Душанбе. 2020. С.6.
232. Ястребова А.В. Коррекция заикания детей младшего школьного возраста. - М: АРКТИ, 2000. - С.96.
233. Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., Бессонова Т.П. Учителю о детях с недостатками речи. М., 1997. С.131.

## **ИНТИШОРОТ АЗ РЎИ МАВЗЎИ ДИССЕРТАЦИЯ**

**I. Мақолаҳои илмие, ки дар нашияҳои тақризии бонуфузи тавсия додаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:**

[1-М] Рамазонова Р., Салъямова Д. Ақидаи мутафаккирон оид ба пайдоиши лакнатзабонӣ ва ислоҳи он // Паёми Пажуҳишгоҳи рушди маориф. Душанбе. – 2022. №1 (37). с.103-107.

[2-М] Салъямова Д. Истифодай фаъолияти бозӣ дар ислоҳи кӯдакони лакнатзабони таҳсилоти томактабӣ // Паёми Пажуҳишгоҳи рушди маориф. Душанбе-2022. №4 (40). С.109-114.

[3-М] Салъямова Д. Ислоҳӣ лакнатзабонӣ воситаи асосии табобатӣ ва тарбиявӣ // Паёми донишгоҳи миллӣ. Душанбе-2024 №1. с.247-251.

### **II. Дастури таълимӣ методӣ**

[4-М] Салъямова Д. Бозӣ воситаи ислоҳ намудани нуқсони нутқ ва ташаккули қобилияти кӯдакгони таҳсилоти ибтидой. Душанбе.-2022. 158с.

[5-М] Салъямова Д., Махмадиева М. Бозихои дидактикӣ ва машқҳои логопедӣ ба кӯдакони лакнатзабон. Душанбе. -2023. стр. 237

[6-М] Салъямова Д., Махмадиева М. Краткий курс лекций по логопедии. Душанбе. 2024. 182 с.

**11. Мақолаҳои илмие, ки дар дигар маҷаллаву нашияҳо ба чон расидаанд:**

[7-М] Бозӣ ва мақсади истифодай он дар таълим ва тарбияи кӯдакгон. Материалы международной научно-практической конференции “Русский язык в современных реалиях” Душанбе.2020.С.99-101

[8-М] Истифодай шеър воситаи ислоҳкунии нуқсони нутқи кӯдакон // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, баҳшида ба 90-солагии таъсисёбии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва 50-солагии таъсисёбии кафедраи забонҳои хориҷии умумидонишгоҳӣ. Душанбе. 2021. С.146-148

[9-М] Истифодай машқҳои логопедӣ дар талафузи овозҳо ба воситаи бозӣ. Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, баҳшида

ба 90-солагии таъсисёбии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва 50-солагии таъсисёбии кафедраи забонҳои хориҷии умумидонишгоҳӣ. Душанбе. 2021. С.143-148

[10-М] Бозӣ дар ташаккули қобилияти мусиқӣ ва эҷодии кӯдакони ақланақибмондаи синни томактабӣ // Маҷалай «Падида» Душанбе. 2022. 152-157

[11-М] Ислоҳ намудани нуқсони нутқии кӯдакгон тавассути бозиҳои ҳалқӣ // Мавод аз конференсияи илмӣ-методӣ бахшида ба «Таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) маърифат ва ташаккули қобилияти зеҳний кӯдакон. «Душанбе, 2022. С.125-130

[12-М] Пешогоҳи ва дармони лакнатзабон // Маҷмӯаи мақолаҳои омӯзгорон ва донишҷӯёни факултаи психология. «Падида». Душанбе. 2022. С.31-34

[13-М] Истифодаи методикаи корҳои ислоҳӣ аз нигоҳи мутафакирон дар кӯдакони лакнатзабонӣ таҳсилоти томактабӣ // Мавод аз конференсияи байналмилаӣ бахшида ба «Таъмини баробархуқуқии кӯдакони имконияташон маҳдуд дар таълим, мушкилот ва роҳҳои ҳалли он дар ҷомеа». Душанбе. 2013 С.107-111.

[14-М] Истифодаи бозиҳо ва ҳусусиятҳои он дар омодагӣ ба таълими саводнокии кӯдакгони дорои дисграфия ва дислексия // Мавод аз конференсияи байналмилаӣ бахшида ба «Таъмини баробархуқуқии кӯдакони имконияташон маҳдуд дар таълим, мушкилот ва роҳҳои ҳалли он дар ҷомеа». Душанбе. 2013 С.124-130.

## **ЗАМИМАХО**

Муоширати дуруст дар қалби құдак хүшнудй оварда, муқаққиқон пешниҳод мекунанд, ки вазъи бадан, мақсади бозй, сухани мохирона, бо ин воситаҳо дар құдакон мустақилона ташаккул меёбанд ва бо ин васила алоқай байни қалонсолон ва құдакони синни томактабй мустаҳкам мешавад. Бозии истироҳат як навъи бозии құдакон барои истироҳат кардани майнаи сар ва ором кардани мушакҳо ба ҳисоб меравад. Ин як усули дар құдакон баланд бардоштани ҳаракати эмотсионалй, нооромй, асабоният ва хастагй мебошад.

Бешубҳа, нақши пешбаранд дар инкишоф ва тарбияи құдаки синни томактабй ба фаъолияти бозй тааллук дорад. Бозй воситай муассири ташаккули шахсияти құдаки синни томактабй, сифатҳои ахлоқй ва ихтиёрии ӯ мебошад.

Истифодаи системаи машқҳо, вақте ки құдак дар бозй ҳаловат мебарад, шумо метавонед ибораю рубоиҳоро мисли пештара ба кор беред... яксон... нафаси ҷуқур кашед... Дастан оғизи мекунанд... Пойҳо ҳам истироҳат мекунанд. Истироҳат... хоб (2 бор) Гардан таранг нест... Лабҳо каме күшода... Ҳама ба таври акоиб истироҳат мекунанд (2) маротиба) Осон нафас кашед.. ҳатто ... ҷуқур ... Пеш аз оғози бозй, шумо бояд дар бораи мундариҷаи он сүхбат кунед, фахмонед, ки шарти асосй ҳомӯшй аст. Шумо метавонед оромона расм кашед, замимаҳо эчод кунед, бозй кунед, ғаввос кунед.

Ба ичрои вазифаи асосй ҳавасманд кардан лозим аст. Офтоб ё ситораеро, ки дар ин албоми маҳсус оғарида шудааст, гиред ва ғайра. Баъзан он ба құдакон пешниҳод карда мешавад. «қалидҳо», ки бо он даҳонашро бо қулф мебандад ё баръакс, онро мекушояд. Бозии нав ҳар 2-3 рӯз интихоб карда мешавад.

### **Бозии "Ҳомушӣ"**

Қалонсол соатро дар ҷои намоён (бехтараш регзор) мегузорад ва эълон мекунад: «Забон кайҳо гап мезанад, хаставу ҳомӯш шуд ва ҳар кӣ

аввал сухан гӯяд - сохиби ситорача мешавад. Кӯдакон даъват карда мешаванд, ки дар муддати муайян оромона расмкашӣ кунанд. Сипас, шикастҳо бозӣ мекунанд. «Ғаввос». Ин бозии бесадо бо як ҳикоя барои калонсолон оғоз мешавад:

Бозии "Дар баҳрҳо", бо қум, хеле ҷолиб аст, он ҷо шиноварии моҳиёни ачиб аст, алафҳои зебо, дар сангҳо марҷон мерӯянд ва ҳарчангҳои азим дар зери сангҳо пинҳон мешаванд. Дар як ниқоби ғаввосони далер ба қаъри баҳр ғарқ мешаванд. Баҳр оромона сокинони ҳудро меомӯзад. Дар зери об гап задан мумкин нест - нафасигир шудан мумкин аст. «Барои ин нақша бозӣ интихоб шудааст. Садаф, сангҳо, шумо метавонед як ниқоб ва бол кунад. Пас аз як қатор шумо метавонед маҳсулоти баҳрии соҳил гардид. Кӯдакон онҳоро кӯтоҳ ва равшан меноманд. Дар охири бозӣ кӯдакон дар албоми худ унвони «Беҳтарин ғаввос», «шиновари моҳии тиллой»-ро мегирад.

Кӯдакон дастҳо дар пушти сар, нафаси чуқур гиред, се сония таваққуф кунед, ба пеш сар ҳам кунед - нафас қашед. Ба мавқеи ибтидой баргардед - нафас гиред. 3-4 маротиба такрор кунед.

- Биё, гармония навозем. Кӯдакон рост меистанд, пойҳояшон каме аз ҳам ҷудо, дастҳо дар камарбанданд. Нафас гиред, се сония таваққуф кунед. Ба ҷон ҳам шудан - нафаскашии сустро истифода баред. Тарафи рост мисли аккордеон тул қашидааст. Дар мавқеи ибтидой - нафас гиред.

Бозии дигар «Аспча». Кӯдакон дар хунуқӣ муддати дароз мемонанд, онҳоро гарм кардан лозим аст. Кӯдакон дастҳои ҳудро дар пеши қафаси сина каме саҳт нигоҳ медоранд, дар як по меистанд. Пои дуюм, ки дар зону ҳам шуда, бо ангушти по ба фарш мерасад. Онҳо дастҳои ҳудро партофта, пойҳои ҳудро иваз мекунанд. Бозгашт бо мавқеи аслӣ 3-4 маротиба такрор кунед.

## **Бозии «Овозро бишнавед - самтро нишон дихед».**

Кұдакон бо чашмони пұшида мешинанд, логопед бо садо ё занги хомұш сигнал медиҳад. Кұдакон чашмони худро күшода, ба логопед менигаранд, яке аз онҳо самти садои шунидаашро дар сигнал нишон медиҳад. Логопед ба мо хотиррасон мекунад, ки сигнал шуд, оромона маводҳои таълимиро қамъоварӣ намоянд ва пешниҳод мекунад, ки құдакон бидуни сигнал коре нақунанд.

Логопед құдаконро даъват мекунад, онҳо менишинанд. Баъд чунин талаффуз мекунад: «До» ва құдакон аз қо бармехезанд. Амалҳои дигар низ ҳамин тавр ичро карда мешаванд. Дар асоси сүжетҳои асарҳои адабии калонсолон бозиҳоро хомұш бозидан мүмкін аст. Құдак оромона гүш мекунад, ба амалҳои персонаж тақлид мекунад ё қалимаҳои алоҳидаро талаффуз мекунад, сипас оромона дар мавзуъ расмкашӣ мекунад ё ҳунармандӣ мекунад.

Намунаҳои бозиҳои қисми "Нафасирии овозӣ" технологияи мұтадилгардонии нафаскашии нутқро дар бар мегирад, ки аксар вақт бо лакнатзабонӣ халалдор мешавад. Мұхим аст, ки құдакро на танҳо ба оромона муошират ташвиқ кард, балки ба ӯ имкон дод, ки ҳангоми суханронӣ равshan, ҳамвор ва ифоданок сухан гүяд.

Технологияи бозӣ ба ӯ имкон медиҳад, ки сухани нафасириро бе душворӣ омӯзад. Ба ақидаи муҳаққиқон, нафаскашии диафрагматикӣ-барои нутқ ҳангоми нафаскашӣ бо иштироки диафрагма ва қабурғаҳои ҳаракатқунанда ба амал бароварда мешавад, қулайтар аст, инчунин китфҳо амалан беҳаракат мемонанд.

Дар ташкили нафаскашии нутқ ба құдакон тавсия дода мешавад, ки ҳамеша тавассути даҳон, тавассути лабони каме чудошуда нафас гиранд. Нимтабассум имкон медиҳад, ки шиддати мушакҳоро ислоҳ намуда, ибтидои табиии озоди муошират истифода бурда шавад. Агар қафи дасти құдак дар майдони диафрагма гузошта шавад, он барои идора кардани нафаскашии дурусти нутқ кумак мекунад. Азбаски нафаскашӣ,

ташаккули овоз ва артикулятсия равандҳои ба ҳам алоқаманд мебошанд, такмили овоз ва такмили артикулятсия дар он сурат мегирад.

Нафаси сабук кашед (бо кафи даст ҳис кунед, ки чӣ тавр «шинаро вайрон кардан» лозим аст) ва нафас кашед, нишон дихед, ки ҳаво аз сӯроҳи шина чӣ гуна оҳиста берун меояд (бо садои ШШШШ...).

Кӯдакон мешинанд. Даствҳо дар баробари бадан паст карда мешаванд. Логопед ба онҳо пешниҳод мекунад, ки даствҳояшонро ба паҳлӯ боло бардошта, нафас гирифта, каме ақиб ҳаракат кунанд. Ҳангоми нафаскашӣ, нишон дихед, ки гамбӯсаки калон чӣ қадар вақт занг мезанад (бо садои вzzzzzzzz дар айни замон даствҳо поён мераванд).

### **Бозии "Муошират дар ҷумлаҳои қӯтоҳ"**

Бозии "Муошират дар ҷумлаҳои қӯтоҳ" барои давраи аввали кор барои бартараф кардани лакнатаズбонӣ бозихоро дар бар мегирад. Онҳо ба қӯдакон дар омӯзонидани технологияи дуруст қӯмак мекунанд: қобилияти ҳарф задан ҳангоми нафаскашӣ, такя ба садонокҳои таъкид; талаффузи калимаҳо дар қисмати маънӣ; таваққуф ва истифодаи фишори мантиқӣ.

Бозии “Аз ҷавобҳои қӯтоҳ”, ки дар он ҷанд намунаи бозиҳои машқиро истифода бурда мешавад. “Овози асосиро ёбед”. Суратҳо дар рӯйи миз гузошта шудаанд, номҳои онҳо аксенти дигар доранд. Кӯдакон бо навбат яке аз онҳоро гирифта, ба тамоми гурӯҳ нишон медиҳанд ва садонокро бо овози худ таъкид мекунанд. Пас ин овоздро алоҳида талаффуз кунед. Голиб он қасест, ки корти бештар бо ҳарфҳои мувоғиқ мегирад.

Логопед сатрҳои шеърро тамом накарда, шеърро мехонад. Кӯдак қофияҳои гумшударо мегирад. Бузи мо ҷаҳид ва пои ӯ ... (шикаста). Вале ман ба шумо рост мегӯям: танҳо нишастан мумкин нест... (Суроға). Инро ҳама кайҳо медонанд - Бозӣ нест... (хайр нест). Бузи мо гиря мекунад ва мечаяд).

Бозии «Фаъол гардондани нутқӣ пешқадам» усулҳои бозиро барои таълими малакаҳои дурусти нутқ бо тадриҷан васеъ кардани ҳаҷми нутқ дар бар мегирад. Ин бозиҳо ба кӯдак ёрӣ мерасонанд, ки идеяро на танҳо муҳтасар, балки бо ибораҳои оддии умумӣ ҳам равшан ифода намоянд.

Бозӣ барои ин давра "Замини ҷавобҳои пурра" ном дорад. Намунаи бозиҳои ин машқро истифода бардан бомаврид аст. Ана, ба ман бештар гӯед. Логопед ду расми тематикиро бароварда, ба кӯдакон нишон медиҳад ва мегӯяд: Ана, ду расм, хорпушт ва себ. Масалан, шумо бояд бо як чумла бо онҳо биёд "Дар сӯзанҳои хорпушт себ мавҷуданд". Кӣ расми шавқовартаре пайдо карда метавонад?" Шахсе, ки бештар расмҳоро ҷамъ мекунад, ғолиб меояд.

### **Бозии «Мастура ошуфтааст»**

Логопед чизеро пешакӣ дар ҷойҳои гуногун пинҳон мекунад. Баъд вай мегӯяд: «Боре дар ҷаҳон як вақтҳо Мастура ном духтаре буд. Вай дар уток ҷизу ҷораашро мемонд ва ҳамеша онҳоро мечуст. Барои ин Мастура таҳаллуси ошуфтагиро гирифтааст. Шумо кӯдакони поквичдонед, биёд ба Мастура ёрӣ диҳем, ки чизеро ёбад. Онро ба ман биёред ва муфассал гӯед, ки вай онро аз кучо пайдо кардааст.

### **Бозии “Лухтакҳо”**

Лухтакҳои аниматсионӣ (дастӣ) барои зуд расидан ба ҳадафҳои кори логопедӣ ва ҷалби кӯдакон кумак мекунанд. Ҳангоми назорат ташвишҳои мотории кӯдак аз байн мераванд. Ҳамаи кирдораш мақсаднок аст. Ҳамаи ин кӯдаконро ором мекунад, ба мураттаб ва осуда будани нутқ ёрӣ мерасонад. «Дар бораи лухтак нақл кунед». Лӯхтакҳо ҳамчун асбоби аёни хизмат мекунанд. Кӯдакон намуди зоҳирӣ, либоси худро ба назар гирифта, тавсиф мекунанд, хислатро муайян мекунанд ва рафтори худро баён мекунанд. Такя ба дарки бевоситаи биной ба кӯдак кумак мекунад, ки дуруст гап занад.

Маводи нутқ бояд ба сатҳи кори логопедӣ мувофиқ бошад (дар давраи аввал калимаҳои алоҳида, ҷумлаҳои кӯтоҳ, ҷумлаҳои мураккаб, ҳикояҳо). Масалан, дар давраи ибтидой тавсифи лакнатзабонии луҳтак бо ёрии саволҳои калонсолон сурат мегирад. Кӯдак бо роҳи нафас қашидан ва дароз кардани садоноки таъкидшуда калимаҳои алоҳидаро талаффуз мекунад. Дар айни замон лӯҳтаки бофтаи кӯдак даҳони худро мувофиқи овози садоноки аксентӣ мекушояд.

### **Бозии «Драмасозӣ» ва «Бозиҳои нақшбозӣ»**

Бозии «Драмасозӣ» ва «Бозиҳои нақшбозӣ» ба бозиҳои саҳнавӣ бахшида шудааст, ки маҳорати тақлиди эҷодии кӯдаконро барои таҳқими қобилияти муоширати дуруст истифода мебаранд.

Дар драматизатсия, кӯдакон-санъаткорон нақшҳои омӯхташударо бозӣ мекунанд ва муоширатро меомӯзанд. Дар нақшбозӣ, бозӣ кардани моделҳои гуногуни ҳолатҳои ҳаётӣ (масалан, «Дар мағоза», «Сартарошхона», «Рӯзи таваллуд») кӯдакон ниёзи табиии муоширати ташаббускорӣ доранд. Бо бозӣ калонсолон бо онҳо дар муоширати шифоҳӣ эътиимод пайдо мекунанд. Бозиҳо одатан бо мубоҳиса оғоз мешаванд. Ҳангоми ба саҳна гузоштани онҳо ҳар як актёр бояд матни худро аз ёд донад, танҳо бо як шарик муошират мекунад.